

СИЛАМТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ФАРМОССР  
ИНСТИТУТ ГАРДА, ЗАБОН РА АЛЫЕТ

Мархаш 2 с.

827

БОБОНОН НАГЗМХАММАДОВ  
ЛУТФУЛЛО БУНУРЗОДА

# МОРФОЛОГИЯ ЗАБОНИ ТОЧИКИ


НАДРИРГИ ДАВЛАТИ ТОЧИКИСИМ  
СТАЛИНСКОЕ

**ЕВ\_1941\_AKS\_302**

ФИЛИАЛИ ТОЧИКИИ АКАДЕМИЯИ ФАНХОИ СССР  
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, ЗАБОН ВА АДАБИЁТ

БОБОЧОН НИЁЗМУҲАММАДОВ  
ва  
ЛУТФУЛЛО БУЗУРГЗОДА

# МОРФОЛОГИЯИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ



НАШРИЁТИ ДАВЛАТИИ ТОЧИКИСТОН  
ШУҶБАИ ТАЪЛИМ-ПЕДАГОГИ  
СТАЛИНОБОД 1941

7016

На таджикском языке

Б. Ниязмухаммадов и  
Бузург-зода

Морфология таджикского языка

Таджикгосиздат, Сталинабад, 1941

Мухаррири масъул: Гафуров М.

Ба чопаш ичозат дода шуд 31/V-41. Формати коғаз 60×92. Чузъи чопӣ 4,5.  
Чузъи авторӣ 4,85. Тираж 4100. КЛ 1170. Заказ № 808. Нарҳаш 2 с.

Сталинобод, Комбинати Полиграфий Т.-П. КХСМ РСС Тоҷикистон.

# МОРФОЛОГИЯ.

## МУҚАДДИМА.

### I.

Морфология яке аз қисмҳои грамматика мебошад. Грамматика илмest, ки дар хусуси соҳти забон баҳс мекунад. Грамматика аслаш сухани грекист (юнонист). Дар замонҳои қадим грекон хат навиштан ва хонданро ёд мегиранд. Барои дуруст хондан ва навиштан донишмандони грек (юнон) қоидаҳо ба вучуд меоваранд. Дар ибтидо ба қоидаҳои „хонда ва навишта тавонистан“ грамматика ном медиҳанд. Бо инкишофи ҷамъият хат ҳам тараққӣ мекунад. Дар байни ҳалқҳо паҳн шудан мегирад. Дар баробари хондан ва навиштан қонунҳои забонро ҳам меомӯзанд. Акнун грамматика ба маъни илме ҳам, ки қонунҳои ин ва ё он забонро омӯзад, кор фармуда мешавад.

Соҳти забони мо бисъёр мураккаб ва печ дар печ мебошад. Нутқи мо ба ҷузъҳо—ҷумла ва калимаҳо ва элементҳои аз ин ҳам майдатарин овозҳо, ки фикр ва мағҳумҳоро ифода мекунанд, ҷудо мешавад. Грамматика ин ҳодисаи мураккаби соҳти забонамонро ба қисматҳо ҷудо карда, дар сурати ба якдигар во-бастагӣ меомӯзад. Ба ҳамин равиш, се қисми асосии грамматика ба вучуд меояд: фонетика, морфология, синтаксис.

Фонетика аз калимаи *фоне*, ки дар грекӣ маънояш овоз мебошад, гирифта шуда, маъни луғавияш илми овоз аст, аммо фонетика умуман дар бораи овозҳо не, балки дар хусуси овозҳои нутқи инсон баҳс мекунад. Фонетика ташкил ёфтани, тағъир ёфтани, дигаргун шудани овозҳои нутқамонро меомӯзад. Ба ҳамин равиш, фонетика яке аз қисмҳои грамматика буда, илмest, ки ҷиҳати овозии нутқро меомӯзад.

Морфология ҳам сухани грекӣ буда, аз калимаи *морфе*—шакл гирифта шуда, маънояш илм дар бораи шаклҳо мебошад. Морфология категорияи калимаҳо (хиссаҳои нутқ), соҳта шудани онҳо, воситаҳои пайвастани калимаҳоро меомӯзад. Ба ҳамин тарик, морфология ҳам яке аз қисматҳои асосии грамматика буда, илмest, ки дар бораи калимаҳо, соҳти онҳо, воситаҳои ба якдигар пайвастани онҳо баҳс мекунад.

Яке аз қисмҳои асосии грамматика синтаксис буда, илмest, ки дар хусуси ҷумла ва соҳти он баҳс мекунад. Синтаксис ҳам сухани грекӣ буда, маъни соҳтро доштааст. Аз ҳамин ба маъноҳои номи илм дар бораи соҳт, илм дар бораи қонунҳои соҳта шудани ҷумлаҳо гузаштааст.

Барои нағз ёд гирифтани забони адабӣ, ки барои мо зарур аст, маҳсусан барои нағз азҳуд кардани намуди китобатии он,

бояд ки қонунхой ўро омӯзем. Қонунхой забони гуфтугӯй ва ада-  
бири, чунонки аз гуфтахой боло равшан мегардад, грамматика  
меомӯзад. Пас, бояд мо грамматикаро нағз ёд гирэм.

Омӯхтани грамматика дигар ахмиятхой калонеро ҳам дорад.  
Чунонки Маркс ва Энгельс исбот кардаанд, забон аз тафаккур  
чудо намешавад, балки вай (забон) шакли ифодаи шуури ин-  
сонист. „Забон шуури реалий мебошад“ (Маркс). Бо омӯхтани  
забон аз қонунхой ўмо қонунхой ифода кардани фикрхо, маф-  
хумхоро ёд мегирэм. Инак, грамматика барои кушода шудан ва  
тараккӣ додани фикрхомон ахмияти калон дорад.

Ғайр аз ин, агар қонунхой забони модариро нағз омӯзем,  
қонунхой забонхой дигарро ҳам ба осонӣ фаҳмида мегирэм ва  
азхуд мекунем.

Қисматҳои грамматика ба ҳамдигар вобастагии зич доранд.  
Барои омӯхтани морфология бояд ба дараҷаи матлуб аз фонетика  
хабардор бошед, бе ин ҳеч мумкин нест. Инчунин барои омӯх-  
тани синтаксис аз морфология маълумотҳои заруриро бояд донист.  
Барои омӯхтани морфология низ аз синтаксис баъзе чизҳоро  
дониста гирифтан зарур аст.

Бинобар ин, дар хусуси чумла ва соҳти он ҳам, ки аз соҳаи  
синтаксис мебошад, дар ин ҷо маълумоти умумӣ дода мегузарем.  
Дар баёнотӣ минбаъда ҳам вобастагии ин ду ҳиссай калони грам-  
матика ба хонанда равшан мегардад.

## II.

### ЧУМЛА ВА КАЛИМА.

Мо дар ҳангоми гап задан фикрхомонро баён мекунем. Ма-  
салан: *Мо пагоҳӣ хестем. Ба сахро рафтем. Колхозчиён пахта  
мечинанд.*

Дар ин парча се фикр баён карда шудааст: фикри якӯм—*мо*  
*пагоҳӣ хестем*, фикри дуюм—*ба сахро рафтем*, фикри сеюм—  
*колхозчиён пахта мечинанд*. Ҳар қадом фикри ифода карда-  
шудагӣ сетагӣ маъноҳои чудогона дорад. Дар фикри „ба сахро  
рафтем“ *сахро* ва *рафтем* мафҳумҳои чудогонаро ифода мекунанд.  
Аммо ба барои алоқаи мафҳумҳои дигар (*сахро* ва *рафтем*)  
хизмат карда, сӯи ҳаракатро нишон медиҳад.

Ҳар қадом фикри баён кардашудагӣ чумла ном дорад. *Мо*  
*пагоҳӣ хестем* ки як фикрро ифода мекунад, як чумла мебошад.  
Ҳар қадом мафҳуми ифода кардашудагӣ калима номида мешавад.  
Дар чумлаи *мо пагоҳӣ хестем*, се мафҳуми чудогона ҳаст: *мо*,  
*пагоҳӣ*, *хестем*. Ҳар қадоми инҳо як калима аст. Баъзе кали-  
маҳо муносибати аъзоҳои чумларо нишон медиҳанд (монанди *ба*).  
Баъзе калимаҳо ба мазмуни чумла ё ки ба аъзоҳои чумла то-  
бишҳо медароранд. *Магар Аҳмад наомадааст?* Баъзе калимаҳо  
ҳиссиётро ифода мекунанд: *Эҳе! Эҳ! Уфф...*

Ҳамингуна, он ҳиссай нутқамон, ки маънои чудогонаро дошта ё  
маънои мустақил ва ё маънои номустақилро, яъне алоқаи аъзоҳои  
чумларо мефаҳмонад ё қи ба мазмуни чумла ё ба маънои аъзоҳои

он тобишҳои маъногӣ медарорад ва ё ҳиссиёти даруниро баён мекунад, калима номида мешавад.

Чумлаҳое ки дида гузаштем, хар қадомашон аз се калимаи ба ҳам алоқаманд таркиб ёфта буданд. Чумлаҳо на танҳо аз як ҷанд калима, балки аз як калима ҳам иборат шуда метавонанд, яъне бо як калима ҳам фикреро ифода кардан мумкин мешавад. Масалан: *Фарьёди касе шунида шуд. Ҷура ба таги дар рафтa пурсид:*

- *Кист?*
- *Рафиқат.*
- *Даро!*
- *Хозир.*

Хар қадоми ин калимаҳо (*Кист, Рафиқат, Даро, Хозир*) дар ҳамин ҷо фикрҳои ҷудогонаро ифода мекунад. Пас ҳар қадоми онҳо як ҷумла ҳастанд.

Гурӯҳи калимаҳои ба ҳамдигар алоқаманд ва ё калимаҳои ҷудогонае ки фикри томро ифода мекунанд, ҷумла номида мешаванд.

Чумлаҳо, ҷунонки гуфта гузаштем, аз калимаҳои ба ҳам алоқаманд таркиб меёбанд. Ҳар қадом калимае ки дар ҷумла ҳаст, вазифаи муайянено иҷро мекунад: аъзои ҷумла мешавад, алоқаи калимаҳоро нишон медиҳад, ё ҳуд ба маънои ҷумла ё аъзои он тобишҳо медарорад.

Калимаҳое ки маънои мустақил дошта, ба ягон савол ҷавоб медиҳанду аъзои ҳақиқии ҷумла мешаванд, калимаҳои мустақилмаъно ном доранд.

Масалан, дар ҷумлаи *мо дина истироҳат кардем*—се аъзои ҷумла ҳаст. Кихо истироҳат карданд?—*Мо.* Шумо чӣ кор кардед? *Истироҳат кардем.* Кай истироҳат кардед?—*Дина.* Ҳар сеи онҳо ба яке аз саволҳо ҷавоб мешаванд ва ба сари ҳуд маъное ҳам доранд. Пас, сеяшон ҳам калимаҳои мустақилмаъноянд.

Баъзе калимаҳо, ки дар ҷумла ба сари ҳуд маънои мустақил ҷадошта, факат барои нишон додани алоқаи аъзоҳои ҷумла ҳизмат мекунанду ба ҳечгуна саволҳо ҷавоб намешаванд, аъзои ҷумла шуда наметавонанд ва ба состави аъзоҳое ки ба онҳо ҷонстаанд, дохил мешавад. Ингуна калимаҳо калимаҳои ёридиҳанда номида мешаванд. Масалан, дар ҷумлаи *мак шуморо ба мусобиқаи социалистӣ давват мекунам* калимаи *ба* ба сари ҳуд маъно надорад, балки вобаста ба аъзоҳои дигар (*мусобиқа*) буда, ба состави он дохил мешавад. Бинобар ин ин калима ёридиҳанда ҳисоб меёбад.

### III.

## АЪЗОҲОИ ҶУМЛА.

Аъзоҳои асосии ҷумла ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав. Сараъзоҳо ҳам дар навбати ҳуд ба ду ҷудо мешаванд: мубтадо ва хабар. Он аъзои ҷумла ки гап дар борай

он меравад, сохиби ҳаракат ё хоссаи баён кардашудагй мебошад, мубтадо ном дорад.

Масалан: 1. **Лолаҳо шукуфтанд.** 2. **Колхозчиён баъд аз киштукор сайд ташкил карданд.** 3. **Қаламам шикаст.**

Дар ин чумлаҳо гап дар бораи калимаҳои **лолаҳо**, **колхозчиён**, **қаламам** рафта, онҳо сохиби хосса ва ҳаракат мебошанд. Бинобар ин онҳо мубтадо ба шумор мераванд.

Чизе ки дар хусуси мубтадо ба тарзи хабар ё ҳукм гуфта шудааст, хабар номида мешавад.

Масалан: 1. **Баҳор омад, баҳор омад,**  
**Баҳори лолазор омад.**

2. **Ин китоб аст.** 3. **Қалами бародарам гум шуд.** 4. **Ман ёфта додам.**

Дар ин мисолҳо калимаҳои **омад**, **китоб аст**, **гум шуд**, **ёфта додам**, дар хусуси мубтадо ба тарзи хабар ва ҳукм гуфта шудаанд, бинобар ин ин калимаҳо хабар ҳисоб меёбанд.

Аъзоҳои чумла, ки ба сараъзоҳо ё ки аъзоҳои ба онҳо алоқаманд вобаста буда, онҳоро эзоҳ мекунанд, шарҳ медиҳанд, равшан мекунанд ё ки пурра мекунанд, аъзоҳои пайрав номида мешаванд. Масалан: дар чумлаи **баҳори лолазор омад**—калимаи **баҳор** мубтадо, калимаи **омад** хабар, калимаи **лолазор** вобаста ба мубтадо (баҳор) буда, чигунагии онро муайян мекунад. Дар чумлаи **Сталинҷон ту моро раҳнамой** (Лоҳутӣ)—калимаи **моро** хабар (**раҳнамой**)-ро пурра мекунад. Дар чумлаи **шаб бисъёр осуда хобидам**—калимаҳои **шаб** ва **осуда** бо хабар вобаста буда, вакт ва тарзи ҳаракатро равшан мекунад, калимаи **бисъёр** ба калимаи **осуда** вобаста буда, тарзи ҳолро нишон медиҳад. Бинобар ин дар чумлаҳои болонгӣ калимаҳои **лолазор**, **моро**, **шаб**, **бисъёр**, **осуда** аъзоҳои пайраванд.

Аъзоҳои пайрав аз рӯи вазифаашон ба се чудо мешаванд: муайянкунанда, ҳолшарҳкунанда, пуркунанда.

Он аъзои чумла, ки чигунагии предметеро нишон медиҳад, адад, хосса ё ки сохиби чизро муайян мекунад, ба қадом чиз чӣ нисбат доштани чизеро нишон медиҳад, муайянкунанда ном дорад. Масалан, **шоҳмоти нағз**, **қалами сурҳ**, **пӯстлоҳи дарахт**, **дарси яқӯм**, **яқӯмин кор**, **понздаҳ кас**, **бисту панҷ нафар талаба**.

Дар ин мисолҳо **нағз**, **сурҳ**, **дарахт**, **яқӯм**, **яқӯмин**, **понздаҳ**, **бисту панҷ**, бо исмҳои **шоҳмот**, **қалам**, **пӯстлоҳ**, **дарс**, **кор**, **кас**, **талаба** вобаста буда, чигунагии онҳо, аз қадом ҷинс будан ва адади онҳоро нишон медиҳанд, пас, онҳо дар ин таркибҳо муайянкунанда шуда омадаанд.

Он аъзои чумла, ки тарз ва мавриди ҳаракати хабарҳои феълиро нишон медиҳад, ҳолшарҳкунанда меномем. Масалан: **Ман музикаро бисъёр дӯст медорам.** Зуд биёед, ки ба **концерт дер намонем**.

Дар ин мисолҳо калимаҳои **бисъёр**, зуд—ҳолшарҳкунандаанд, зеро ки тарзи иҷрои феълҳои **дӯст медорам**, дер **намонем**-ро равшан мекунанд.

Он аъзои пайрави чумла, ки объекти таъсир, чизе ё ки ҷое

ки харакат он чо воеъ мешавад, аз он чо сар мешавад ё худ интиҳо ва ё ин ки мақсад ҳам сабаби ҳаракатро нишон медиҳад, пуркунанда меноманд.

Масалан: *Ман „Ғуломон“-ро (чиро)? хонда баромадам. Пас ба Аҳмад (ба кӣ?) додам.*

Хоҳ муайянкунанда, хоҳ равшанкунанда ва хоҳ пуркунанда аз рӯи вазифаашон ба гурӯҳҳо чудо мешаванд.

#### IV.

### АЛОҚАИ КАЛИМАҲО ДАР ЧУМЛА ВА ХЕЛҲОИ АЛОҚА, КАЛИМАБАНДӢ.

Чунонки дар боло дида гузаштем, барои ифода кардани фикр ва мақсадҳо, дар нутқ қалимаҳо ва чумлаҳо ба ҳамдигар бо қонунҳои муайян алоқаманд мешаванд. Дар забони тоҷикӣ дар чумла чунин хелҳои асосии алоқаи қалимаҳоро мебинем: алоқаи баёни, алоқаи таъинӣ, алоқаи пуркунандагӣ, алоқаи ҳамчинсӣ.

Алоқаи баёни он алоқаест, ки байни мӯбтадою хабар воеъ бошад: *Сангин меҳонад, ӯ аълоҷӣ аст, колхозчиён плани кишти тирамоҳиро аз мӯҳлат пеш иҷро намуданд.*

Алоқаи таъинӣ он алоқаест, ки байни аъзоҳои чумла, ки яке дигареро ё аз ҷиҳати соҳибӣ ва ё аз ҷиҳати ададу хосса ва ё нисбат доштан ба касе ё ҷиҳози муайян ва равшан мекунад, воеъ гарداد.

*Ин бародари ман. Ман қалами хуб дорам.*

*Ин якӯмин кори ман аст.*

*Додараки ман дина як китоби хуб харидааст.*

Алоқаи пуркунандагӣ он аст, ки байни аъзоҳои пайраву хабар воеъ мебошад:

*Ман китобе харидам.*

*Зулфия пионеронро ба мусобиқаи социалистӣ давват карда аст.*

Алоқаи ҳамчинсӣ он алоқаест, ки байни аъзоҳои ҳамчинси чумла воеъ бошад.

*Мо дар Ленинобод ҳавлию бое дорем.*

*Модарам, падарам ва додаронам дар он ҷо зиндагӣ мекунанд.*

Ҳамаи ин алоқаҳо якчоя калимабандӣ ном дорад. Аз мисолҳои дар боло нишон додашудагӣ ҳам равшан мегардад, ки калимабандӣ ба воситаҳои гуногун ифода карда мешавад (бо ёриди ҳандаҳо, бо тағъир додани шакли калима, илова кардани хиссаҳои морфологӣ). Аз ҳамин сабаб ҳам дар алоқаи синтаксисӣ маъни худашонро дигар накарда, дар шаклҳои гуногун омадани калимаҳоро мебинем: *Қалам ҳаридам. Қаламат қани? Қаламам гум шуд. Қаламатро дех.*

Акнун бояд таркиби калимаро дидар гузарем.

## V.

### СОСТАВИ КАЛИМА.

Калимаҳоро на танҳо дар ҳангоми калимабандӣ, балки берун аз алоқаи синтаксисӣ ҳам ба шаклҳои гуногун медарорем. Аммо тағъир додани шакли калима берун аз алоқаҳои синтаксисӣ (яъне калимабандӣ) барои ифодаи маъни нав хизмат мекунад, яъне ба ин восита маъни калима дигар карда мешавад: **сабз (сифат) — сабзӣ (ном—исм.)**, **хӯр (феъли фармоиш) — хӯрок (ном—исм)**. Ба ҳамин тарик, мебинем ки бештарини калимаҳо ҳам ба хиссаҳои асосии маънодор ва ҳиссаҳои аҳмияти маъногӣ дӯштагӣ чудо мешаванд. Масалан: калимаи **оҳангар** ба ду қисм чудо мешавад: **оҳан-гар**. Қисми **оҳан** маъни асосиро фаҳмонда, дар калимаҳои **оҳанин** (*аз оҳан соҳта шудагӣ, оҳансифат*), **оҳани ароба** ва монанди инҳо ҳам маъни асосии худро дорад. Ҳиссаи **гар** ҳам маъно дорад, аммо маъни ин дар вакти якчоягӣ бо ҳиссаи аввала аниқ мешавад, ва машғулияти қасеро ки бо чизе вобаста аст, нишон медиҳад. Ин ҳисса ҳам бо ҳамин маъно дар калимаҳои дигар низ вомехӯрад: *Коргар, заргар, ҷармгар, мисгар*. Калимаи **қаламдон** ҳам ба ду ҳисса чудо мешавад: **қалам** ва **дон**. Ҳиссаи дуюми ин (**дон**) маъни ҷом (зарф)-ро фаҳмонда, дар калимаҳои **нондон, тирдон** ҳам ба ҳамин маъно вомехӯрад.

Баъзе аз калимаҳоро факат ба ду не, балки ба ҷандин ҳиссаҳо ҳам чудо кардан мумкин аст. Масалан: калимаи *сиёҳидонча* ба чор ҳисса чудо мешавад: *сиёҳ-ӣ-дон-ча*. Ҳар қадом аз ин ҳиссаҳо маъно доранд: **сиёҳ** — рангро мефаҳмонад, **ӣ**-ба чӣ нисбат доштани чизро мефаҳмонад, **дон**-зарфро ва **ча** хурд будани он чизро нишон медиҳад.

Ба ҳамин тариқа, ғайр аз ҳиссаи асосӣ ҳиссаҳоеро ҳам мебинем, ки маъни чудогона доранд ва маъни ҳар қадоми онҳо дар вакти ба ҳиссаи дигар ҳамроҳ шудан аниқ мешавад.

Бинобар ин калимаҳоро ба ду ҳисса чудо кардан мумкин аст: ҳиссаи асосӣ ва ҳиссаи морфологӣ, ё ки ҳиссаи шаклӣ ва ё худ морфема. Масалан: дар калимаи **қаламам** қисми **қалам** ҳиссаи асосӣ, қисми-**ам** ҳиссаи шаклӣ ё ки морфема мебошад.

Хиссаҳои шаклӣ ё ки морфемаҳо дар забони тоҷикӣ ба эътибори вазифа ва маънояшон ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: морфемаҳои қалимабанд ва морфемаҳои қалимасоз ё ки қалимабандҳо ва қалимасозҳо.

Морфемаҳое, ки барои нишон додани муносибат ва алоқаи қалимаҳо хизмат мекунанд, қалимабанд номидан мешаванд. Масалан дар таркиби *қалами ман* морфемаи и барои бастани предмет (*қалам*) ва соҳиби он (*ман*) хизмат мекунад. Дар ҷумлаи ман *Кодирро дидам* морфемаи-ро пуркунанда (объект)-ро бо ҳабар, ам ҳабарро бо мубтадо мебандад. Пас, ҳиссаҳои морфологии и, ро, ам қалимабанд мебошанд.

Морфемаҳое ки ба қалимаҳо маъноҳои нав медароранд, қалимасоз ном доранд.

Чунончи, қалимаи *пӯшок* ба ду ҳисса чудо мешавад: *пӯшок*. Аз ин ду ҳисса *пӯш* асосӣ буда, феъли фармоиши танҳои шаҳси дуюм мебошад. Ҳиссаи *ок* морфема буда, бо ҳамроҳ шудани ин, маънои *пӯш* тамом тағъир меёбад, *пӯшок* акнун феъл не, балки номи умумии ҷизҳоеро, ки пӯшида мешавад, ифода мекунад. Дар қалимаи *кордча* ҳам ҳиссаи асосӣ ҳасту (*корд*) ҳиссаи морфологӣ (-ча) ҳаст. Ба охири *корд* бо илова гаштани ча ҷунин маънои нав ҳосил мешавад, ки қалимаи *кордча* умуман *корд* ном ҷизро не, балки *корди* ҳурдро ифода мекунад. Ба ҳамин тарик, дар ин мисолҳо *ок* ва ча қалимасоз мебошанд.

Дар забони тоҷикӣ баъзе аз морфемаҳо ба дунболи қалима ҳамроҳ карда мешаванд, ки ингуна морфемаҳо суффикс ном доранд: *қаламдон* (дон-суффикс), *колхоз-ҷӣ* (ҷӣ-суффикс).

Баъзе аз морфемаҳо ба аввали қалима ҳамроҳ шуда, префикс, ё ки сарчаспак ном доранд, *бе-савод* (бе-префикс), *но-дон* (но-префикс).

Суффикс ва префиксҳо якҷоя часпак ё ки аффикс номидан мешаванд.

Ҳиссаи асосии қалима бе ҳечгуна ҳиссаи шаклӣ (морфема) решо ном дорад.

Масалан, дар қалимаи *бозорча* ҳиссаи асосӣ *бозор* буда, ба ҳиссаҳои дигар чудо намешавад, қалимаи *бозорча* қалимаи соҳта ҳисоб меёбад. Дар қалимаи *китобӣ* ва *китобат* қитоб решо мебошад. Ҳиссаи асосии қалима, ки морфемаҳоро надорад, решо номидан мешавад. Қалимаҳое ки қалимасозҳо доранд, қалимаҳои соҳта номидан мешаванд: *китобӣ*, *кӯча-гӣ*, *хона-ча*.

Қалимаҳое ки қалимасоз надоранд, қалимаҳои реҳта номидан мешаванд: *китоб*, *китобат*, *қалами сурх*.

Ҳиссаи асосии қалима ба ғайр аз қалимабанд асос номидан мешавад.

Масалан, дар қалимаи *китобат* ва *қаламам* қалимаҳои *китоб* ва *қалам* нисбат ба қалимабандҳои ам асос ҳисоб меёбанд.

Дар ин ҷо решо ва асос мувофиқат мекунад. Агар ин *сухани китобист* гӯем *китоб*-решо, и-қалимасоз, ст-қалимабанд (бандак) мебошад. Бинобар ин ҳиссаи *китобӣ* асос мешавад. Ҳамингуна, асос нисбат ба морфемаҳои қалимабанд таъин карда шуда, қалимаи соҳта ҳам асос шуда метавонад.

## СОХТИ МОРФОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЧИКИЙ.

Барои ин ки чигуна будани сохти морфологии забони точикиро муайян намоем, бояд ба таври умумӣ принципҳои калимабандӣ ва калимасозиро дида гузарем.

### 1. Принципҳои калимабандӣ.

Дар забони тоҷикӣ чунин воситаҳои калимабандиро мебинем:

1. Бо ёрмандии бандакҳо: *Ман кор мекун-ам. Ман Сангин-ро дидам. Ин қалам-и хуб-аст. Қалам-ам шикаст.*

2. Бо ёрмандии калимаҳои ёридиҳанда: *Ман бо қалам менависам. Собир сиёҳӣ катӣ менависад. Аз китобхона барои хондан ман китоб гирифтам, аммо Гулҷеҳра журнال гирифт.*

### 2. Принципҳои калимасозӣ.

Дар забони тоҷикӣ бо чунин роҳҳо калима месозем:

1. Бо ёрмандии суффиксҳо. Мисол: *трактор-чӣ, панҷ-а.*

2. Бо ёрдами префиксҳо. Мисол: *бо-ҳуш, бе-парво, но-бино.*

3. Бо такрор кардани ҳичҳои садовар, яъне овозҳои таклидӣ ва ҳамроҳ кардани калимаи дигар. Масалан: *тиқ-тиқ кардан, пиҷир-пиҷир кардан, фиши-фиши кардан.*

4. Бо такрор кардани садоварҳо ва илова кардани суффиксҳо. Масалан: *ғар-ғар-а, виз-виз-ак.*

5. Бо илова кардани ҳичҳои монанд. Мисол: *сун-сурҳ, забзард сип-сиёҳ.*

6. Бо такрор кардани решаша ё асосҳо. Мисол: *давон-давон, ғалтон-ғалтон.*

7. Бо такрор кардани решаша ё асосҳо ҳам суффиксҳо. Монанди: *зан-зан-ак, ғелон-ғелон-ак.*

8. Бо такрор кардани решаша ва асосҳо, ки бо бандакҳо баста мешаванд. Мисол: *гуфт-у-гӯ, шуст-у-шӯ.*

9. Бо пайвастани решаша ё асосҳои ҷудогона бо ёрдами бандакҳоизи о. Мисол: *сағосар, даводавӣ.*

10. Бо пайвастани калимаҳо бехечгуна морфемаҳо. Масалан: *борохона, ҷойхона, пионердуҳтар, қадбаланд.*

Калимাহое, ки аз як ҷанд решаша ва ё бо такрор ёфтани решашо таркиб ёфтаанд, калимаҳои мураккаб ном доранд. Мисол: *пахтакор, Шаҳринав, ҷойхона, давон-давон, панҷшоҳа* ва дигарҳо.

## I.

### КАТЕГОРИЯХОИ КАЛИМАХО.

(Хиссаҳои нутқ).

Мо дида гузаштем, ки калимаҳо аз ҷиҳати маъно ба ду гурӯҳи қалон ҷудо мешаванд: калимаҳои мустақилмаъно ва ёридиҳанда. Ҳар кадом аз ин гурӯҳҳо як ҷанд ҳелҳои калимаро, ки аз ҷиҳати маъно, нишонаҳои морфологӣ ва синтаксисӣ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд, муттаҳид мекунанд. Ин навъҳои калима категорияҳои калима ва ё ҳиссаҳои нутқ номида мешаванд.

Дар забони тоҷикӣ дар таъин кардани категорияҳои калима маънои калимаҳо ва нишонаҳои синтаксисӣ ахмияти зиёде доранд. Аз рӯи се нишона, ки дар боло нишон дода гузаштем (ҷудогии маъно, нишонаҳои синтаксисӣ ва морфологӣ), дар забони тоҷикӣ ҷунин категорияҳои асосии калимаҳо (ҳиссаҳои нутқ)-ро мебинем: исм, сифат, шумора, ҷонишин, зарф (калимаҳои мустақилмаъно), пешоянид, пасоянӣ, пайвандак, ҳиссача (ёридиҳандаҳо) ва nid. Акнун ҳар кадом аз инҳоро алоҳида-алоҳида дида мегузарем.

## II.

### ИСМ.

Исм яке аз категорияҳои (ҳиссаҳои) мустақилмаънои нутқ буда, предмети грамматикиро, яъне ҷизеро, ки мебинем ва ҳис мекунем ё ки дар тасаввурон ҳамчун зоте ҳастӣ дорад, ифода мекунад. *Масалан*: қанд, гӯспанд, ақл, ҳурсандӣ.

Фарки асосии исм аз қисмҳои дигари нутқ он аст, ки ҳелҳои дигари калима, худи предметҳоро ифода накарда, балки қайфият, қамият, ҳолат ва ҳаракат барин ҳосаи предметро мефаҳмонанд. Масалан: Калимаи сафед ранги як предметро нишон медиҳад. Ҷунончи: *Рӯймоли сафед*, қанди сафед, гӯспанди сафед ва ғайра.

Агар мо *Ориф* медавад гӯем, калимаи медавад, ки феъл аст иҷро шудани ҳаракатеро аз тарафи *Ориф* ба мо мефаҳмонад. Аз ин маълум мешавад, ки феъл ҳам худи предметро не, балки ҳолат ва ҳаракати предметро медононад. Аммо исми феълии давидан ҳамчун предмет ба асоси худ маънои мустақил низ дорад. Масалан: *Давидани суст*, *давидани тез*.

Мо исмҳоро на факат (мисли *машина*, *одам*, *даражат*, *ҳайвон* ва *воқеаҳо*) ба воситаи органҳои ҳиссиёти ҳудамон медонем, балки исмҳои абстрактиро тасаввур карда, мустақилмаъно будани онҳоро мефаҳмем. Монанди: *Ақл*, *фикр*, *сабр*, *тоқат*.

### III.

## КАТЕГОРИЯХОИ ИСМ.

### 1. Исли хос ва ом (чинс).

Исмҳо аз ҷиҳати он ки мувофиқи ҳолат ва ҳусусиятҳои алоҳидай як кас ё як чиз, махсус гузашта шудаанд ва ё ҳуд танҳо ба якта предмет не, балки як гурӯҳ, як тӯда предметҳои ҳам чинс гузашта шудаанд, ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: Исмҳои хос ва ом (чинс).

Номи махсусе, ки ба одамон гузашта шудаанд ё мувофиқи ҳолат ва ҳусусиятҳои алоҳидай як чиз, чой, ҳайвон дода мешавад, исми хос меноманд. Мисол: **Тошкент, Москва, Сталинобод, Сангин ва Помир**. Ҳамаи номҳои шахсон, кӯчаҳо, қишлоқҳо, районҳо, округҳо, вилоятҳо, шаҳрҳо, пойтахтҳо, кӯҳҳо, колхозҳо, совхозҳо, газетаҳо исми хос мебошанд.

Мисолҳо:

1. *Одина ба ҳалос шудани Гулбизӣ аз таҳлуқа дар Ҷард, дигар саросема наистод.* (С. Айнӣ, Одина).

2. *Назар кунед ба рӯи Осиё!*

*Ҳудуди Афғон, Ҳиндустон! Муғулистан!*

*Миёни силсилаи кӯҳи Ҳандукуш!. Олтой!..*

(Пайрав Сулаймонӣ, Навиди Вахшстрой).

3. *Канори Вахш шуда*

*Мисри тозае барпо!*

*Ҳарифи пахтаи мисри*

*Рақиби рӯди Нил.*

(Пайрав Сулаймонӣ).

Номе, ки ба ягон предмет мувофиқи ҳолат ва ҳусусиятҳои алоҳидай он гузашта нашуда, балки як гурӯҳ, як тӯда предметҳои ҳам чинсеро мефаҳмонад, исми ом ё ки чинс номида мешавад. Ҳамчун: *Кӯҳ, дашт, қишлоқ, шаҳр, қалам, санг, зардолу*.

Мисолҳо:

1. *Аз ин баландӣ паркҳо, боғҳо ва майдонҳои истироҳатии ҳушнамудро, ки дар ин шаҳр бисъёර мебошанд, дидар наметавонед.*

2. *Нонсандуқро кушодам, дар як тараф нонҳои бутун, дар тарафи дигараи нонбурдаи бисъёре, дар байни онҳо як чанд кулча ҳам ҳаст.* (Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

3. *Чӯпонон ва подабонон галла ва рамаҳои ҳудро, ки аз аввали пагоҳ то нимай рӯз ҷаронда, сер карда буданд, дар канорҳои соярав оварда, ба истироҳат гузаштанд ва ҳудҳои ду-ду, ҷор-ҷор ба ҳаргуна бозиҳо: найнавозиҳо, ғазалҳониҳо ва бадеҳагӯиҳо машғул шуданд.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

### 2. Исли конкретмаъно ва абстрактмаъно.

Як гурӯҳ исмҳо ҷизҳои конкретро нишон дода ё номи умумии ҷузъҳо ва ё номи ҳуди ҷузъҳо мебошанд. Ингунა исмҳо исмҳои конкретмаъно номдоранд. Масалан: *Дарахт, ҳайвон, себ, нок, гӯспанд, буз*.

Мисолҳо:

1. *Обдорон Ҷүйхоро тоза мекарданд, ҳайвонбонон юнучқа медаравиданд.* (С. Айнӣ, Доҳунда).
2. *Кашшачиён бо рошҳои киштзор, ки дар он ҷоҳо араба рафта наметавонист, барои дар зери ниҳолҳои пахта пошидан бо ҳар ва қашса гарднурӣ ё ин ки хокпору мекашонданд.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

Гурӯҳи аз исмҳо номи маънавӣ буда, ҷизҳои конкретро далолат намекунад. Ингуна исмҳои абстрактмаъно (маънавӣ) номида мешаванд. Монанди ақл, ҳуш, ҳоб, рафткор, ҳурсандӣ, шодӣ, нағзӣ, бачагӣ, ҳурдӣ.

Мисолҳо:

1. *Модарам ғам, агар дил аз барам рафт,  
Аз ин нолам, ки бар дилбарам рафт.  
Чигуна баъд аз ин ман зинда монам?  
Зи ман ҷонам, дилам, ақлам, сарам рафт.* (Девони Лоҳутӣ).

2. *Ин ҳодиса яке аз хотираҳои ғалатитарини бачагии ман аст.* (Б. Умарӣ).

3. *Октябрь рӯҳи нав дамид  
Ин ҳалқу кишвар шуд ҷавон,  
Фарсадагӣ шуд нопадид,  
Мулки музаббифар шуд ҷавон.* (М. Рахимӣ).

Исмҳои конкретмаъноро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

1. Исмҳое ки номи умумии ҷузъҳо мебошанд. Чунончи: **Дарахт, ҳайвон, либос** (ғалла ва мева).

2. Исмҳое ки ҷузъ ё ки навъи онҳоро ифода мекунанд: **Бед, сафедор, зардолу, тут, гов, гӯспанд, курта, чома, гандум, ҷав, шолӣ, ангур, себ, анцир** ва монанди инҳо.

### 3. Исмҳои ҷондор ва бечон.

Исмҳое ки предметҳои зиндаро (ҷондорро), ғайр аз растани ҷондор, нишон медиҳанд, исмҳои ҷондор номида мешаванд. Ҳамаи одамон ва ҳайвонҳо ба исмҳои ҷондор медароянд.

Исмҳое ки предметҳои бечонро ифода мекунанд, исмҳои бечон номида мешаванд. Аз исмҳои ҷондор факат исми одамон ба саволи **кӣ?** Дигар ҳамаи исмҳо ба саволи **чӣ?** ҷавоб мешаванд. Дарахтҳо, растаниҳо низ дар грамматика бечон ба шумор мераванд.

### 4. Исмҳои танҳо ва ҷамъ.

Исмҳое ки як предметро мефаҳмонад, танҳо (муфрад), исмҳое ки бисъёриро яъне зиёда аз як предметро ифода кунад, ҷамъ номида мешаванд. Масалан: **Тоҷӣ (танҳо) омад. Студентон (аз як зиёд) ба саёҳат рафтанд.**

### 5. Коидаҳои ҷамъбандии исмҳо.

Дар забони тоҷикӣ исмҳои ҷамъ аз исмҳои танҳо (муфрад) бо ёрдами бандакҳои ҳо, он, ён, гон ва вон сохта мешаванд.

I. Бандаки **ҳо** барои чизҳои бечон ва ҷондор баробар кор фармуда мешавад. Чунончи: *Дафтарҳо, китобҳо, кӯчаҳо, одамҳо, бачаҳо.*

Мисолҳо:

1. *Бандарҳо, пулҳо, майдонҳои сабзу хуррами пахта, қишилоқҳои хушманзара, обҳои соғи равонро дида-дида, ба роҳҳои сангфарши маркази район даромада мондани худамро надониста мондам.* (Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

II. Бандаки он асосан барои ҷамъ бастани исмҳои ҷондор истеъмол карда мешавад. Мисол: *одамон, муаллимон, падарон, гӯспандон*

Мисол:

*Кӯҳканони Консой, аспи пӯлодинсаворони курси трактористон, ҳодимони илм ва санъат, косибони пойафзолдӯзӣ, артельҳо, шоҳибофони фабрика, муаллимон, студентон ҳама ва ҳама рӯй ба саҳро оварданد.*

(Р. Ҷалил, Маҷ. шеърҳо ва ҳикояҳо).

III. Ин бандак барои баъзе растаниҳо ҳам кор фармуда мешавад: *Дарахтон, ниголон.*

Мисол:

1. *Ниголоне ки шаш сол пеш баробари қади одам буданд, ба воя расида кӯчаҳо ва аҳолии хеле зиёдашудаи шаҳрро дар сояи роҳатбахшии худ гирифтаанд.*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

2. *Се тараф ва болои сари моро дарахтони сада ва беди сершохи зуммуррадинбарг фаро гирифта буданд.*

(С. Айнӣ, Ҷашни таърихӣ).

IV. Агар дар охири исми ҷондор садоноки а бошад, яъне исми ҷондор бо овози садоноки а тамом шавад, дар он маврид ҷамъ мумкин аст, ки бо бандаки ғон сохта шавад. Ҳамчун: *муаллимагон, талабагон, бачагон.*

Мисолҳо:

1. *Вай бачагони худро як-як мебӯсиду онҳоро ба бағал кашида ба гап медаромад.* (Абдушукур, Очеркҳо).

2. *Мусиқӣ менавоҳт, хонандагон суруд мегуфтанд, раққосон мераксиданд.* (С. Айнӣ, Ҷашни таърихӣ).

V. Агар дар охири исми ҷондор садонокҳои „о“ ва „ӣ“ бошад, дар он вакт ҷамъи он исмҳо мумкин аст бо бандаки ён сохта шавад. Монанди: *Бобоён, колхозчиён, моҳиён.*

Мисолҳо:

1. *Оби Ҷайҳун бо ҳама ҷӯшу хурӯш.*

*Ҳамчу шӯҳе, саркашон ояд ҳаме,*

*Моҳиёнаш ҳамчу оҳуи Хутан.*

*Гаҳ аёну гаҳ нигон ояд ҳаме.*

(Пайрав Сулаймонӣ, Тазмини ғазали Рӯдакӣ).

2. *Чапакзании колхозчиён ба ҳавои мусиқӣ ҳамроҳ шуд.*

(С. Айнӣ, Ҷашни таърихӣ).

VI. Агар дар охири баъзе исмҳо садоноки „ӯ“ ё ки „ӯ“ бошад, ин тавр исмҳо бо бандаки „вон“ ҷамъ баста мешавад. Ҳамчун: *оҳувон, абрувон.*

Мисолҳо:

1. *Бозувони тавоно ва пурзӯр дар андак муддат, дар шароити вазнин қариб сад сӯрохи печкаҳои маркиш сохтаанд, ки ҳар кадоми онҳо аз ним метр то бист метр дарозӣ дошт.*  
(Ф. Ниёзӣ).

## 6. Ислимии чомеъ.

Ислеро ки шаклаш танҳою, мазмунан ҷамъ бошад, ислимии чомеъ меноманд. Чунончи: тӯда, даста, мардум, бригада, гурӯҳ, группа, пода, рама ва гала.

Мисолҳо:

1. *Одина аз ин гумон бурд, ки ба рама гург воҳӯрдааст.*  
(С. Айнӣ Одина).
2. *Ассало, эй тӯдаи заҳматкаши рӯи замин,  
Соҳибони пинаи дасту аракҳои ҷабин.*  
(Лоҳутӣ).

## Илова:

Дар қалимаҳои аз арабӣ даромадагӣ суффикси **от**, ёт низ кор фармуда мешавад, ки бо ин суффикс шакли маҳсусе ки барои ифода намудани куллияти он ҷизҳо хизмат мекунад, сохта мешавад: *Маълумот, хаёлот, маҳсулот, адабиёт, тараққиёт, ҳайвонот, кулиёт, аҳволот*. Аз рӯи ҳамин коида, бо ин суффикс аз як ҷанд қалимаҳои аслан тоҷикӣ будагӣ ҳам ҳамонгуна шаклро сохтан мушоҳида карда мешавад. *Деҳот* (*дӯҳот*), *боғот*, *сабзавот*. Дар он қалимаҳои аслан тоҷикӣ ки бо садоники а тамом мешаванд, суффикси **от-ёт** ба равиши ҷот талафуз меёбад: *Меваҷот, навиштаҷот*.

Мисолҳо:

1. *Холо вай дар корҳои ташкилоти комсомолӣ ҳам нағз иштирок мекунад.* (Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).
2. *Сӯфи Шодиев дар процесси кори худ бо шавқи тамом техникаи истеҳсолотро меомӯҳт.* (Н. Обидӣ, Очеркҳо).
3. *Дар ин ҷоҳо аз одам ва аз ҳайвоноти хонагӣ нишонае намонда буд.* (С. Айнӣ, Дохунда).

Ғайр аз **от-ёт** бо суффикси-ият ҳам дар қалимаҳои аз арабӣ даромадагӣ исми нав сохта мешавад: *инсоният, башарият, куллият*.

1. *Аксарият ба ҷидду илму фунун  
Роҳро фотехона тай карданд.*  
(Лоҳутӣ).
2. *Овардаи зи сидқ ту фаолият ба кор  
Андар ҷамиӣ кор аё неккори мо.*  
(Суҳайлӣ, Гулдаста).

Баъзе аз исмҳое, ки бо-ият сохта шудаанд (монанди суффикси **иёт—адабиёт**) ба исмҳои чомеъ дохил намешаванд: *маданият*. Инро бо суффикси-ият, ки ба воситаи забони русӣ бо қалимаҳои европай даромада, исми чомеъ месозад, аралаш кардан нодуруст: *пролетариат*.

## 7. Чамъбандӣ дар баъзе таркибҳо.

Дар таркибҳои зерин дар бобати чамъбандӣ се хусусиятро мебинем.

I. Дар вакти пай дар пай омадани исмҳои хос, бандаки чамъсозро исми хоси охирин қабул меқунад.

Масалан: *Сангин, Аҳмад, Холик*, ва *Чалилҳо* барои саёҳат ба Москва рафтанд.

Барои фаҳмонидани чандин шахс, ки ба онҳо як сифати умумӣ дода мешавад, ба охири исмҳои хоси чудогона суффикси чамъбанд илова карда мешавад.

Мисолҳо:

1. *Холо Гулбиҳиҷо ва бибӣ Оишаҳое баромадаанд, ки дигар намегузоранд, занони тоҷик қурбони расму одат ва асири панҷаи мардони бемуруват шаванд.* (С. Айнӣ, Одина).

2. *Мо ҳоло ҳазор Паттиҷонҳо ҳастем, ки бо гуфтаи Ленин, бо гуфтаи Сталин-бо роҳи партия меравем ва кор меқунем.* (Абдушукур, Очеркҳо).

II. Бандаки „ино“ барои ҳурмати шахси танҳо ҳам барои нишон додани чамъ (бисъёри) ки ҳамкорию шарокатро ифода меқунад, кор фармуда мешавад.

Мисолҳо:

1. *Тағомино* ҳарбуза коштаанд.

2. *Ман ба хонаи Аҳмадино* рафтам.

3. *Акомино* ба хонаи навашон кӯчиданд.

4. *Рост ба ҳавлии Зебуннисоино* омаданд. (Ҳ. Карим).

III. Дар таркиби изофии исмҳо чамъ бастан лозим шавад, исми аввал зикр шудагӣ чамъ омада, исми дуюм танҳо меояд. Ҳамчун: *Рафиқони колхозчӣ, рафиқони депутат* (рафиқон депутатон-не).

Мисолҳо:

1. *Биноҳои мактаб, МТС, ҷойхонаҳои сурх, идораҳои совҳоз ва колхоз, хонаҳои нави колхозчиёни стахановӣ, дӯконҳои кооперативӣ ва дигарҳо ҳақиқатан ҳамроҳи биёбонии дирӯзаро ба тарзи шаҳр гардонда буданд.* (С. Айнӣ, Ҷашни таъриҳӣ).

## 8. Шаклҳои ҷинсиятро далолат меқунанд.

Калимаҳо, ки аз забонҳои русӣ ва арабӣ ба забони тоҷикий доҳил шуда, ҷинсиятро далолат меқунанд, бо шаклҳои маҳсус даромада мисолашон ҳаминҳо мебошанд:

Мард Зан

*Комсомолец* — *Комсомолка*

*Студент* — *Студентка*

*Талаба* — *Талиба*

*Муаллим* — *Муаллима*.

Ба ғайр аз ин барои таъин кардани ҷинси зану мард, дар фамилияҳо суффиксҳои маҳсус аз забони русӣ ба забони тоҷикий даромадаанд. Чунонҷи: *Холматов, Бобоев, Аҳмадов*, (мардона) *Чураева, Холикова, Тоҷиева* (занона).

Мисолҳо:

1. *Боз як рафиқаи софдил, активистка ва муаллимаи мо—Паттиҷон Закирова аз дасти шавҳари хунхораши кушта шуд...* (Абдушукур, Очеркҳо).

*Дар комитет, дар байни комсомолон ҳаҷонанон ин комсомолкаи пуркор ва серғайратро таъриф мекунанд.* (Х. Обидӣ, Очеркҳо).

### 3. БОЛЬШЕВИЧКАИ КОЛХОЗ.

Эй комсомол ман комсомолка ҳастам,  
Зебандай саҳрои пахта ҳастам.

Ҳамеша ҳосили баланд гирем,  
Ту активу ман активистка ҳастам.

Ҳаёти тоза илму донишам дод,  
Азизи давраи ҳуҷиста ҳастам.

Замони мо хушасту бо рафиқон  
Манам зи шоҳидони зинда ҳастам  
Ба ҳоҷагӣ дигам ривоҷ доим,  
Механику трактористка ҳастам.

Ҳалосам аз фарангии асорат,  
Зи доми ҷабру зулм раста ҳастам.  
Биё ки пахтаро баҳам бичинем,

Ту зарбору ман фаола ҳастам  
Биё ки посбон шавем ба сарҳад,  
Ту большевик, ман большевичка ҳастам.

(М. Раҳимӣ).

### 9. Категорияи номуайянӣ ва танҳоӣ дар исмҳо.

Дар забони тоҷикӣ исмҳо шаклеро доранд, ки ин шакл ба оҳири исмҳо бо илова кардани „е“ сохта шуда, барои ифода кардан шаҳс ва ё чизи танҳои ношинос хизмат мекунад.

Мисолҳо:

1. *Мардаке омада раиси колхозро пурсид.*

2. *Рӯзе ба саҳрои колхозамон рафта, пахта чинда будем.*

Ба ҷои суффикси „е“ категорияи номуайянӣ танҳоӣ пеш аз исм бо гузоштани як ифода карда мешавад. Масалан: **Як бача ба газета дар бораи пешрафти корҳои колхоз ҳабар навиштааст.**

Мисолҳо:

*Рӯзе аз рӯзҳо бо он дӯстон дар лаби ҳавзи Девонбегии Буҳоро саёҳат карда мегаштам.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

2. *Як рӯз ӯ ба ман аз қаҳрамониҳои „қаҳрамонона“ зинданавкарони амир ҳикоя мекард.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

### 10. Дар бораи суффиксҳои исмсоз.

Суффиксҳои исмсоз ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд.

Ба воситаи як хел суффиксҳо аз ҳуди исм ва аз дигар ҳиссаҳои нутқ исмҳои нав сохта мешавад:

а) Аз феъли фармоиш: *муваффақиятҳо намоши ғалабаҳои политикии партияи Ленин—Сталин мебошад. Мувофиқи фар-*

*мошии Комиссари халқы, ман бояд ки баъд аз панҷ рӯз ба район равам.*

б) Аз феъли пайваста, ки қисми аввалий исм, қисми дуюмаш феъли фармоиш бошад, бо суффикси й: *дараҳтишино尼*. *Дар райони мо дараҳтишино尼 як моҳ пеш сар шуда буд.* *Пункти пахтасупорӣ ба қабул кардани пахта тайёри дида истодааст.*

в) Аз сифат: (бо суффикси й) *сиёҳ-сиёҳӣ, сафед-сафедӣ*.

*Дар колхози мо порсол як синғ курси нест кардани бесаводӣ давом дошт: ҳозир каси бесавод надорем. Ман сиёҳии нағз дорам.*

г) Аз исм: *Нондон, нонвой.*

2. Агар мо як хел суффиксҳоро ба як навъ калимаҳо ҳамроҳ кунем он исмҳо ҳамон предметҳои авваларо дар ҳолати хурдӣ, калонӣ ва ё бо тобиши маъногии навозиш ифода мекунад. Мо ба калимаҳои *дуҳтар, китоб* ва *хона* суффиксҳои ча ва акро ҳамроҳ намоем, калимаҳои *китобча, дуҳтарақ* ва *хонача* ба вуҷуд меояд, ки ин калимаҳо чӣ тавре ки мо дар боло зикр кардем, дар қадом ҳаҷм ва ҳолат будани ҳамон предметро ё навозишу хурдиро нишон медиҳад.

## 11. Суффиксҳои исмсоз.

**Гоҳ.** Суффикси *гоҳ* ба охири як хел исмҳо илова шуда, исмҳоеро месозад, ки макон ва замонро ифода мекунанд: *хобгоҳ, гузаргоҳ, ҷарогоҳ, саҳаргоҳ.*

Мисолҳо:

1. *Имрӯз танҳо дар ин тамошогоҳи табиат ҳудро аз ҳамағам ва кулфат ғориғ ва дилашро аз андешаи ҷафоҳои Арбобкамол ҳолӣ дида, ба болои таҳтасангे баромада, як-пахлу хобида, дар дарьёи бехудии тамошо ғарқ шуда буд.*

(С. Айнӣ, Одина).

2. *To ба кай бошӣ ту э паймоншикан, ноошно?!*

*Останат кардаам умрест бар ҳуд тақъягоҳ.*

(Сайдои Насафӣ, аз Намунаӣ адабиёти тоҷик).

3. *Хонаи осудаи уммедгоҳи мо бувад,*

*Маскани осоишу пушту паноҳи мо бувад,*

*Чун падар, модар, бародар тақъягоҳи мо бувад,*

*Мухтасар ҳам ҳомию ҳам иззу ҷоҳи мо бувад,*

*Ҳалқ аз вай сарбаландиҳо ба даврон мекунад.*

(Турсунзода, Мамлакати тиллой).

Суффикси *гоҳ* ҳамчун гаҳ низ кор фармуда мешавад: *ҷоғаҳ, саргаҳ.*

Мисолҳо:

1. *Саҳаргаҳ нури ховар шуд фурӯзон.*

*Гули раънову лола гашт хандон.*

(Турсунзода, Шеърҳо).

2. Шариф дар дамгаҳи қишлоқ аз бачаҳо манзили Шодиро пурсид. (Ч. Икромӣ, Шодӣ).

II. Суффиксҳои зерин ба охири исмҳо илова шуда, маконро ифода мекунад:

а) Зор, Гулзор, хорзор, сангзор.

Мисолҳо:

1. Ҳун рехт, боғҳо ва киштзорҳо ҳароб гардиð банди Работхӯҷа вайрон шуд, Самарқанд тамоман хушкид, хушҳои боғ ва киштзорҳоро ҳам қазоқ ва қирғизон ба галла рамаҳои худ хӯронданд.

(С. Айнӣ, Ҷашни таъриҳӣ).

б) Истон: гулистон, ҷангалистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Кӯҳистон.

Мисолҳо:

1. Номи неки Тоҷикистон шуд ба инсон арҷманӣ  
Дар баландӣ шӯҳраташ чун боми дунъё шуд баланд.  
(Турсунзода, Шеърҳо).

2. Боғбони сараву таҷрибанок,  
Мутахассис ба нишонидани ток,  
Дар дехе аз тарафи дехқонҳо,  
Буд маъмур ба Токистонҳо.

(Лоҳутӣ).

Таҳту тоҷи амир яксон шуд,  
Тоҷикистон дигар гулистон шуд.

(Пайрав Сулаймонӣ, Таҳти хунин).

в) Сор-ҷашмасор, қӯҳсор.

Мисолҳо:

1. Автобус аз миёнаи қӯҳсор бо роҳи калоне ки дар қулаҳои қӯҳ ва ҷуқуриҳои дара пушти моҳивораи соҳта буданд, ба дашии васеи ҳамворе баромад. (С. Айнӣ, Доҳунда).

2. Шумо гумон накунед, ки ҳар қадоми ҷашмаҳои дар ин ҷашмасор қадрест, ки як санг ё ним санг осиёро мегардонанд.  
(С. Айнӣ, Доҳунда).

Суффикси сор ба охири санг илова гардида исме месозад, ки тарзи амалро мефаҳмонад:

— Ҷӣ мефармоед?

— Сангсор кардан даркор,—гуфт домулло.

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

г) Лоҳ-санѓлоҳ, қумлоҳ.

Суффикси лоҳ ба охири исм часпида, қисми танаи растаниро ҳам далолат мекунад: Пӯстлоҳ.

3. Суффиксҳои зерин касбу ҳунар, машғулият ва мутахассисро нишон медиҳанд.

а) Аида. Нависанда, хонанда, созанда, боғанда, дӯзанда ва ҳоказо.

Мисолҳо:

1. Кор аз таҳи дил бикун ки таҳнат инаст!

Баҳшандай осоишу роҳат инаст:

Шоистаи номи зарборӣ мебош,

*Ному шарафу бахту саодат инаст:*

(Д е хот й).

2. *Чүянда ёбандааст.* (Фольклор).
3. *Нависанда инженери рүхү одамизод аст.*
- б) *Гар. Коргар, чармгар, чөлонгар, сүзангар, оҳангар.*

Мисолҳо:

1. *Меҳри Октябрь нурафшон гашт,*  
*Оламе з-ў яке дурахшон гашт.*  
*Зулмати зулму ҷаҳл рафт ба бод*  
*Зулмгар ҳам ба хок яксон гашт.*

(С у х а й л ӣ, Гулдаста).

2. *Ман мулки мурассаъ шуда бо соҳтмонам,*  
*Ман қалъаи сулҳи ҳамаи ҳалқи ҷаҳонам,*  
*Ман кони фунуни зафари коргаронам,*  
*Үқъёнуси инқилоби ҳама ранҷбаронам,*  
*Дар даҳр ба некӣ абадӣ вирди забонам!*

(М. Раҳимӣ, Суруди ватан).

в) *Бон. Осиёбон, шутурбон, боғбон, тарозубон.*

Мисолҳо:

1. *Саройбонон ҳуҷраҳо, айвонҳо, таҳхонаҳо ва ҳама ҷои саройро мерӯфтанд.* (С. Айнӣ, Фуломон).

2. *Ҳайвонбонон юнучқа медаравиданд.*

(С. Айнӣ, Фуломон).

г) *Чӣ. Колхозчӣ, тракторчӣ, карнойчӣ, сурнойчӣ, дуторчӣ.* Суффикси чӣ баъзе вактҳо вобастагии шахсро ба ягон ҷараёни илмӣ, политикий ва ҳочагӣ муайян мекунад. *Ленинчӣ, сталинчӣ, стахановчӣ.*

Мисолҳо:

1. *Вақте ки ўро ба шогирдии тракторчӣ монданд, аз хурсандӣ чӣ кор карданашро намедонист.*

(А б д у ш у к у р, Очеркҳо).

2. *Самоворчӣ чой дам кард.*

3. А.Ин суффикс аз қалимаҳои гуногун ҳар хел исмҳо месозад.

а) Аз худи исм: *дастӣ, поя, димоғӣ, даҳана, ҷашма, гӯша, нова, шоҳа.*

Мисолҳо:

1. *Ҳӯҷаинам бо дастаи қамчин ба сарам саҳт зада буд.*

(Х. Карим, Хаппак).

2. *Инҳо ҷашмаҳоеанд хурду заиф, ки монанди ҷашмҳои ситамдидагони даври подшоҳӣ оби худро чакра-чакра мечаконанд. Танҳо фарқ дар ин ҷост ки аз ҷашми ситамдидагони даври подшоҳӣ ҳун мечакид, аз инҳо об.* (С. Айнӣ, Дохунда).

3. *Зи Конунасосе ки бинвиштаӣ,*

*Дар он донаи бахтро киштаӣ,*

*Фараҳманд, мамнун, дилишод мо,*

*Тавоною биною обод мо.*

(Р. Ҷалил, Суруд дар бораи Сталин).

б) Аз феъл: *мола, ларза, ханда, дида, шукуфа.*

Мисол:

Ҳама меҳри зи нодидан бикоҳад  
Агар дида набинад, дил наҳоҳад.  
(Низомий Арузии Самарқандӣ).

в) Аз сифат: *зарда, сабза*.

Мисол:

*Сабзай навхези баҳор ба истиқболи хуршед меҳандид.*  
(Х. Карим, Хаппак).

г) Аз шумора: *панҷа*.

Мисол:

Фақат ҳамиро мегӯям, ки дар яке аз ингуна сафарҳояш ин дар қабати барғ монда, ҳар ду поишро ҳам хунук зада буд. Ҳоло пойҳояш *панҷа* надоранд.

(Х. Карим, Духтараки ҷингиламӯй).

4. й, ва гӣ. Ин суффиксҳо дар баробари аз исм сифат сохтан, барои аз сифат ва аз худи исм исмҳои абстрактӣ-маънавӣ сохтан низ хизмат мекунанд: *калонӣ, хурдӣ, гармӣ, дӯстӣ, мардӣ, гушнагӣ* (гуруснагӣ).

Мисолҳо:

1. *Тӯтии шаккарлаб, чӣ тақаллум дорӣ?*

*Дилро зи тақаллум ба тараннум орӣ.*

*Оё ҳабар аз шукуфтани пахта расид,*

*Каз шодии дил ба лаб табассум дорӣ?*

(Де хотӣ, Рӯбоҳиёт, аз Намунаҳои адабиёти тоҷик).

2. *Зиндагӣ вобаста бо кор аст, ёри нозанин,*

*Дар ҷаҳон меҳнат дӯҳад роҳат, раҳонад аз азоб.*

Баъзе аз он исмҳое ки бо ин суффикс сохта шудаанд, маънои конкретро ҳам нишон медиҳад: *Сиёҳӣ, сафедӣ, сурхӣ*.

Мисол:

Киштзори колхоз ки бо трактор ронда, дандонаву мола карда шуда, бо сеялка пахта кишта шуда буд, монанди *сӯзание* ки дар вай бо абрешиими пистагӣ гул дӯхта бошанд, ба назарҳо сабзу хуррам менамуд. (С. Айнӣ, Гуломон).

5. Суффикси **дон** ба охири исм илова шуда, ҷой ва зарфиятро далолат мекунад: *Нондон, чойдон, намакдон*.

6. Суффикси **ок** ба охири як хел феълҳои фармоиш илова шуда, номи куллии озуқа ва либосро ифода мекунад: *Пӯшок, ҳӯрок*.

Мисолҳо:

1. *Пӯшоки Одина ҳам монанди дигар мардикорони он завод фартут ва чиркин буд.* (С. Айнӣ, Одина).

2. *Агар ба ҳаррӯза ҳӯрок қадре гӯшту равған ҳамроҳ ме-кафд, музди хизмат ба ҳароҷоти ҳаррӯза намерасид.*  
(С. Айнӣ, Одина).

7. Иш. Бо ин суффикс аз феъли фармоиш исм сохта мешавад: *Чунбиш, кӯшиб, навозиш, турсииш, хонииш, фармоиш, донииш, бинииш*.

Мисолҳо:

1. *Дар далели донииши ман гӯш нанҷод осмон*

*Варна бар даъвии худ ҷандин ривоят доштам.*

(Шоҳин, Намунаи адабиёти тоҷик).

2. Дар ҳавои хушки тумани Бухоро ҳанӯз бориш сар нашуда буд.  
(С. Айнӣ, Ғуломон).

3. Бигуфт: „Эй сӯзишат коми дили ман,  
Шарори рӯят ороми дили ман“.  
(Лоҳутӣ).

8. Ор. Бо ин суффикс аз асоси феъли гузашта исм сохта мешавад: *Харидор*, *гуфтор*, *рафтор*.

Мисол:

1. *Фазаллат висори ғайру далер,*  
*Ба гуфтору кирдор, чун нарра шер.*

(Намунаи адабиёти Тоҷик, Садрӣ Зиё).

9. Ворӣ. Бо ин суффикс аз худи исм исмҳое сохта мешавад, ки материалро нишон дихад: *Либосворӣ*, *ҷомаворӣ*, *куртаворӣ*, *хӯрокворӣ*.

Мисол:

1. *Ҳӯроквориҳоро дар ҳӯрчин андҳата, аробаи қӯтакро сувор шуда ба роҳ медаромадем.*

(С. Айнӣ, Марғи судҳӯр).

10. Она. Бо ин суффикс инчунин бо гона ва ёна аз исм ва шумора дар баробари сифатсозӣ, исмҳо низ сохта мешаванд. *Моҳона*, *тозиёна*, *дугона* ва ҳоказо.

Гайр аз суффиксҳои дар боло зикр шуда боз як чанд суффиксҳое ҳам ҳастанд, ки дар калимаҳои маҳдуд ва ё дар як калима кор фармуда мешаванд. Мана як чанд аз ҳамингуна суффиксҳо

**Бор. Ҷӯйбор.**

**Ол. Ҷангол, дунбол.**

**Шан. Гулишан.**

**Мон. Соҳтмон, хонмон.**

Эзоҳ: Пеш аз ин суффикс гоҳо „у“ низ илова карда мешавад: *Соҳтумон*, *хонумон*.

**Вода—Хонавода.**

Мисол:

1. *Аз аҳли хонаводамон ягон қасро ҳамроҳ барам, сиррам пеши падарам кушода мегардад.*

(С. Айнӣ, Марғи судҳӯр).

Аз забони русӣ ва ба воситаи забони русӣ калимаҳои бисъёре ба забонамон даромада, захираи луғавии онро бой карда истодааст. Бо ингуна калимаҳо якҷоя суффиксҳои зерин ҳам доҳил шудаанд.

Суффикси ник ба охири исмҳо илова шуда, мутахассисӣ ва фаолияти шаҳсро ифода мекунад. Масалан: *Ударник*, *проводник*, *пожарник*. Ба охири чой ҳамроҳ шуда номи зарфро ҳам нишон медиҳад: *Чойник*.

Суффикси ист. Муносабати шаҳсро ба ягон рафтори социалиӣ, экономикиӣ, соҳаи илмӣ ва идеяви нишон медиҳад: *марксист*, *материалист*, *идеалист*, *парашютист*, *активист*, *чекист*, *очеркист*.

Мисолхो:

1. *Баъд аз таҷрибагири Рэзиқро дар Варзобстрай ба вазифаи ёрдамчии машинист таъин карданд.* (Абдушукур, Очеркхо).

2. *Рӯзе дар вақти дамгири трактористон машғули истироҳат буданд.* (Абдушукур, Очеркхо).

3. *Ленин марксист аст ва асоси ҷиҳонбииш вай ҳам, албаттӣ марксизм мебошад.* (И. Сталин, дар бораи асосҳои ленинизм).

Суффикси **ант** ба охири исм илова шуда, муносабати шахсро ба ягон идора ё ки процесс муайян мекунад: *квартирант, курсант*.

Суффикси **изм** ба охири исмҳо иловҳо шуда, ҷараёни социалӣ, политикий, таълимот, системаи предмет ва ҳодисаҳоро ифода мекунад. Масалан: *Ленинизм, большевизм, марксизм, социализм, коммунизм, идеализм*.

Мисолхо:

1. *Ленинизм, марксизми эпохи империализма и революции пролетариат.* (И. Сталин, дар бораи асосҳои ленинизм).

**Ик-(тик).** *Химик* (аз химия), *медик* (аз медицина), *теоретик* (аз теория).

**Овик.** *Илановик, массовик.*

**Тор-(ор).** *Иструктор* (аз инструкция), *директор* (аз дирекция), *ревизор* (аз ревизия).

Суффикси **лог** барои нишҷон додзни мутахассисий касеро, ки вобаста ба ҳиссаи аввали мебошад, хизмат мекунад: *Диалектолог, рефлексолог, биолог, зоолог*.

Суффикси **ир** ба охири исм илова шуда, ҳунару машғулият ва муносабат доштани шахсро бо ягон ташкилот нишон медиҳад: *Бригадир* ва *командир* (аз команда, ва бригада).

Суффикси **ионер** машғулият, мутахассисӣ ва вобастагии шахсро бо ягон колектив ва ё ҷараёни политикий нишон медиҳад: *Милиционер, революционер, реакционер* (аз милиция, революция, реакция).

2. Хели дуюми суффисҳо ҳурдӣ, қалонӣ ва навозишро ифода мекунад.

Суффикси **ак** ба охири исм илова шуда, исми навозиш ва ҳурдӣ месозад.

Масалан: 1. *Бачаякам чанд сол аст, ки ба хондан машғул мебошад.*

2. *Падаракам се рӯз пиёда гашта, хеле монда шудааст.*

3. — *Чашмаки ман ҷашмаки ту,*  
*Ҷашмаки пурҳашмаки ту,*  
*Ҷӣ мешавад ба сӯи ман*  
*Ғамза кунад ҷашмаки ту.*  
— *Дастаки ман, дастаки ту,*  
*Дастаки наvrastaki ту,*  
*Ҷӣ мешавад, ба гарданам,*  
*Ҳалқа шавад дастаки ту.*

— *Мұяки ман, мұяки ту,*  
*Мұяки хүшбұяки ту,*  
*Чи мешавад ба рұякам*  
*Шада шавад мұяки ту.*

(С. Айнай, Дохунда).

Суффикси **ак** ба охирі як хел исмұқо илова шуда, исми нисбатдор ҳам месозад, ки бо ин функцияш ба қатори гурӯҳи яқұми суффиксқо дохил мешавад.

Мисол: *Харак, аспак, ңұяқ, қаңқақ, қашақ.*

Суффикси **ча** ба охирі исм илова шуда, хурдиро ифода мекунад: *Хонача, дафтарча, аробача.*

Мисолхо:

1. *Котиб ба рұи яшчиктае қоғазашро монда ҳадақа менавишт.* (Х. Карим, Хикоях).

2. *Чакрағое, ки аз чандың үзүншін қашмақақ мечаканд, дар як қоған шуда, ңүйчай мусаффоеро ба ҳам мерасонанд.*

(С. Айнай, Дохунда).

## 12. Исмҳои мураккаб.

Исмҳои мураккаб дар забони тоғыз қардагы буда, хелхөшон ҳам бисъёранд. Аз қиҳати таркиб исмҳои мураккаб үзүннанд.

1. Исмҳои мураккабе ки аз исмҳо бе ҳечгұна восита сохта шудаанд. *Ошхона, өйткөншілдеме, ваколатнома, саркор, шартнома, дастарра, дорухона.*

Мисолхо:

1. *Пұнбадонақои пучак ҳамроҳ, карда мондам.* (С. Айнай, Фуломон).

2. *Дар миәнцөп қишлоқ, қыроатхона, әдорахона, өйткөншілдеме сурх, дүхтурхона, агрономхона, ҳаммом ва дүкони қоопаратив барин иморатхои қамоатті бино ёфта буданд.* (С. Айнай, Дохунда).

2. Исмхое, ки аз худи исмҳо бо изофа таркиб ёфта, як исми мураккаб шуда мондаанд: *Мардикор, Шаҳринав, гули тоғихурусы.*

Мисол:

1. *Уғулой Холмуродова соли 1918 дар оилаи батраки қишлоқи Қынғыр райони Шаҳринав таваллуд шуд.* (Р. Чалил, Шеърхо ва ҳикоях).

3. Исмхое ки аз сифату исм таркиб ёфтаанд: *Каждум, шабнам, шумгиәх.*

4. Исмхое ки аз шумора ва исм таркиб ёфтаанд: *Ҳазорпо, дутор.*

Баъзе аз ингұна исмҳои пайваста дар охир суффикси **а-я** низ қабул мекунаанд: *Дугұша, себарға, ҳазорпој.*

5. Аз такрор карданы исмҳои тақлид (садовар) ва суффиксҳои **а-ак**: *ғар-ғара, шар-шара, ғир-ғирақ, виз-визак.*

Мисол:

*Шаваси шар-шараи үй ба ҳар тараф паҳн мешуд.*  
(Р. Җалил, Вөхүрді).

6. Дар байни исмҳои мураккаб ҷои қалонро исмҳои феълии пайваста ишғол мекунанд. Исмҳои феълии мураккаб чунин сохта мешаванд:

7. Аз ду феъли фармоиш бо ёрдами пайвандаки **у**. Монанди: *Равубиё, гирумон.*

8. Як феъли фармоишро ба воситай „**о**“ тақрор мекунем ва дар охираш суффикси „**й**“ илова менамоем. Мисол: *занозанӣ, даводавӣ.*

9. Аз як феъли гузашта, як феъли фармоиш ба воситай пайвандаки „**у**“. Чунончи: *гуфтугӯ, ҷустуҷӯ, шустушӯ.*

Мисолҳо:

1. *Аз гуфтугузори донишмандони набераи хурдсоли худ дигар бора ҳушъёр шуда, заҳри ҷудоии ҷандрузаро ба умеди шаҳди висоли дуру дарози оянда ба коми ҷони худ гуворо дид.*  
(С. Айнӣ, Одина).

2. *Зарраҳои об ки аз ҷастуҳези он падид меомад, ба рӯи Гулру пошида мешуданд.*  
(Р. Җалил, Вөхүрді).

10. Аз ду феъли гузашта ба воситай пайвандаки „**у**“: *ҳаридуфурӯҳт.*

11. Аз исм бо феъли замони гузашта-саргузашт.

Мисол:

*Ин гап ҳиссае аз саргузаштҳои худи модараи буд.*  
(Х. Карим, Хостгорӣ).

12. Аз исм, пешоянд бо феъл. Монанди: *Рӯбарӯкунӣ, рӯбарӯшудагон.*

Мисол:

*Вай ҳозир бо рӯбарӯшудагон „салому аллайк“ ҳолу аҳвол-пурсӣ карданро фаромӯш карда буд.*  
(Р. Җалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

13. Аз ҷонишину исм бо феъли фармоиш ва суффикси „**й**“.  
Мисол: *Ҳудтанқидкуниӣ.*

14. Аз исм бо феъли фармоиш ва суффикси **й**: *паҳтатозакуниӣ, абрешимбофӣ.*

Мисолҳо:

1. *Шаббодаи саҳарӣ вазида гулпартоиҳои моҳтобиро зуд-зуд ба шаклҳои гуногун табдил медод.* (Р. Җалил, Вөхүрді).

2. *Ин аҳволи умумӣ ба заводи паҳтатозакуниӣ, ки яке аз мавзӯъҳои ҳикояи мост, низ бе таъсир намонда буд.*  
(С. Айнӣ, Одина).

15. Аз исм бо феъли фармоиш суффикси **ак**: *шабпрак, бодбрак, моҳихӯрак, оташгирак.*

Мисол:

*Мисоли шабпрак душман гурезад  
Зи нури байрақи раҳшони Дарвоз.*  
(Дехотӣ, Дар шаъни Дарвоз).

16. Аз исм ва феъли фармоиш: *токбур, ҷорӯб, чойкаш.*

### 13. Исмҳои мураккаби кўтоҳ кардашуда.

Исмҳои мураккаби кўтоҳ кардашуда бо чунин роҳҳо таркиб меёбад.

1. Бо гирифтани овози аввалини калимаҳо. Ингуна таркиб ду намуд дорад:

а) Таркибе, ки монанди як калима, талафғуз карда мешавад. Монанди: **КИМ, ВУЗ**.

б) Таркибе, ки ҳарфи аввалини ҳар кадом калима чӣ тавре, ки дар алфавит қарор дода шудааст, ҳамон тавр талафғуз карда мешавад. Масалан: **ВКП(б) векапебе, СССР-эсегесер**.

Ёдоварӣ.

Агар калимаҳо бо гирифтани ҳарфи аввалинашон кўтоҳ кардашуда бошанд, ҳамаҳошон ҳам бо ҳарфи калон навишта шуда, дар байнашон нуқта гузоштан лозим нест: **ВЛКСМ, КМ ВКП(б)**. Агар исмҳои хос кўтоҳ кардашуда бошад, дар байнашон нуқта гузоштан лозим аст.

Масалан: **В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. М. Молотов**.

Агар ҳарфи аввалини исмҳо гирифта шуда, ба шакли як калима даромада бошад, якҷоя мешавад.

Мисол: **КИМ, САГУ**.

Агар исмҳо бо гирифтани ҳарфи аввалинашон кўтоҳ кардашуда, дар охирашон ягон бандак қабул кунанд, бо дефис чудо карда мешаванд.

Мисол: *МТС-и райони Ашт корҳои киштикорро пеш бурда истодааст*.

2. Бо гирифтани ҳиссаҳои аввалини ҳар як калима. Чунончи: **Райком, колхоз, совхоз, комсомол**.

3. Бо гирифтани ҳиссаи аввалини як калима ва ба он бо пайвастани калимаи пурра. Масалан: **Профсоюз, партбилет, Политбюро**.

Як қисм исмҳои кўтоҳ кардашудагӣ ба забони мо бо таркибе, ки дар забони русӣ кор фармуда мешавад, даромада, азҳуд шудаанд: **СССР, НКВД**.

Гурӯҳи дигари исмҳои кўтоҳ кардашуда бошад, бо таркиби тоҷикӣ соҳта шудаанд. Масалан: **РСС Тоҷикистон (Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон), СҚҲ-и Тоҷикистон (Совети Комиссарони Ҳалқии Тоҷикистон)**.

#### IV.

### СИФАТ.

Яке аз категорияҳои калима (ҳиссаҳои нутқ), ки ба исм вобаста аст, сифат мебошад. Чунонки гуфта гузашта будем, исм предмети (чизи грамматикиро) яъне чизеро ки мебинем ва ҳис мекунем ё худ дар ғасавурамон ҳамчун зоти ҳастӣ дорад, ифода мекунад. Сифат бошад, худи ҳамон чизро не, балки хосса, кайфијат чигунагии ба он чиз ё ки ба вай тааллукнокро нишон ме-

дихад. Инак, фарқи сифат аз исм аз чиҳати маъно он аст, ки исм предметро нишон дихад, сифат чигунагии вайро муайян менамояд.

Масалан: *Қалами сурҳ, замини мулодим, оби хунук*.

Фарқи сифат аз исм фақат аз чиҳати маъно нест. Сифат, нишонаҳои морфологии аз исм чудо мекардагӣ ҳам дорад. Лекин ин нишонаҳои сифат танҳо дар категорияҳои муайяни сифат мушоҳида карда мешавад. Масалан, сифат категорияи ҷамъро надорад ва бинобар ин шакли маҳсуси ҷамъро ҳам соҳиб нест. Ин аст ки, ба охири сифатҳо суффиксҳои ҷамъбанди-ҳо, **он**, **гон**, **ён**, васл ёбад, сифатҳо аз категорияи сифатӣ баромада ба исм мегузаранд.

Мисолҳо:

1. *Ба қасалҳо нағз нигоҳубин мекунанд.*

2. *Ба маҷлис фақат қалонҳо не, балки бачагони хурд ҳам омадаанд.*

Сифат аз исм бо шаклҳои қиёсӣ ҳам чудо мешавад, ки нишонаи морфологии сифат дар ин категория аз суффиксҳои **тар**, **тарин** иборат мебошад; *хубтар*, *бехтар*, *хубтарин*, *бехтарин*.

Баъзе аз нишонаҳои морфологии сифат дар сифатҳои соҳта мушоҳида карда мешавад, ки яке аз ингуна нишонаҳои сифат суффикси **ангӣ-нгӣ** мебошад, ки аз зарф ва исмҳо сифат месозад: *шабангӣ*, *динангӣ*, *бозорангӣ*, *хонангӣ*.

## 1. Хелҳои сифат.

Сифатҳо аз чиҳати маъно ба ду гурӯҳи қалон ҷудо мешаванд:

1. **Сифатҳои хоссагӣ** ё ки **хелий**, 2. **Сифатҳои нисбатдор**.

Як қисм сифатҳо чигунагии предметро нишон медиҳад, ки ҳамчун ҳаҷм, вазн, масофат, қайфият, камият ва монанди ин дараҷаҳо дошта бошад. Ингуна сифатҳоро **сифатҳои хоссагӣ** ё ки **хелий** меноманд.

Мисолҳо:

1. *Хонаи қалон, хонаи қалонтар.*

2. *Ҳаво хунук, имрӯз боз ҳам хунуктар.*

3. *Вай аз он бехтар, ин бехтарини аз онҳост.*

4. Эй ки, пурсӣ, ки бехтарин кас кист?

*Гӯjam аз қавли беҳтарин касон*

*Беҳтарин кас касе бувад ки зи ҳалқ*

*Беш бошад ба ҳалқ нафърасон.*

(Ҷомӣ).

Як қисм сифатҳо чигунагии ҷизеро аз чиҳати нисбат доштани ў ба макон, замон ва ё ҷизи дигар ё худ бо ҷизе, ки аз он соҳта шудааст ё дар таркибаш дорад, нишон медиҳад. Ингуна сифатҳо **сифатҳои нисбатдор** номидা мешавад. Бештарини ингуна сифатҳо аз исм ва зарф соҳта шуда, дараҷаҳо надорад.

Масалан: *Қафши ҷӯбин, бели оҳанин, кишти баҳорӣ, гандуми тирамоҳӣ, мураббои биҳигин.*

Мисолҳо:

1. *Тофт ҳуршеди сталиниӣ ба ҳалқи тоҷик,*  
*Субҳи уммедин дамид аз паси шоми торик,*

*Боги колхозӣ гул овард ба дуру наздик,  
Рафт то қуллаи қӯҳсор садои фабрик.*

(М. Аминзода, Иди 10-сола муборакбод).

2. Ҳар кадоми ин ситорагон монанди чироғи **электрикӣ**,  
ки ба пешин оинаи **раҳдори чилчироғиаш** гузошта бошанд, яке  
бар бист, яке бар сӣ акс медиҳад ва нурафшионӣ мекунад.  
(С. Айнӣ, Дохунда).

## 2. Дараҷаи сифат.

**Сифатҳои хоссагӣ** ё ки хелий ғайр аз дараҷаи навозишу хур-  
дӣ, ду дараҷаро соҳиб аст: дараҷаи қиёсӣ ва дараҷаи олий ё ки  
**бартарӣ**.

Дараҷаи қиёсӣ нисбат ба хоссаи дигар предмет зиёд будани  
хоссаи предметоро нишон медиҳад: *Ман нисбат ба ту қадба-  
лантарам*.

Мисол:

Қандҳоро бо қандшиканак майдар карда лӯндаҳои **калон-  
тарашро** ду пулӣ-ним тин, **хурдтарашро** як пулӣ нарҳ  
монда аз рӯи лаълӣ мечид.

(С. Айнӣ, Марги судҳӯр).

Дараҷаи қиёсӣ ба воситаи суффикси **тар** соҳта мешавад.

Масалан: *сурҳ-сурҳтар*, **калон-калонтар**. Баъзан бо ёрдами  
пешоянди аз бе суффикси **тар** ҳам ифода карда мешавад.

Масалан: 1. *Ман аз ту қадбаланд*. 2. *Ҷӯра аз ман калон аст*.

Мисоли дигар:

Чомаи бахмали кундалий дар бараши, саллаи **аз сабади нон-  
войҳо ҳам калонро** ба сараш бетартиб печнонидагӣ, дар пой  
нағшу масҳии американси **панҷарагулчин** дошт.

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

Дараҷаи олий ё ки бартарӣ нисбат ба хоссаи ҳамаи предмет-  
ҳо зиёд будани хоссаи предметоро нишон медиҳад.

Масалан: 1. *Армияи Сурҳ дар ҷаҳон пурзӯртарин* Армия  
мебошад.

2. *Содик яке аз беҳтарин стаҳановчиёни корхонаи мо ме-  
бошад*.

Дараҷаи бартарӣ зиёд будани хоссаи предметоро нисбат ба  
хоссаи предметҳои дигар ё ба тариқи андоза намудан ё ба та-  
риқи таъқид нишон медиҳад. Аз ҳамин сабаб дараҷаи бартарӣ  
ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад: **дараҷаи бартарии андозагӣ** ва  
**таъқидӣ**.

Дараҷаи бартарии андозагӣ бо суффикси **тарин** соҳта меша-  
вад: **нағзтарин**, **беҳтарин**, **калонтарин**, **хубтарин**.

Мисолҳо:

Ана ҳамин вазъияти табиий дар замонҳои қадим ҳам **Ху-  
ҷандро** яке аз **ободтарин** ва **пурсарваттарини шаҳрҳои  
Азияи Миёна** гардонда буд.

(С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

Дараҷаи бартарии таъқидӣ бештар ба воситаи қалимаҳои ҷу-  
догона, монанди ҷудо (**ҷудо**) ба **ғоят**, **хеле**, **фавқулодда**, **бехад**

ва дигархо, ки пеш аз сифат меояд, ифода карда мешавад: **ҹудо нағз, бениҳоят фарбех, беҳад баланд, ба ғоят** калон.

Мисолҳо:

1. *Ҳар кас ки дар як гузари ҳароб ҳавлии ғавқулодда ободро* медид, *беихтиёр дар дили худ мегуфт, ки „магар буду нобуди ин маҳалла ба ҳамин ҳавлии сарф шудааст, ки дигар хонаҳо ба ин ҳаробӣ ва ин ободӣ аст“*. (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

2. *Албатта, аз инҳо муаллимагони хеле ҳуб ва педагогони ба пешаи худ моҳир мерасад.* (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

3. *Сар то сари ин ҳона пур аз ҷарҳ ва ҳаллоҷӣ аст. Дар пешгоҳаш як ҷарҳи бисъёр қалони пӯлодин дар гардиши аст.* (С. Айнӣ, Одина).

Сифатҳои таъкидӣ бо такроръёбӣ соҳта мешавад ё ки ба аввали баъзе аз сифатҳо бо афзудани ҳичое ташкил мейбад, ки ҳиссаи аввалинаш ба ҳичои якӯми асосӣ монанд буда овози охиринаш бесадои лабу-лабӣ аст, ва аз ҷиҳати ҷаҳангирӣ бечарангӣ тамсил мейбад (ба ассимиляция дучор мегардад), **суп-сурҳ, забзард, қаппа-қалон, лӯб-лӯнда**.

Мисолҳо:

1. *Бо сару пои бараҳна фасли зимиёнӣ,*  
*Пераҳани пора-пора пӯшид бар тан,*  
*Ҳаставу бемору бемадор, яке зан*  
*Дар бағал андар гирифта кӯдаки гиръён....*  
(Пайрав Сулаймонӣ,

Як қурбони кӯчаи буржуазияи Европа).

2. *Шаби торик, ҳар тараф сип-сиёҳ.* (Дехотӣ, Ачинаҳо).

### 3. Сифатҳои соҳта.

Сифатҳои соҳта ғайр аз дараҷаҳои сифат аз ҳар ҳел категорияҳои калима соҳта мешаванд: **дон-дон+о-доно** (аз феъл ба воситаи суффикси-о), **санг-санг+ин сангин** (аз исм бо пайвастани суффикси-ин), **як-як+гона-ягона** (аз шумора бо афзудани суффикси-гона), **дина-дина+нгӣ-динангӣ** (аз зарф бо ҳамроҳ намудани суффикси-ангӣ-нгӣ).

Ғайр аз суффиксҳо, ба воситаи префиксҳо низ сифат месозем: **нобоб, нолоиқ, номаълум, боақл, боадаб, бафурсат, бефурсат, бенатиҷа, бемавқеб.**

Аз мисолҳо намудор аст, ки аз дигар категорияҳои калима сифат ба воситаи ду ҳел морфем соҳта мешавад: а) бо суффиксҳо: **асп-акӣ, шаб-ангӣ, адаб-ӣ**, б) бо префиксҳо: **бемаъни, nondurust, бовиҷдон, барзиёда, бафурсат.**

Дар ҳусуси функцияи ин морфемҳои сифатсоз сонитар гап мезанем. Ҳозир дар ин ҷо ба намуди дигари сифатсозҳо, ки аз морфемҳои дараҷаҳои сифат месоҳтагӣ фарқ мекунанд, истода мегузарем.

Ғайр аз сифатсозие, ки дида гузаштем ва ба ғайр аз дараҷаҳои қиёсии сифат, аз худи сифатҳо ҳам сифатҳо соҳта мешаванд. Ингуна сифатҳои соҳта маънояшон андак тағъир ёфта, тобиши нави маъногиро ҳам ифода мекунанд: **зард-ча, зард-ина, сафед-ча, хушрӯ-як.**

Ин сифатҳо аз ҷиҳати маъно бо дараҷаҳои қиёсии сифат бисъ-

ёр наздиканд ва суффиксҳои ингуна сифатҳо-ча,-ина,-ак,-як дар ифодаи маъно аз ҳамдигар чунин фарқ доранд:

а) **-ча.** Ин суффикс ба охири сифатҳое, ки чигунагии рангро мефаҳмонанд, ҳамроҳ карда шуда, ба дараҷаи оддӣ расида ната-вонистани сифатро нишон медиҳад: *зардиа, кабудиа, сафедиа*.

б) **-ина.** Ин суффикс ҳам ба охири сифатҳои чигунагии рангро мефаҳмондагӣ ҳамроҳ карда шуда, чигунагии рангро ба та-риқи ташбех нишон медиҳад: *мардаки зардина-зардинамӯ, сур-хина-сурхинарӯ*.

в) **ак-як.** Ин суффикс ғайр аз аз дараҷаи оддӣ кам будани си-фати предмет, тобишҳои навозишу дӯстдориро ҳам ифода меку-над: *кабуд-кабутак, сурхак*. Дар баъзе ҷойҳо ин суффикс так-рор мейбад: *сурхакак*.

Мисолҳо:

1. *Мо аз тарафи дасти чапи дарьё мерафтем, дар тара-фи дасти рости он, қаторкӯҳҳои кабудчарангӣ зардҷаҳоли сурхҷатоб сар ба фалак мекашид.* (С. Айнӣ, Ҷашни таъриҳӣ).

2. *Муқобили ин-яъне тарафи офтоббарои шаҳрро, ки сар то сар „Офтобруя“ меномидаанд, аз кӯҳҳои сурхҷа, ҷигарӣ ва хокистарранг иборат мебошад.* (Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

3. *Он вакт қариб ҳама бародару хоҳарони Қумрий қало-накак шуда монда буданд.* (Р. Чалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

#### 4. Суффиксҳои сифатсоз.

Суффиксҳои сифатсоз ба ду гурӯҳ чудо мешаванд:

1. Бо ёрмандии гурӯҳе аз суффиксҳо аз ҳуди сифат шаклҳои нави ҳуди ҳамон сифат, яъне категорияҳои хурдӣ, киёсӣ, барта-рии сифат соҳта мешавад, ки ин суффиксҳоро дар боло дида гу-заштем.

2. Бо ёрмандии қисми дигари суффиксҳо аз дигар категорияҳои калимаҳо (ҳиссаҳои нутқ) сифатҳо соҳта мешавад. Ин гурӯҳи суффиксҳои сифатсоз нисбат ба гурӯҳи якӯми суффиксҳо бисъёр мебошад. Муҳимтарини ин суффиксҳо ҳаминҳоанд:

1-а. Бо ин суффикс аз баъзе зарф ва шумораҳо сифат соҳта мешавад: *одами якка, кори пештара*.

Ба охири як қисм калимаҳои пайваста ки аз шумора ва исм таркиб ёфтааст, бо илова кардани ин суффикс сифат соҳта меша-вад: *рӯмоли дубара, мори дусара, кори серӯза, плани панҷсола*.

Мисол:

*Духтарбачагони даҳсола, дувоздаҳсола хеле фаҳмида ва бодикӯмат дарс меҳонанд.* (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

2-акӣ. Бо ин суффикс аз исм ва дигар ҳиссаҳои нутқ сифат-ҳои нисбатдор соҳта мешавад: *одами шутуракӣ, кори рӯякӣ, маълумоти пешакӣ*.

*Лекин ҳабарҳои даҳонакӣ гуфтаи онҳоро бовар намекард.* (С. Айнӣ, Марги судҳӯр).

**3.-й-гй.** Бо ин суффиксҳо аз исм сифатҳои гуногуни нисбӣ сохта мешаванд: *ҳайвони корӣ*, *кори хонагӣ*, *лӯғати имлой*, *нони бозорӣ*, *флоти ҳавоӣ*, *флоти баҳрӣ*.

Мисолҳо:

1. *Хусусан муҳоҷирони олтой ва муғулестонӣ*, ки ба тарафҳои Эрон ва Мовароуннаҳр хиҷратҳои ҳарбӣ мекарданд, барои онҳо ин шаҳр ба ҷои ҳӯроқи сарироҳӣ мегузашт.

(С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

2. *Ин ҷарҳ ба воситаи як тасмаи ғафсе, ки аз пӯсти газавни американӣ сохта шудааст*, ҳаракат мекунад.

(С. Айнӣ, Одина).

3. *Баъзеҳошон бо милтиқҳои шоҳдори пилтагӣ ё бо милтиқҳои болопӯши потусқагӣ мусаллаҳ буда, дар дасти бештаричи мардум шоғ ва шамшерҳои кӯҳна, корди ош, табар, теша ва қалтак барин яроқҳо менамуд..* (С. Айнӣ, Гуломон).

ЭЗОҲ: Аз баъзе исмҳои бо а тамом шудагӣ бо суффикси вӣ низ сифат сохтан мумкин аст; *партия—партиявӣ*, *омма—оммавӣ*.

**4.-ангӣ-нгӣ.** Бо ин суффикс аз зарф ва исмҳо сифатҳои сохта мешаванд, ки ба макон ё замон нисбат дода мешавад; *динангӣ*, *шабангӣ*, *бозорангӣ*.

**5.-ина.** Бо ин суффикс низ аз зарф ва исм сифатҳои нисбӣ сохта мешавад: *кори дерина*, *пули нақдина*, *кори пешина*.

Мисол.

*Дар даруни сандуқ ба ғайр аз либосвориҳои қиматбаҳо ва соатҳои тилло ва пули нақдина, боз панҷ дона тапонча ва як қуттича тир ва як чанд документҳо ҳаст.*

(Ч. Икромӣ, Ду ҳафта).

**6.-ин-гин.** Бо ин суффиксҳо аз исм бештар сифатҳои нисбие сохта мешавад, ки материали сохта шудагӣ, ё дар таркибаш будагиро нишон медиҳад: *бели оҳанин*, *қошуқи чӯбин*, *мураббои биҳигин*, *лидоси пашмин*.

Мисолҳо:

1. *Ситода аскарони мо*  
*Чу қалъаҳои оҳанин*  
*Ба ҳар қадам, ба ҳар кучо.*  
*Ба ҳифзи мулки нозанин.*

(М. Турсунзода, Муҳаббати Сталин).

2. *Аз онҳо ба мо дар корсони чӯбин ҷурғот оварда меҳмоннавозона зиёфат кард.*

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

Аз баъзе исм бо ин суффиксҳо сифатҳои ҳолӣ ҳам сохта мешавад: *бачаи шармин*, *одами ғамгин*.

ЭЗОҲ: Ин суффикс барои исм сохтан аз худи исм низ хизмат мекунад: *пӯстини хуб*.

**7.-гун.** Бо ин суффикс сифатҳои нисбие, сохта мешавад ки ба предмете ташбех карда шавад, *лолагун*, *гулгун*.

Мисолҳо:

1. *Чавонзан гандумгун*, *баландқомат ва қошу чашми сиёҳи кӯҳистонӣ дошт.*

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

2. *Оби шишагун аз ин бандар ҳам ки гузашт, боз аввала борин бо афтуударафт бозикунон ба сүи дарьёи Аму ба пеш медавад.* (Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

8.-вар. Бо ин суффикс аз исм сифате, сохта мешавад ки соҳибо далолат кунад: *ҳунарвар*, *номвар* (*марди ҳунарвар*).

Мисолҳо:

1. *Аз ҷашмони шӯлавари Нурбӣ ду-се қатра ашк баромада, ба рухсорааш чакид.* (Абдушукур, Очеркҳо, аз Ҳадъя).

2. *Эй гении мо Горький хушфикару хирадманд,  
Доною забардасту сухандону суханвар!  
Аз баъди Ленин боз вафоти ту бари мо,  
Вазнинтарин бас талафотест ғамовар.*

(Суҳайлӣ, Ба хотири Горький).

9.-манд. Бо ин суффикс аз исм сифатҳое сохта мешаванд, ки доро будани хоссаеро нишон медиҳад: *ҳунарманд*, *садоқатманд*, *аёлманд*, *дарманд*.

Мисолҳо:

1. *Сангҳои девори дара аз даруни ин оби оташтоб ба тарзе намоён мешавад, ки гӯё сангтарошини ҳунарманд сангҳои раждорро ба як тартиби ҳандасагӣ болои ҳам чида бошанд.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

2. *Чашмонаш дурахион, лекин андешаманд, пешонааш фароҳ, лекин пурчин, ғамгин ки аз башарағаш андешамандӣ намоён буд, ба хаёл фурӯ рафта, дар гӯшае аз бошишгоҳи мардум дуртар менишаст.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

10.-ваш. Бо ин суффикс аз исм сифатҳои ташбех карда шуда сохта мешаванд: *париваш*, *маҳваш*.

Мисол:

*Агар ранги сабзи сабзаҳои канори ин ҷӯйча нури биниши шуморо нигоҳдорӣ намекард, тобиши ин об ки аз аксандозии ситорагони офтобваш пайдо шудааст, ҷашматонро мебурд.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

11.-осо. Бо ин суффикс ҳам сифатҳои монандӣ сохта мешавад: *Мушкосо*, *сунбулосо*.

Мисол:

*Бурун дидам ҷамолатро зи ҷодар меҳросо ман,  
Шудӣ ҳамкори мардон мӯжда гӯjam бо ту ҷоно ман.*

(Д. Шамсӣ, Ба духтарони озоди Ватан).

12.-нок. Бо ин суффикс аз исмҳо сифатҳои дорӣ сохта мешавад: *ҳатарнок*, *бӯйнок*, *зарарнок*.

Мисолҳо:

1. *Маркази обод ва ҷӯшу хурӯшноки ин район ҳам, ки аз Дехнав монандӣ надорад, ба фикру ҳиссиёти ман зиёдтар тағъирот даровард.* (Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

2. *Дар оғӯши муҳаббатноки худ бигрифт мильёнҳо,  
Чу оташ меҳри беандозааш дар дил асар бахшид.*

(М. Турсундоza, Ғазали интихобчиён).

13.-она-гона. Бо ин суффикс дар баробари зарф сохтан аз исмҳо ё ки аз баъзе шумораҳо сифатҳои нисбӣ низ сохта мешавад: *мардона* (пальтои мардона), *бачагона* (туфлии бачагона).

Мисолҳо:

1. *Темурмалик ба ҹангҳои рӯзона қаноат накарда, шабҳо бо киштиҳои худ дарьёгардӣ намуда, аз ҷойҳои муносиб ба хушкӣ аскар фуроварда ба душман шабохунҳои ҷонгусил мезад.* (С. Айнӣ, Тирозӣ ҷаҳон).

2. ... *Омӯзшишгоҳи таълим ва тарбияи мардонӣ ва омӯзшишгоҳи таълим ва тарбияи занона ва дигар мактабҳои ибтидой... бино ёфтаанд.* (С. Айнӣ, Тирозӣ ҷаҳон).

3. *Бизан ҷанги худро муғаниӣ баланд  
Ба оҳанги шӯҳони дилписанд,  
Ки доҳии ҷонона дар анҷуман  
Баромад ба минбар барои сухан.*

(М. Турсунзода, Суруди баҳтъёрон).

14.-о. Бо ин суффикс аз феъл сифати хелӣ соҳта мешавад: **доно**, **бино**, **гуӯ**.

Мисол:

*Фараҳманд, мамнуну дилшод мо,  
Тавоною доною обод мо.*

(Раҳим Ҷалил, Суруд дар бораи Сталин).

15.-вор. Бо ин суффикс низ дар баробари зарфсозӣ сифат ҳам соҳта мешавад: **нукравор**, **ҳамвор**.

Мисолҳо:

1. *Наҳрҳои нукраворатро ба саҳроҳои кишт  
Чун арақҳои ҷабини марди дехқон рез-рез!*

(М. Турсунзода, Ба истиқболи баҳор).

2. *Шумо бо ин ҳамлаҳои девонавори худ моро аз роҳ гардонда наметавонед.* (Абдушукур, Очеркҳо, аз Ҳадъя).

3. *Машина печу тоб ҳӯрда... дам ба роҳи ҳамвор баромада туپурҳои кӯчаро ба фалак мепечонад.*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

16.-ак. Аз гуфтаҳои дар фаслҳои гузашта ҳам маълум шуда буд, ки ин суффикс дар ҳақиқат барои исмсозӣ аз дигар категорияҳо, барои тобиши нав даровардан ба маънои худи исм ва сифат вазифаҳои гуногунро бачо меоварад. Ин суффикс барои сифатсозӣ аз феъл низ хизмат мекунад.

Мисол:

*Ин водиро ҷунон лои ҷаспаки геҷонак фаро мегирифт, ки ҳар қадаматон сад қадам барин мешуд.*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

## 5. Сифатҳои мураккаб.

Дар забони тоҷикӣ сифатҳои мураккаб ҷои калонеро ишғол намуда ва онҳо гуногунанд: 1. Сифатҳои ҳастанд, ки аз исм ва сифат соҳта шудаанд. Қадбаланд, қаддароз, дилтанг; 2. Аз сифат ва исм соҳта мешаванд: ҳушгап, бадбӯй, бадфеъл, бадру, ҳушфеъл, сиёҳчашм.

Баъзан пас аз исм бо афзудани шакли муфрари замони гузаштаи дида ва гоҳо шакли феъли ҳол ё қи сифати феъли соҳта мешавад: **ҳоболуд**, **дилбаста**, **обхӯрда**.

1. Баъзе аз сифатҳои пайваста бо пайвастани сифату феъли фармоиш ё ки шакли феъли ҳол ва ё худ сифати феъли ҳосил карда мешавад: **пурдон, талхгӯй, хунукзада**.

Мисолҳо:

1. *Мо лашкари бошавкати хушбахти ҷаҳонем,*  
*Ўрдуди зафарпешаш даврони ҷавонем.*

(М. Турсунзода, Суруди ҷавонӣ).

2. *Ба меҳнат одамонро кард ёру модари дилсӯз*

*Ба тифли нектолеъ шафқату меҳри падар баҳшид.*

(М. Турсунзода, Ғазали интихобчиён).

3. *Дилё, ки рӯзу шаб месӯҳт, худ дар оташи ҳиҷрон,*  
*Кунун маҳбубҳои дилбару ширинсухан дорад.*

(Ҷӯсупӣ, Ватани дил).

4. *Модари вай кампирӣ ҳамидақомат, уҷаки барҷомонда шуд.*

(Р. Чалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

5. *Аммо ин димогсӯзии Сайри ширбадан ба сабаби касе рӯй дод.*

(С. Айнӣ, Марги судҳӯр).

6. *Дар ҳақиқат аз печҳои саллаи Кори Ишкамба, ҷунонки дар вай дастмолҳои дегиширо печнонда баста бошад, тасматастма чиркҳои равғанолуд намоён буд.*

(С. Айнӣ, Марги судҳӯр).

7. *Мӯйҳои кӯтоҳи ҷанголуд, ва ҷингилае дошт.*

(Х. Карим, Духтараки ҷингиламӯй).

8. *Ба тани ҳар қадомашон аз таҳт ҷомаҳои сатини гул-калон, аз рӯи ҷомаҳои шоҳии қаршигӣ ва ҳисории зеҳкалон, дар пояшон кафшу масҳихои американӣ буд.*

(С. Айнӣ, Марги судҳӯр).

Бисъёртарин аз ингуна сифатҳои пайваста бо ҳар ду шакл сохта шудан мегиранд: қадбаланд, баландқад, сифатбаланд, баландсифат, гушначашм, ҷашмгушна, дастдароз, дароздаст, дилтанг, тангдил.

2. Хели дигари сифатҳои пайваста дар натиҷаи ба ҳам пайвастани ду исм ҳосил мегардад: *тегбинӣ, шутургардан, шамшерқалам, миёнсол, саркор*. Дар ин хел таркибҳо ба қалимаи аввала қалимаи сониро ташбех намуда, сифат сохта мешавад.

3. Сифатҳои пайвастае ҳам ҳастанд, ки дар натиҷаи ба ҳам пайвастани шумора ва исм, ки ба охиравон суффикси-а афзуда шуда бошад, сохта мешаванд: *дусола, серӯза*.

4. Як қисм сифатҳои пайваста бо гузоштани феъли фармоиш баъд аз исм ё ҷонишин ҳосил мешавад: *бачаи дилкаш, писари гандаро, алафи ҳудрӯй*.

## V.

### ШУМОРА.

Шумора яке аз ҳиссаҳои нутқ буда, дар ҳангоми ба шумор бурдани миқдор ва тартиби предметҳо ба кор бурда мешавад.

Шумораҳо аз рӯи составашон содда, мураккаб ва таркибӣ ме-шаванд.

**Шумораи содда.** Шумораеро ки факат як реша дорад, шумораи содда меноманд. Масалан: *Як, се, ҳашт, дуюм, сеюм, садум*.

**Шумораи мураккаб.** Шумораеро ки аз ду решашо сохта шуда бошад, шумораи мураккаб меноманд. Мисол: *Дусад, сесад, панҷсад, ҳафтсад, ҳаштсад*.

**Шумораи таркибӣ.** Шумораеро ки зиёда аз як ё як чанд шумораи содда ва ё мураккаб ки бо пайвандаки у пайваста шуда бошад, шумораи таркибӣ меноманд. Хамчун: *саду бист, чилу бу, дусаду ҳафтоду панҷ*.

## 1. Хелҳои шумора.

Мо шумораҳоро мувофиқи функцияҳошон ба хелҳои поёни чудо мекунем:

I. Шумораеро ки миқдори предметро нишон дода ва ба саволи чанд? ҷавоб шуда тавонад, **шумораи миқдорӣ** (ададӣ) меноманд: *се, чор, ёздаҳ, бист*.

II. Шумораеро ки дар вакти ба шумор бурдани предметҳо, тартиби онҳоро нишон медиҳад, **шумораи тартибӣ** меноманд: *сеюм, дуюм, шашум*.

Мисолҳо:

1. *Бачагон ҳамаи пулҳошонро якҷоя карда дидани шуданд, то донанд ки пулҳошон баробар аст, ё не.*

— *Ту аввали шаб ҷанд пул доштӣ? — ба ҳисоби якҷоя даромаданд.*

— *Даҳ танга.*

— *Ту-ҷӣ?*

— *Бист танга...*

(С. Айнӣ, Марғи судхӯр).

2. *Колхози мо маротибаи якӯм мусобиқаи социалистиро бурд.*

3. *Аксарияти талабагони синфи панҷӯм имтиҳони солонаро дода баҳои „аъло“ гирифтанд.*

4. *Кори қаландкуни пахта дар бригадаҳои дуюм, сеюм ва панҷуми колхози „Правда“ пеш меравад.*

Ғайр аз ин як навъ шумораҳои тартибӣ бо суффикси ӯмин ҳам сохта мешавад.

Масалан:

*Раиси маҷлис, ҷавонзани хушруи тануманд ба истиқболи вай омада даст ба қифташ гузошт:*

— *Пӯлод бачаи даҳумини Ҳурматбии аст, гуфт вай.*

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

III: Шуморае ки миқдори таҳминии предметро мефаҳмонад, **шумораи таҳминӣ** меноманд: *се-чор, даҳ-дувоздаҳ*.

Мисолҳо:

1. *Сӣ-сиву панҷ нафар студентони Институти мо ба Москва ба саёҳат рафтанд.*

2. Ў меҳост ки аз он маблағи қалон меноманди пештара соле бисту панҷ-сӣ процент фоида гирад.

(С. Айнӣ, Марги судхӯр).

Шумораи таҳминӣ ба шумора бо илова шудани қалимаи борин (барин) ҳам таркиб меёбад:

1. Даҳто борин колхозчӣ ба саҳро рафт.

2. Идораи мо бисто барин бузу гӯспанд харид.

IV. Шумораеро ки дар мавриди ба шумор бурдан, баробар тақсим шудани предметро мефаҳмонад, шумораи тақсимӣ меноманд.

Мисол: 1. Дар канали „Фарғона“ колхозчиён даҳта-даҳта шуда кор мекардаанд.

2. Мудири мактаб ба ҳар талаба дута-дута дафтар дод.

3. Колхозчиён аввал ду-ду, баъд чор-чор ба рақс даромаданд.

(С. Айнӣ, Ҷашни таърихӣ).

Шумораи тақсимӣ бо суффикси тогӣ (тагӣ) ҳам соҳта мешавад: дутогӣ (дутагӣ).

Мисол:

Ба талабагони курси асосии якӯм даҳтагӣ дафтар, панҷтагӣ қалам додем.

V. Шумораеро ки ҳиссаи адади бутунро мефаҳмонад, шумораи касрӣ меноманд.

Чунончи:

1. Чоръяки колхозчиёни колхози мо, ба каналковӣ рафтанд.

2. Аз се як ҳиссаи студентони Институти педагогӣ „аълоҳон“ мебошанд.

VI. Шумораеро ки аз ҷиҳати шакл танҳо буда, мазмунан ҷизи бисъёрро нишон медиҳад, шумораи ҷомеъ меноманд. Мисол: Зулайҳо бачаи дугона зондааст. Барои дида баромадани корҳои газета, комиссияи сегона ташкил карда шуд.

VII. Ғайр аз ҳелҳои дида гузаштагиамон боз навъе аз шумораҳоро мебинем, ки ба охири шумораҳои ададӣ бо афзудани суффикси ҷамъсозӣ-ҳо (баъзан-он) соҳта шуда, микдори номуайянро ифода мекунад. Даҳҳо, садҳо, ҳазорҳо.

Мисолҳо:

1. Ман ба комбинати пиллакашиӣ ва шоҳибоғӣ рафтам. Комбинат бо машинаҳои системи охирин таҷҳиз ёфта буд. Дар он ҷо садҳо коргарони тоҷикзанҳо, мардҳо, дуҳтарҳо ва писарҳо кор мекарданд. (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

2. Пешрафти ҳар қадоми толибагони ин омӯзишгоҳ пешрафти таҳсили садҳо ва ҳазорҳо фарзандони ояндаи советиро аз ҳамин вақт таъмин мекунад. (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

3. Ба мисли ман ҳазорҳо,

Ҳазорҳо, дар ин диёр,

Ба ёди ўғазалсаро

Зи ҳалқҳои баҳтьёр.

(М. Турсунзода, Муҳаббати Сталин, аз Ҳадъя).

4. Мо ҳоло ҳазорон Паттиҷонҳо ҳастем, ки бо гуфташ

*Ленин, бо гуфтаи Сталин—бо роҳи партия меравем ва кор мекунем!...*

(Абдушукур, Очеркхо).

## 2. Нумеративҳо.

Бештар вактҳо бо шумора калимае кор фармуда мешавад, ки вай предмети шумурда мешудагиро таъкид мекунад ва ё навъи предметро таъин мекунад. Ҳамчун:

1. *Сӣ нафар талабагон ба Ленинград ба саёҳат рафтанд.*
2. *Ман аз бозор 10-та дафтар, 20-та китоб, 15 дона сиёҳидон ва 13-та қалам харидам.* Аз чумлаҳои дар боло зикршуда, калимаҳои нафар, та ва дона нумератив номида мешавад.

Нумеративи **нафар**, чунонки аз мисолҳо намудор аст, бо калимаҳои шахсро далолат мекардагӣ кор фармуда мешавад. Нумеративи **та** (**то**) бошад, ҳам бо калимаҳои одамро далолат мекардагӣ, ҳам бо калимаҳои ҳайвон ва предметҳои бечонро нишон медодагӣ кор фармуда мешавад.

Ба ҳамин таріқ, баъзе нумеративҳо ба предметҳои ҷондору бечон умумӣ буда, баъзе аз нумеративҳо маҳсусӣ ҳастанд ва бештарини аз онҳо навъи предметро таъкид мекунанд.

Мисолҳо:

1. *Дар звеной вай ҳафт нафар зану се нафар мард кор мекунанд.* (Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

2. *Сиёҳию сафедии ҷашм-яқта писар дорад.* (Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

3. *Дар дасти ман ду дона тир мондааст, ки барои душумо басандааст.* (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

4. *Дар сари роҳ ба „ҷӯпоне“ дучор шуданд. Вай 5—6 сар гӯспандҳои ҳаробро ҷаронда мегашт.* (Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

5. *Дар он сафар ғайри хизматгорон чил нафар одам муайян буданд:*

*Даҳ тан аз амалдор, даҳ тан аз ясовул ва даҳ тан аз мулоҳизмони қушбегӣ ва даҳ тан аз тӯҷзор.*

(Аҳмад Махдуми Дониш, Намунаҳои адабиёти тоҷик).

Дар забони тоҷикий нумеративҳо ва калимаҳо ки ба вазифаи нумератив меоянд бисъёранд. Машхуртарини аз онҳо ана ҳаминҳо мебошанд:

<i>Нафар,</i>	<i>Лӯнда,</i>
<i>Сар,</i>	<i>Парча,</i>
<i>-Та (то),</i>	<i>Даста,</i>
<i>Ҷуфт,</i>	<i>Кабза,</i>
<i>Дона,</i>	<i>Тан,</i>
<i>Банд,</i>	<i>Бех.</i>
<i>Шингил,</i>	

## VI.

### ЧОНИШИН.

Яке аз категорияҳои мустақили калима ҷонишин мебошад. Ҷонишин калимаҳоеро дарбар мегирад, ки маънои ҷудо ҳам уму-

миро дошта, ба чои исм ва як чанд категорияҳои дигари калима (сифат, шумора, зарф) меоянд:

1. *Бародарам аз ман магар ранҷидааст, ки ӯ ба пеши ман кайҳо боз намеояд.*
2. *Рӯзҳои боронгарӣ гузашт. Ингуна рӯзҳо дар ҷои мо умуман кам мешавад.*
3. *Сад сӯм қарз дода истед?—он қадар пул надорам.*
4. *Кодир ҷӣ тавр меҳонад?—Нағз меҳонад.*

## ХЕЛҲОИ ҶОНИШИН.

Ҷонишинҳо, азбаски маъни фоят умумиро дошта, ба чои исм ва категорияҳои дигари калима меоянд, факат дар шароити муайян, дар контекст чизи муайян ё ки сифат ва камияти маълумро ифода мекунанд. Бинобар ҳамингуна вазифаҳои гуногун доштанашон ҷонишинҳо ба анвои бисъёре чудо мешаванд. Дар забони тоҷикӣ ҳелҳои ҷонишинҳое ки ба таври мустақил кор фармуда мешаванд, ҳаминҳоанд:

1. **Ҷонишини шахсӣ.**
2. **Ҷонишини нафсӣ.**
3. **Ҷонишини ишоратӣ.**
4. **Ҷонишини соҳибишоратӣ.**
5. **Пурсиҷҷонишин.**
6. **Ҷонишини таъинӣ.**
7. **Ҷонишини номуайян.**
8. **Ҷонишини манғӣ**

Акнун ҳар қадоми ин ҷонишинҳоро дидা мегузарем.

### 1. Ҷонишини шахсӣ.

Ҷонишинҳои шахсӣ ба се шахс далолат мекунанд:

1. Шахси гӯянда: **ман** (муфрад), **мо** (чамъ ва муфради эҳтиромӣ) **моҳо, моён** (чамъ);
2. Шахси шунаванд, яъне шахсе ки нутқ бевосита ба диққати ӯ гуфта шудааст: **ту** (муфрад), **шумо,** (чамъ ва муфради эҳтиромӣ), **шумоҳо, шумоён** (чамъ);
3. Шахси ғоib **вай, ӯ, (он)** (муфрад), **онҳо (онон)** (чамъ).

Ҳамчун ҷонишини шахси ІІ дар шакли танҳо бештар **вай** ва ӯ кор фармуда мешавад. Ҷонишини **он** дар шакли танҳо бештар ҳамчун ишораҷонишин ба кор бурда мешавад. Барои чамъи ІІ ва инчунин ҳамчун ишораҷонишинҳои дур шаклҳои **онҳо, онон** истеъмол карда мешаванд.

### 2. Ҷонишини нафсӣ.

Дар забони гуфтугӯи ҳамчун ҷонишини нафсӣ калимаи **худ**, дар китобат, ғайр аз ин, калимаи **хеш** (хештан) низ кор фармуда мешавад. Агарчанде ки ни категорияи ҷонишин аз ҷиҳати заҳираи лексикӣ камбағал аст, вале доираи истеъмолаш, вазифааш хеле васеъ аст.

1. Калимаи **худ** бо шаклҳои зерин кор фармуда мешавад:
  - а) Бе ҳечгуна бандак: *дасти худ, дӯсти худ, падари худ.*  
*У аз падари худ гирифт, ту аз падари худ гирифтӣ?*
  - б) Бо изофа: *худи ӯ, худи худаш.*

в) Бо сохибчонишинҳо: *худам*, *худат*, *худаш*, *худамон* ва дигарҳо.

г) Бо бандаки ро: *худро*, *худашро*, *худамро*, *худатро*.

Шакли *худ*, *худро* пуркунандай бевоситаеро нишон медиҳад, ки ба ҳама шахс умумӣ аст. Ба қадом шахс далолат кардани он аз бандакчонишини феълӣ фаҳмида мешавад: *ту худро нигӯҳ дор, дафтари худро ба ў додам*.

Шакли бо сохибчонишинҳо сохташудагӣ шахсҳои муайянро конкрет месозад: *худам*, *худамро*, *худаш*, *худашонро*.

Ба ҷои шакли бо сохибчонишин сохташудагӣ таркиби изофи низ кор фармуда мешавад: *худи ман*, *худи ту*, *худи вай*, *худи Қодир*.

Чонишини нафсии *худ* бо исмҳо низ ба таркиби муайянкунандай изофи медарояд: *худи Собир*, *аз худи шаҳр*.

Чонишини нафсии *хеш*, *хештан* сохибчонишинҳо қабул намекунад.

Мисолҳо:

1. *Дарахтон ҷомаи идии худ пӯшида сар то сар,*  
*Табиат нурпошӣ карда дар болои ин кишвар.*

(Маяки роҳи озодӣ, Р. Ҷалил).

2. *Ҳеч гап нест, худамо пасандা мекунем,—Акрамбой ҷавоб дод.*

(С. Айнӣ, Ғуломон).

3. *Ӯ зӯр шуда қадами худро қалонтар ва қушодатар монда, аз рӯи таҳмини ман зиёдтар аз ду таноб заминро ба бой ҷудо карда дода буд.*

(С. Айнӣ, Ғуломон).

4. *Босмаиён ҷизҳои аз шаҳр ба даст афтораро миёни худ тақсим намуда ва як қисмашро ба номи сардорони марказии худ ҷудо карда, ин асириро ҳам ба вай „ғанимат“ ҳамроҳ намуда, бо даҳ нафар сувор ба тарафи Қўқтош фиристоданд ва худҳошон аз Юрҷӣ баромада ба тарафи Деҳнав рафтанд.*

(С. Айнӣ, Дохунда).

5. *Бо душмани гаддори бадандеш биҷангем,*  
*Бо насли ҷавон аз ҳама ҳам беш биҷангем,*  
*Як тан шуда, доим ба сафи пеш биҷангем,*  
*Бо роҳзани мамлакати хеш биҷангем.*

(М. Турсунзода, Суруди ҷавонӣ).

6. *Ҳар чӣ ба ҷинояти худат, худат иқрор кардӣ.*

(С. Айнӣ, Ғуломон).

7. *Ӯ ҳам як-ду ҷувол еми аспи худашро ба гардани деҳқон бор мекунонад.*

(С. Айнӣ, Ғуломон).

8. *Ба меҳнаткаши Тоҷикистони хеш.*  
*Мадад медиҳам, то равад ў ба пеш.*

(Миршакар, Ба роҳи ҷавонӣ).

9. *Худи Ҳамдам-фӯрма ҳам аз ханда худдорӣ карда наставонист.*

(С. Айнӣ, Ғуломон).

### 3. Ишораачонишин.

Ишораачонишин калонтарин аз хелҳои ҷонишин мебошад. Дар забони тоҷикӣ чунин хелҳои ишораачонишинҳоро ҷудо мекунем:

1. Ишораачонишинҳои наздик: *ин*, ҳамин.
2. Ишораачонишинҳои дур: *он*, ҳамон.
3. Ишораачонишинҳои тақдимӣ: *ана*, мана, ҳо (*ҳӯ*), ҳӯ *ана*, *ана ҳӯ*.

Ишораачонишинҳои ҳоҳ наздик ва ҳоҳ дур шакли ҷамъро ҳам доро мебошанд: *инҳо*, *инон*, ҳаминҳо, *онҳо*, ҳамонҳо.

4. Ишораачонишинҳои монандӣ: *ҷунин*, ҳамҷунин, *ҷунон*, ҳамҷунон, *ин ҳел*, *он ҳел*, *ингуна*, *онгуна*:

5. Ишораачонишинҳои миқдорӣ: *ин қадар*, *он қадар*, ҳамин қадар, ҳамон қадар, *чандон*, *чандин*.

Бештарини ҷонишинҳои ишоратӣ ба эътибори ин ки ба равиши таъкид нишон дода мешавад ё ки не, ду шаклро соҳибанд: ишораачонишинҳои таъкидӣ ва ишораачонишинҳои оддӣ. Ишораачонишинҳои оддӣ дар таркибашон қалимаи ҳамро надоранд: *ин*, *он*, *ин қадар*, *он қадар*, *ҷунон*, *ингуна*.

Ишораачонишинҳои таъкидӣ пеш аз ишораачонишинҳои оддӣ бо гузоштани ҳам сохта мешаванд: ҳамин, ҳамон, ҳамонгуна.

Мисолҳо:

- 1.— *Ин тавр бошад, ман дар мактаб маҷлиси ҷавонҳоро ҷеф мезанам. Албатта, комсомолеҷҳо ҳам будагиянд.*

— Ҳастанд. Якта-нимта ёфт мешаванд.

(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

2. *Гуфтанд ки колхоз шав, ин тавр мешавад, он тавр мешавад...*

— *Ин тавр бошад, колхоз месозем гуфта гаштагиҳо кардаанд-дия?*

— Эҳтимол.

— Писаратон бисъёртар бо қиҳо мегашт.

(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

3. *Ҳамин дардатро нашӯрида гӯй ҳам мешавад.*

(С. Айнӣ, Одина).

4. *Дар ҳамин вақт аз дар садои пое шунида шуд.*

(С. Айнӣ, Одина).

5. *Пас ҳамин ҳел ки бошад,—мегуфт Ҳоҷӣ Тоҳир,—ба мардикорӣ рафтан гир.*

(Р. Ҷалил, Модар, аз маҷмуаи шеърҳо ва ҳикояҳо).

6. *То он ки пунбаи он сар аз замин бардорад, шоху барг ронад, ишқадар меҳнати соғдилона кардаанд онҳо.*

(Р. Ҷалил, Дониши сир, аз маҷмуаи шеърҳо ва ҳикояҳо).

7. *Ҳақиқатан одам ҳайрон мешавад ки ҳамон дутор, ҳамон тамбур, ҳамон чанг, ҳамон ғижжак, ҳамон най ҳавоҳоро бо ҷӯшу хурӯш адo менамоянд?*

(С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

- 8.— *Одина! Пишаки сиёҳ қуҷост?— гуфта фаръёд кард.*

— *Ана ин ҷост,—гуфта Одина ҷавоб дод.*

(С. Айнӣ, Одина).

## 4. Чонишини соҳибишора.

Дар забони точикӣ категорияи чонишинро мушохид мекунем, ки пеш аз соҳиби предмет омада, ўро ишора мекунад. Чонишини соҳибишора аз пешоянди **аз** ва чонишини ишоратии муфради шахси сеюм—**он** бо афзудани изофа соҳта шудааст: **аз-они** (азони) **ман**, **азони Собир**.

Чонишини соҳибишора, чунонки аз мисолҳо равшан аст, ҳам бо чонишинҳо ва ҳам бо исмҳо ба таркиби соҳибӣ даромадан мегирад.

Баъзан факт пешоянди **аз** ё ки танҳо ишорачонишини муфради шахси сеюм—„**он**“ ки изофа қабул мекунад, ҳамчун чонишини соҳибишора кор фармуда мешавад: *Ин китоб аз ман аст, ин китоб они ман аст.*

Мисолҳо:

1. *Духтари муллоҷорторӣ,*  
**Они ман мешӣ** (мешавӣ)?  
„Доҳунда“

2. *Ин азона кист?*—гуфта аз оқсаққол пурсид.—**Азона Сафар Шодӣ аст, азона он деҳқони лӯбиёҳӯр аст;**—оқсаққол ҷавод дод.  
(С. Айнӣ, Ғуломон).

## 5. Пурсиҷонишинҳо.

Яке аз категорияҳои қалони чонишинҳои мустакил чонишинҳои саволӣ ё ки пурсиҷонишинҳо мебошад. Пурсиҷонишинҳо низ аз ҷиҳати маъно ва вазифаашон гуногунанд. Пурсиҷонишинҳоро ба ҷунин гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст.

1. Пурсиҷонишини шахсӣ: **кӣ? қиҳо?**
2. Пурсиҷонишини ғайри инсон: **ҷӣ? ҷиҳо?**
3. Пурсиҷонишини соҳибсифат: **қадом?**
4. Пурсиҷонишини сифатӣ: **ҷӣ тавр (ҷитур?) ҷӣ хел? ҷигуна? ҷӣ зайл, ҷӣ тарик? ҷӣ ранг?**
5. Пурсиҷонишини замон: **кай?**
6. Пурсиҷонишини микдор: **ҷӣ қадар? ҷанд?**
7. Пурсиҷонишини сабабӣ: **ҷаро?**

Пурсиҷонишинҳои шахсӣ барои пурсидани номи шахсҳо кор фармуда мешаванд, пурсиҷонишинҳои ғайри инсон бошад, барои пурсидани исмҳое ки номи шахсҳо набошад, кор фармуда мешаванд. Ҳар дуи ин пурсиҷонишинҳо ҳам сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла шуда метавонад: *Кӣ омад? Ӯ кист? Киродидӣ? Ҷӣ мегӯй? Ӯ ҷист? Ҷиро гум кардӣ?*

Пурсиҷонишини соҳибсифат барои пурсидани исмҳое ки тасиф дорад ё ки ба ягон ҷиз нисбат дода шудааст, кор фармуда мешавад. Бинобар ин дар ҷумла ба вазифаҳои гуногун омада метавонад: *Азона ту қадом? Дар бораи қадом Ақрам гап мезани?*—Ақрами ударник.

Чунонки аз мисоли боло намудор аст, ин пурсиҷонишин пеш аз исми мавсүф шуда омадагӣ гузошта мешавад.

Ин пурсишчонишин ҳам бандакчонишинҳои хабарӣ ва соҳибӣ қабул карда метавонад ва дар баробари соҳибчонишин қабул кардан бандаки **ро** қабул карда, дар ҳолати пуркунандаи бевосита низ намудор мегардад: **кадомашро мегирий?**

Пурсишчонишини замон барои пурсидани сифат ва тарзи амал кор фармуда мешаванд, пурсишчонишинҳои миқдорӣ барои пурсидани шумора ва андоза кор фармуда мешавад.

Мисолҳо:

1. **Барои кӣ кор мекунад?** (Ч. Икромӣ, Шодӣ).

2. **Онҳо дар қуҷо ва ҷанд қас?**

(Р. Ҷалил, Тормор, аз маҷмуаи шеърҳо ва ҳикояҳо).

**Барои ҷурғотат ҷанд пул дихам?**

(Р. Ҷалил, Кӯҳистони тоҷик, аз маҷмуаи шеърҳо ва ҳикояҳо).

3. **Кадом ҷизро ҷамоат нодуруст нишон дод?**

(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

**Ту ҷигуна қасе ҳастӣ? Аз дастӣ ин золим занатро ҳалос кун!** (С. Айнӣ, Одина).

4.—**Ин қалтаки Ҷӯрача! Алиро зада, гурехта рафта истода будааст. Дошта гирифтам.**

— **Ҳудаш қаниӣ?** (Ч. Икромӣ, Шодӣ).

**Барои ий?—Алӣ ҳам ғапро аз даст надод.—Барои ий монад? Колхоз мекунем. Агар ту наҳоҳӣ, ихтиёрат!**

(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

— **Мурғ доред?**

— **Ҳа, дорум.**

— **Ҷандта?**

— ...

— **Боз ий доред?**

(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

5. **Ин ду шикор қадом аст?—гӯён сухани Қутбияро бурида Ҳамдам-фӯрма пурсид.** (С. Айнӣ, Фуломон).

6. **Ту ҷаро савор нашудӣ?—гуфт Сафар—Ғулом ба он ҷавон даҳшаткунон.** (С. Айнӣ, Фуломон).

## 6. Ҷонишини таъинӣ.

Яке аз хелҳои ҷонишин—ҷонишини таъинӣ ё ки муайян буда, предметро таъкид ва таъин карда нишон медиҳад: ҳама, тамоми, бутун, ҳамагӣ, ҳуди ҳудаш, ҳудакаш.

Як қисм аз ин ҷонишинҳо бо исм, ба таркиби изофӣ медарояд: **Ҳамаи студентон, ҳамаи колхозчиён, тамоми дунъё.**

## 7. Ҷонишини номуайян.

Ҷонишинҳои номуайян предметро ба таври номуайян ё умумӣ нишон медиҳад: баъзе, ким-кӣ, ким-ҷӣ, фалонӣ, фалонҷӣ, бисмадон, бисмадонҷӣ.

## 8. Ҷонишини манғӣ.

Ҷонишинҳои манғӣ предметро ба таври нағӣ ё рад нишон медиҳад: ҳеч, ҳеч-кӣ, ҳеч-ҷӣ, ҳеч қадом.

## ФЕЛЬ.

Категорияи феъл гурӯхи калимахоер дарбар мегирад, ки таъсиру харакатро бо шаклҳои шахс, замон, намуд ва тасрифро нишон медодагӣ ифода мекунад.

- 1. Оҳангар оҳанро гудоҳт: 2. Ман китоби нав ҳаридам:*
- 3. Ба Раҳимзода мактуб фиристида шуд.*

Феъл на ин ки факат бо мазмун, балки аз ҷиҳати шаклу соҳти худ ҳам нисбат ба дигар категорияҳои калима мураккабтар мебошад. Дар ин боб мо шаклҳои асосии феълҳои забонамон, мазмун ва вазифаи онҳоро ба таври умумӯ ва муҳтасар баён мекунем.

### 1. Феълҳои содда ва мураккаб.

Феълҳо содда ва мураккаб мешаванд. Феълҳои содда якта решаша доранд:

*Мусиқа менавоҳт... раққосон мерақсиданд, колхозчиён медавиданд, об мавҷ зада меғуррид...*

(С. Айнӣ, Ҷашни таъриҳӣ).

Феълҳои мураккаб зиёда аз як решаша доранд, яъне аз як чанд решашо таркиб меёбанд: *Имрӯз онҳо монанди ҷоҳои дигари ватани социалистӣ гулзор шуда буд, меҳнаткашони хушбахти озод—он меҳнаткашоне ки пеш аз революция аз он ҷо зулм медиданд—имрӯз бо аҳли хонаводаашон дар он ҷо саёҳат мекарданд, дам мегирифтанд ва истироҳат менамуданд.*

(С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

Феълҳои содда ду хеланд: 1. Онҳое ки аслан феъланд: **рафтан—рав, ҳондан—хон**: 2. Онҳое ки аз исм ё сифат соҳта шудаанд: **Хоб — хобидан — хобон, Электрик — электриконидан**.

Баъзе аз решашои феълҳои содда ҳам ба маънои сифат, ҳам ба маънои феъл ва ҳатто ҳам ба маънои исм кор фармуда мешавад:

- 1. Ҳаст оби равон, равон ба ҳарсӯ,*  
*Сабз аст зи сабзашо лаби ҷӯ.*

(С. Айнӣ, Ёдгорӣ).

### 2. Дар ин ҷо дарахтон ва дигар гиёҳҳо нағз месабзад.

Дар забони тоҷикӣ феълҳои мураккаб бисъёр буда, ҷои муҳимро ишғол мекунанд. Феълҳои мураккаб аз ҷиҳати мазмун ва вазифа ба ду гурӯхи калон ҷудо мешаванд:

А. Фелълҳои мураккабе ки аз соҳтани калимай нав (луғати нав) ба вучуд омадааст: *фурӯ рафтан, гӯш кардан, назар андохтан, тамошо кардан, фаро гирифтан*.

Мисолҳо:

1. *Ман ҷашму гӯшамро аз мавҷ ва ғуршиши об наканда тамошо мекардам.* (С. Айнӣ, Ҷашни таъриҳӣ).

2. *Офтов тамоман фурӯ рафт, сояҳои гафси кӯҳсор ҷун пардаҳои шаби тор давру пеши маро фаро гирифт, ман мадҳушона ба хаёлот фурӯ рафтам.*

(С. Айнӣ, Ҷашни таъриҳӣ).

Ингуна феълҳо асосан аз категорияҳои калима ва феъл сохта мешавад, ки мисолҳояшро дида гузаштем. Дар ин ҷо боз ҳаминро қайд карда мегузарем, ки баъзе аз ингуна феълҳои пайваста аз пешояндҳои дар, бар ва худи феъл сохта мешаванд: **бармекашам, бармехӯрад**.

Як гурӯҳи аз ин феълҳо чунон як шуда рафтаанд, ки мураккабиашон номаълум шуда рафтааст, ва ҳатто префикс „ме“ на ин ки дар байни пешоянду феъл, балки дар сари ҳар ду калима меистад: **медароям, мебарояд**. Бе шубҳа онҳо ба гурӯҳи феълҳои содда медароянд.

Баъзе аз феълҳо ҳам ба тарзи содда ва ҳам ба тарзи пайваста баробар ва ба якмаъно (гоҳо бо андак тобиши дигари маъногӣ) кор фармуда мешаванд: **раксидан** (ракс кардан), **гӯронидан** (гӯр кардан,) **хандидан** (ханда кардан) **гиристан** (гиръя кардан).

Файр аз ин феълҳои пайвастаэро мебинем, ки аз сабаби ба як вазифа кор фармуда шудани ҳиссаи номӣ ё ҳиссаи феълии он ба вучуд меоянд. **Назар андохтан** (чашм андохтан), **гӯш кардан** (гӯш андохтан), **ракс кардан** (ракс намудан), **фурӯ бурдан** (фурӯ додан), **ҳароб шудан** (ҳароб гаштан).

Б. Гурӯҳи дигари феълҳои мураккаб иборат аз онгуна феълҳои мураккабе мебошанд, ки шаклҳои гуногуни айни феълро нишон медиҳанд, яъне барои ифодаи замон, тарзи ҳаракат ва дигар категорияҳои дохилии худи феъл хизмат мекунанд: **рафта будам, ҳонда истодааст, омадан гир, нишаста монд, омада монд**.

Мисолҳо:

1. *Фардои он рӯз Ёдгор ба ҳавлии юзбошӣ рафт, сарбозони дигар ҳам як-як, ду-ду омадан гирафтанд.*

(С. Айнӣ, Доҳунда).

2. *Магар дасти ясавулони ҷӯбзан монда шуд, ки пай дар пай ба саркарда ҳигоҳ кардан гирафтанд.*

(С. Айнӣ, Доҳунда).

3. *Шодӣ ба расми Сталин хуб ҳигоҳ карда истоду худ ба худ ба ғап задан сар кард:*

— Эй, рафиқ Сталин! — гуфт вай, — ту аз дили ман ҳабардорӣ, маро, медонӣ, ҳурсандии аз ҳад афзудаи маро, баъзан дар мушкилиҳо монда ғусса ҳӯрданҳои маро медонӣ, **фаҳмида истодӣ**, ба ман ба табассум ҳигоҳ мекунӣ! Ин табассумҳои ту барои ҷони ман марҳам, ин тарзи ҳигоҳи ту мушкилиҳоро мекушояд.

(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

4. *Холо вай ғапашро тамом накарда буд. Ба аъзои баданам ларза даромад. Ҳудам ҳам надониста мондам.*

(Х. Карим, Духтараки ҷингиламӯй).

Мо дар хусуси феълҳои содда ва пайваста маълумотҳои умумиро баён кардем. Акнун ба тағъиръёбии феълҳо мегузарем.

## 1. Тағъиръёбии феълҳо

Фелъҳо шахс, камият (танҳо ё ҷамъ будан) ва замонро нишон дода тағъир меёбанд: **рафт**—шахси III, **рафтам**—шахси I, **рафти**—шахси II; **меравам**—замони ҳозира-оянда, **мерафтам**—замони гузашта;

рафта истодааст — замони хозира; рафтааст — замони гузашта, ман меравам — муфрад; мо меравем — чамъ.

Мисол:

## ПАХТА.

Писар: *Ёр омадааст, Гулъизор омадааст,  
Дар чидани пахта зарбдор омадааст,  
Гуфтам: чӣ шуд ин ки субҳ якбора дамид.*

Духтар: *Вақто ки ман омадам ту будӣ дар хоб,  
Дар хоб намуда бо касе баҳсу ҷавоб.  
Гаҳ ком задиву гаҳ забон хоидӣ,  
Рав, бар лаби ҷӯю хоби худ гӯй ба об,*

Писар: *Дар хоб бидидам, ки ту гул мечидӣ,  
Дар хирмани гул ҷу ғунча мекандидӣ.  
Дартоз шудам, ки ҳарду бо ҳам чинем,  
Ё ин ки зи дер омаданам ранҷидӣ?*

Духтар: *Хоҳӣ, ки ба рӯзгор ёрат бошам,  
Ёри дилу ҷону дӯстдорат бошам,  
Дарвақт биёву кам зи ман пахта начин,  
Ман варна, ки бегонақаторат бошам.*

Писар: *Ҷонона, биё ҳарду ба ҳам шарт кунем  
Ҳар рӯз ба ҳам хирмани тилло чинем.*

Ҳарду: *Дар давраи баҳту рӯзгори хуррам,  
Аз меҳнати худ роҳати аъло бинам.*

(М. Аминзода, Бахори Ватан).

Тағъиръёбии феълҳо аз рӯи шахс, камият ва аз рӯи замон тасриф номида мешавад.

Барои ин ки равшантар шавад, ифода намудани шахс, камият ва замонхоро як-як дида мегузарем.

## 2. Шахсҳо дар феъл.

Феълҳо дорои се шахс мебошанд: шахси якӯм, шахси дуюм, шахси сеюм. Шахсҳои феъл кунандай кор, соҳиби таъсирро ба таъбири дигар субъектро нишон медиҳад.

Шахси якӯм нишон медиҳад, ки субъект худи гӯянда мебошад.

Мисолҳо:

1. *Даъват кунаму ба синф биёрам ёра*  
*Берун шуда бин озодии дунъёра*  
*Дар турма дароварам душманора*  
*Хуқуқи тура дуздидағӣ муллора.*

(Фольклори ҳалқӣ, аз очерки Р. Ҷалил „Кӯҳистони тоҷик“).

2. *Ҷон хуш аст, аммо намехоҳам ки ҷон гӯям туро!*  
*Хоҳам аз ҷон хуштаре бошад ки он гӯям туро!*

(Ҳилолӣ, Намунаҳои адабиёти тоҷик).

Шахси дуюм нишон медиҳад, ки субъект шахси шунаванда, яъне шахси нутқ бевосита ба дикқати ӯ гуфта шудагӣ мебошад:

Мисолҳо:

1. Эй ҷон, нафасе омада бемории ман бин,  
Дарди дили ман гӯш кун зории ман бин.  
Домони дилам хори ҷафои ту гирифтаст,  
Дар бӯдияи ҳаҷр гирифтории ман бин.

(Муширикӣ, Намунаҳои адабиёти тоҷик).

Шахси сеюм нишон медиҳад, ки субъект шахсест, ки нутқ бевосита ба дикқати ўгуфга намешавад, балки он шахс ғоиб пиндошта мешавад, ё худ дур аз гуфтугузори шахси I ва II мебошад:

Мисолҳо:

Дили садпора ба марҳам нашавад чорапазир,  
Чоми нозук ҷу шикастанд, нағирад пайванд.

(Камоли Ҳуҷандӣ, аз Намунаҳои адабиёти тоҷик).

### 3. Шаклҳои муфрад ва ҷамъи феълҳо.

Морфемаҳои ки субъектро нишон медиҳанд, бандакҷонишинном доранд. Бандакҷонишинҳо муносибати (алоқаи) субъекту (мубтадою) предикат (хабар)-ро нишон медиҳанд.

Феъл ки маъни абстрактро—таъсиру ҳаракатро ифода мекунад, худ ба худ ҷамъу муфрад шуда наметавонад. Аммо субъекте ки дар феъл бо бандакҷонишинҳо ифода карда мешавад, ё танҳо ва ё ҷамъ мешавад. Ба ҳамин тарик, шакли ҷамъ ё муфради феъл бо шаклҳои ҷамъ ё муфради бандакҷонишинҳо сохта ватъин карда мешаванд:

Бандакҷонишинҳои бо феъл кор фармуда мешудагӣ ҳаминҳоянд:

Шахсҳо	Муфрад (танҳо)	Ҷамъ
I—Гӯянда	—ам (ем)	—ем
II—Шунаванда	—ӣ (ед)	—ед, етон
III—Ғоиб	—ад (анд)	—анд

Дар як қисм шеваҳои зинда ва забони адабии гуфтугӯй дар натиҷаи инкишофи забонамон дар шахси II шакли ҷамъ аз эҳтиромӣ чудо шуда истодааст. Шакли махсуси ҷамъи шахси II ки аз эҳтиромӣ фарқ мекунад, бо „eton“ сохта шуда, „ed“ ҳам барои муфради эҳтиромӣ ва ҳам ҷамъ кор фармуда мешавад\*). Дар шахси дигар шакли ҷамъ аз эҳтиромӣ чудо нашудааст.

Мисолҳо:

1. Ана аз дугонааш, Рӯзигул пурсиҷ, вай дар ин бора ба шумо чӣ мегӯяд. (Р. Ҷалил, Духтари меҳнат).

\*) Дар баъзе шеваҳо „eton“ барои ифода намудани густоҳӣ ҳам хизмат мекунад.

**2. Бачагони ин қишлоқ күчө рафтаанд?—гүфта пурсидам ман аз як колхозчай.**

— Ба болои саратон никоҳ кунед—гүфт оң колхозчай дар ҷавоб.

**3. Дар пешин идораи колхоз раиси колхоз ва активҳои комсомолии қишлоқ ба ором кардани мардум мекӯшиданд:**

— Бародарҳо, хоҳарҳо! Беҳуда ғалоғула накунед, ҳеҷ ҷо қиа нашудааст...—гүфта истода буд раиси колхоз аз як бандӣ. (Дехотӣ, Мактуби охири).

**4. Муаллимаи қишлоқ, комсомолка Азимова ба мардум хитоб кард:**

— ...Натарсетон! Ин ҳодисаи безарари табиат аст. (Дехотӣ, Мактуби охири).

**5.—Марҳамат кунетон, бинишинонетон!—гүфт ў ба моки аз он чиркуниҳо ибо карда ҳанӯз рост истода будем.**

(С. Айнӣ, Марги судхӯр).

**6. Охир пиразане сӯҳбатро ба зӯр тамом кунонд:**

— Бачаҳоям, хезетон, акнун меравем. Файзибӣ ҳамонда шуда омадаанд. (Р. Чалил, Оҳанрабо).

#### **4. Асосҳои феълӣ.**

Шаклҳои асосии феълҳо ки шаклҳои дигари феълҳо ба воситаи бандакҳо аз онҳо сохта мешаванд, асосҳои феълӣ номдоранд. Бандакҷонишиҳо ба охири асосҳои феълӣ ҳамроҳ карда мешаванд.

Баъзе шаклҳои феълӣ бо афзудани бандакҷонишиҳо ва инчунин бо ҳамроҳ намудани префикси ме-аз муфради шахси дуюми феъли фармоиш сохта мешаванд: рав—рав-ед, рав-анд, ме-рав-ед, ме-рав-анд; хон—хон-ам, ме-хон-ам, хонон-ам, ме-хонон-ам. Азбаски шаклҳои феълии замони ҳозира-оянда, инчунин шахсҳои дигари феълҳои фармоиш аз шакли фармоиши муфради шахси II сохта мешавад, ин шаклро асоси замони ҳозира меноманд. Масалан: **рав, хон, гир.**

Мисол:

*Дар назди издиҳом қасам ёд мекунам,  
Лозим шавад агар тану ҷонам фидои ту.*

(Диёри, Қасам ба ватан).

Шакли бисъёри дигар феълҳо бе бандакҷонишиҳо ва префиксии ме—аз муфради шахси сеюми гузаштаи дидай мутлак сохта мешаванд. Ин шакл асоси замони гузашта номида мешавад. Дар ҳакиқат, бештарини феълҳои гузашта бо васл ёфтани бандакҷонишиҳо ва ҳамроҳ гаштани префиксии ме—бевосита аз ҳамин шакл сохта мешаванд.

Масалан: **гуфт, рафт, омад, давид.**

Мисолҳо:

**1. Гуфт: агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,  
Ташнагонро музҷдае аз мо бубар! Гуфтам: ба ҷашм.**  
(Камоли Ҳуҷандӣ, Намунаҳои адабиёти тоҷик).

## 2. Бар далерій дониши ман гүш наңход осмон Варна бар даъвии худ чандин ривоят доштам.

(Шохин, Намунахой адабиёти точик).

Як гурұх феълхо ҳастанд, ки агар ба охири замони ҳозирашон „ид“ ҳамроҳ кунем, асоси замони гузашта ба амал меоянд. Масалан: дав-давид, ҳаз-ҳазид, пар-парид, дарав-даравид, дардариid, қаҳ-қаҳид. Гурұхи дигари феълхо бо роххой гуногун ба амал меоянд:

а) Бо афзудани-д ва-т ё ки,—ист: **хон-хон-д, күш-күш-т дон-дон-ист;**

б) Бо тағыр додани овози решә ва инчунин илова кардани -д,-т: **тоз-тох-т, бар-бур-д, ва монанди инҳо.**

Аз ин гуфтахо равшан мегардад, ки ду асоси феълй-асоси замони ҳозира ва асоси замони гузашта,—шаклхое мебошанд ки худҳошон ба ягон замон ва шахс далолат мекунанд. Дар забони точикй ғайр аз ин ду асос боз шаклхоero дорем, ки онҳо низ бандакчонишинҳо қабул мекунанд ва ба ҳамин восита шаклхои нави феълй ба вучуд меоянд. Бинобар ин ба ин шаклхои феълй низ бояд ба таври мухтасар истода гузарем. Ингұна шаклхои феълй, яъне ба ғайр аз асоси ҳозира ва асоси гузашта, шаклхои бандакчонишин қабул мекардагй ҳаминҳо мебошанд: **шакли ҳол, шакли сифати феълии тарзи яқұм, шакли сифати феълии тарзи дуюм.**

### 5. Шакли ҳол.

Шакли феълие ки ба охири асоси замони гузашта бо васл намудани—а сохта шуда, шахсено далолат намекунад, шакли ҳол ном дорад: **хонда, гуфта рафта, пұшида.**

### 6. Сифатхой феълй.

Чунонки пештар дида гузашта будем, ба охири асоси замони ҳозира (шакли амр) бо ҳамроҳ кардани—анды шакле сохта мешавад, ки ин шакл ҳам барои сифати феълии замони ҳозира ва ҳам барои исми феълй хизмат мекунад. Ғайр аз ин, боз ду тарзи дигари сифатхой феълиро дорем: дар ин қо онҳоро нишон дода мегузарем.

### 7. Сифати феълии тарзи яқұм.

Шакли феълие ки ба охири асоси замони гузашта бо васл намудани—агй, яъне ба охири феъли ҳол бо ҳамроҳ кардан морфемаи гй сохта шуда, шахсшоро далолат намекунад, сифати феълии тарзи яқұм номида мешавад: **пұшидагй, даридалагй, сабзидагй.**

Сифати феълии тарзи яқұм шакли маңхұл ва давомдорро дорад. Шакли маңхұл бо ёридиҳандаи „шудан“ сохта мешавад: **фиристода шудагй, навишта шудагй.** Шакли давомдораш бо префикси ме сохта шуда, ба вазифаи сифати феълии замони ҳозира ҳам кор фармуда мешавад: **мехондагй, мерафтагй, медүхтагй.**

Шакли ҳол ҳам ба вазифаи сифати феълӣ кор фармуда мешавад: *хатти навишташуда, одами нодида*.

## 8. Сифати феълии тарзи дуюм.

Шакли феълиеро ки ба охири масдар бо афзудани морфемай -й сохта шуда, ба ягон шахс далолат намекунад, сифати феълии тарзи дуюм номдорад: *шуниданий, хуфтаний, рафтаний*.

## 9. Масдар.

Чунонки гуфта шуд, сифати феълии тарзи дуюм аз масдар сохта мешавад. Масдар худаш як шакли чудогонаи феълиест, ки аз асоси замони гузашта шаклан бо ин фарқ мекунад, ки дар охираш **ан** дорад, вай на замонро далолат мекунад ва на ягон шахсро. Шакли ҳол ба зарф наздик буда шакли сифати феълӣ, чунонки аз номаш ҳам маълум аст, ба сифат наздик аст, яъне ба вазифаи сифат низ хизмат мекунад. Аммо масдар бошад, аз як тараф, хусусиятҳои феълиро дорад, яъне ҳаракату таъсирро ифода мекунад: **хондан, хонондан**. Инчунин монанди дигар шаклҳои феълӣ, пеш аз худ категорияи қалимаҳоеро қабул мекунад, ки тарзи амал ва зарфи замон ё маконро ифода кунанд: **Ударникона кор кардан зарур аст. Зуд рафтаний даркор аст.** Аз тарафи дигар, масдар хоссаи исмро ҳам дарбар мегирад.

Мисолҳо:

1. — *Пас, ҳамин хел ки бошад,—гуфт Ҳоҷитоҳир— „ба қўрпа нигоҳ карда пой дарозкардан лозим—“.* (Р. Ҷалил, Модар).

2. *Баъд аз баромаданам аз дарси Қозикалон аз мулоzioni он фаҳидам, ки ҷавобгарон бар болои ин ки аз бой ду ҳазор танга қарздор шуда ва сад танга ҳарчи қозихонаро ба гардан гирифтанд, ба „гуноҳи“ дашном доданашон бойро ва мушт баланд карданашон барои задани ў ҳабс ҳам шудаанд...* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

3. *Аввал Ҳолиқ эшони бинипучук қадре пештар нишаста ба гувоҳӣ додан даромад.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

Инак, барои ҳамин ҳам масдарро низ баъзе аз муаллифони грамматиканавис ба қатори исм ҳисоб карда ва ҳатто термини масдарро дар ҷои худаш ба кор набурдаанд. Ва ҳол он ки дигар исмҳои феълӣ хусусияти феълиеро, ки дар масдар мебинем, надоранд ва танҳо баъзе аз онҳо бо вазифаи исмии масдар мувофиқат карда метавонад.

## 10. Кор фармудани бандакҷонишинҳо бо асосҳо ва шаклҳои бешахси феъл.

Кор фармудани бандакҷонишинҳо бо асосҳо ва шаклҳои бешахси феълӣ барои сохтани категорияҳои муайянни феъл ахмият дорад, ки дар ин хусус сонитар гап мезанем. Ҳозир бояд фар-

жеро ки дар бандакчонишинҳои ба охири асосҳои феълӣ ва шаклҳои бешахси феъл мебинем, дида гузарем.

Бандакчонишинҳои ба охири асосҳо ҳамроҳ карда мешудагӣ ва ба охири шаклҳои бешахс афзуда мешудагӣ дар шакли ҷамъ ва муфрари шаҳсҳои I, II фарқ намекунанд, лекин дар муфрари шаҳси III чунин тафовут ҳаст, ки ба охири асоси замони ҳозира бандакчонишини—ад ҳамроҳ карда шавад, ба охири шакли ҳол ва сифати феълии тарзи якӯму дуюм бандаки—аст ба вазифаи бандакчонишин хизмат мекунад.

Ҳамчуноне ки гуфта гузаштем, асоси замони гузашта ҳудаш муфрари шаҳси сеюмро далолат намуда, дар охираш ё т дорад ё д. Бандаки-аст ҳам дар гузашта феъл буда, ҳозир дар қатори бандакчонишинҳо даромадааст.

Шакли-аст ва ст ба охири сифати феълии тарзи якӯм васл ёфта, вазифаи дигар-дигарро бачо меоваранд. Аст барои соҳтани феъли мутлақ хизмат мекунад: **хондагӣ аст, рафтагӣ аст**. Шакли ст бошад, барои соҳтани муфрари шаҳси сеюми феъли эҳтимолӣ хизмат мекунад: **хондагист—эҳтимол** ҳонда бошад.

Шаҳсҳои дигари феъли эҳтимолӣ аз муфрари шаҳси сеюми ҳуди ҳамон феъл соҳта мешавад: **рафтагистед, омадагистед**.

Мисолҳо:

1. *Дар ҳонаи ҳамин Ҳӯҷаназарбой акем ҳам даҳ дона ҳаллоҷӣ ва ҷарху дӯк будагист?* (С. Айнӣ, Ғуломон).

2. *Ин гап ҳиссае аз саргузаштҳои ҳуди модараши буд. Кампир дар айёми ҷавониаш бисъёр ҳушрӯй будааст. Аз синни 12-солагиаш сар карда ба ҳавлиашон қариб ҳар рӯз аз ҳар ҷониби шаҳр ҳостгорон меомадаанд. Лекин духтарро ҳеч касдида наметавонистааст, вай аз ҳар куҷое ки рост ояд, ба ҳавлии ҳамсоягонашон мегурехтааст.* (Х. Карим, Ҳостгорӣ).

3. *Албатта ба ягон кори дигар одам даркор будагист.* (Ч. Икромӣ, Саргузашти Истад ака).

4. *Чува ин қадар ғам меҳӯрӣ? ягонта тақдир кардагиаш будагист-дия—мегуфт.* (Х. Карим, Мужда).

Акнун метавонем ба тарзи ҳулоса нишон диҳем:

1. Бандакчонишинҳо ки ба охири асоси замони ҳозира мечаспанд:

<i>Шаҳсҳо</i>	<i>Муфрар (танҳо)</i>	<i>Ҷамъ</i>
	<i>Содда эҳтироми</i>	
1	-ам	ем
2	-и	ед
3	-ад	анд

2. Бандакчонишинҳо ки ба охири асоси замони гузашта ҳамроҳ карда мешаванд:

1.	-ам	ем	ем
2.	-ӣ	ед	ед(етон)
3.	—	анд	анд

3. Бандакчонишинҳое ки ба охири шакли ҳол ва сифатҳои феълӣ ҳамроҳ карда мешаванд.

1.	-ам (ям)	-ем	-ем
2.	-й	-ед	-ед (ед) (етон)
3.	-аст, ст	-анд (янд)	-анд (янд)

## 11. Замонҳо дар феъл.

Мо дар хусуси шахсҳои феъл, бо камият тағъир ёфтани онҳоро баён намудем.

Феъл бо замон ҳам тағъир меёбад, яъне замонҳои гуногун бо шаклҳои гуногуни феъл ифода карда мешавад: **рафтам** (замони гузашта), **рафта будам** (замони гузаштаи дур), **меравам** (замони ҳозира-оянда), **рафта истодаам** (замони ҳозира), **рафтаниам** (замони оянда).

Замонҳо содда ва ё ба тарзи пайваста ифода карда мешаванд: **хондам, хонда будам, меҳонд, хонда истодааст.**

Акнун ба замонҳои феълӣ ва шаклҳои гуногуни онҳо истода мегузарем. Дар ин ҷо баёноти замонҳои феълиро аз замони гузашта сар мекунем.

## 12. Феълҳои замони гузашта.

Замони гузашта пеш аз гуфтани сухан воқеъ гаштани таъсирӯ ҳаракатро нишон медиҳад.

Мисолҳо:

1. *Ёдгор нашиноҳт овоз тақрор шуд:*

— *Магар маро нашиноҳтӣ, Доҳунда?*

— *Шинос менамоӣ, аммо намедонам ки дар куҷоат дидам.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

2. *Оқибат табиб, монанди доруҳои ҳуд, ҳам ба дили бемор ва ҳам ба дили саройбон зад: бемор бошад рӯз то рӯз сусттар ва бемортар мешуд.*

Замони гузашта шакли содда ва пайваста дорад:

1. *Рӯи ў ба ҷашмонам ниҳоят гарм намуд. Ӯро дар куҷо дидам, ба ҳуд тасаввур карда наметавонистам.* Азбаски ба маҷлис дер омада будам, надониста мондам, ки ин занҷӣ ном дорад. (Х. Карим, Духтари ҷингиламӯй).

2. *Ноҳор ман ҳам аз дунболи онҳо ба қатори садҳо тамошобин рафтан гирифтам.* (С. Айнӣ, Ҷаллодони Бухоро).

Замони гузаштаи содда ҳаминҳо мебошанд:

I. Гузаштаи соддай мутлак (аз асоси замони гузашта ба воситаи бандакчонишинҳо сохта мешавад).

Мисолҳо:

1. *Мӯи ў бар дасти ман пециду тобамро гирифт,*  
*Нури ў бар рӯи ман тобиду хобамро гирифт.*

(Лоҳутӣ).

2. *Парда бикшод баҳор аз руҳи зебоманзар,*  
*Баст сармои зимиён зи ватан раҳти сафар,*  
*Назар афтор маро сӯи гулу лолаи боғ.*

*Ҳама ороста дидам ҳамаро тозау тар.*

(М. Турсунзода, Баҳор).

II. Гузаштаи соддай нақлӣ (ба охири шакли ҳол бо афзудани бандакҷонишингҳо сохта мешавад).

Мисолҳо:

1. Ногаҳон ду нафар зани фаранцидор ба сари ин омада:

—Ассалом, духтараки нағз—гуфтаанд.

(Х. Карим, Хостгорӣ).

2. Аммо духтар ба ҷавоби салом, дар ҳол ҳам шудаасту аз ҷӯй як қабза лой гирифта ба рӯяш молидааст.

(Х. Карим, Хостгорӣ).

III. Гузаштаи соддай давомдори ҳикоягӣ (ба аввали феълҳои замони гузаштаи мутлақи содда ба ҳамроҳ кардани префиксии ме сохта мешавад).

Мисолҳо:

1. Ҳамагӣ ҳайрон будем. Тааҷҷуб мекардем:

Ҳар кас ҳам бошад „ин кулӯҳ“ мегуфт. Гӯёй вай ном надошт. Ҳамагӣ вайро фақат ҳаппак меномиданд.

(Х. Карим, Ҳаппак).

2. Бештарини бачагони сесола ва ҷорсола ба модарҳошон рафтандро намехостанд. (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

3. Ҳонаи ҳақиқии худҳошон инҷоро ва модари айни худҳошон ин мураббиягон ва парасторонро мешумурданд ва аз ин ҷо ҷудо шудандро намехостанд. (С. Айнӣ, Тирози ҷаҳон).

IV. Гузаштаи нақлии давомдори ҳикоягӣ (ба аввали феълҳои замони гузаштаи нақлии содда бо ҳамроҳ кардани префиксии ме—сохта мешавад).

Мисолҳо:

1. Аз синни 12 солагиаш сар карда ба ҳавлиашон қарид ҳар рӯз аз ҳар ҷониби шаҳр ҳостгорон меомадаанд.

(Х. Карим. Хостгорӣ).

2. Падарам дар вақти ҷавониаш карбос мебоғтааст.

Ин шакли феъл аксар ба маънои замони оянда кор фармуда мешавад. Масалан: имрӯз муаллимон ба беруни шаҳр мебаромадаанд.

Феълҳои замони гузаштаи пайваста шаклҳои бисъёро соҳиб буда фарқи байни онҳо аз ҷиҳати мутлақ ё нақлӣ будан, давомдор ё карратнок будан, маълум ё маҷхул будан, ва дигарҳо мебошад. Азбаски дар ии бобат махсус гап мезанем, ин ҷо муфассал ба ҳар яке аз инҳо истода намегузарем. Фақат дар ҳусуси замони гузаштаи наздик ва дур ҳаминиро бояд қайд кунем, ки замони гузаштаи наздик ҳоҳ содда ва ҳоҳ пайваста, ёридиҳандай будандро надорад; аммо феълҳои гузаштаи дур дар таркибашон ин ёридиҳандаро доранд, яъне гузаштаи дур бо ёрии будан ифода карда мешавад; феъли асосӣ пеш аз ёридиҳандай будан дар шакли ҳол оварда мешавад: рафта буд, омада буд.

Мисолҳо:

1. Ука,—гуфт ў бо оҳанги мулоимона,—магар шумо ба ман ягон коре доштед, ки як-ду рӯз аз дунволи ман гаштед ва ба ҳавлии ман ҳам рафта будет. (С. Айнӣ, Марғи судхӯр).

2. Зебуннисо ҳанұз либосашро дигар накарда, дар рүи хона рост истода буд. (Х. Карим, Хостгорй).

### 13. Феълҳои замони ҳозира.

Феъли замони ҳозира дар ҳангоми нутқ кардан бачо оварда шуда истодани таъсиру харакатеро нишон медиҳад: *Ман ҳозир таърихи ВКП(б)-ро мустақилона омұхта истодаам.*

Феъли замони ҳозира ҳам ду шакл дорад. Яке шаклест, ки ба аввали асоси замони ҳозира бо афзудани префикси **ме**—сохта мешавад. Ин шакл, чунонки гуфта гузаштем, барои замони ояндаи наздик ҳам кор фармуда мешавад. Бинобар ин феъли соддаи замони ҳозира-оянда номида мешавад.

Шакли маҳсуси замони ҳозира таркиби буда, пас аз феъли асосӣ, ки дар шакли феъли ҳол меояд, бо гузоштани ёридиҳандай феъли **истодан** дар шакли ҳол, ва ба охири ин бо илова намудани бандакчонишинҳо сохта мешавад: **хонда истодаам.**

### 14. Феълҳои замони оянда.

Ғайр аз шакли ҳозира-оянда, чунин шаклҳои маҳсуси замони ояндаро мебинем:

- а) **фармоиш: раз (бираз), хон (бихон), хонон (бихонон),**
- б) **хоҳишмандӣ—хонданиам, хонданӣ ҳастам,**
- г) **ояндаи дур—хоҳам хонд.**

Мисол:

1. *Бо ҳамин ман ҳикояти мактаби ибтидоии худро тамом кардам, аммо чигуна дарс хонданам, савод бароварданам ва ба адабиёт шуғл карданамро дар як вақти дигар **хоҳам ҳикоят кард.***  
(С. Айнӣ, Мактаби кӯҳна).

### 15. Сиға.

Дар феъл таъсири ва харакат ё факат ба равиши оддӣ ҳикоя карда мешавад, ё ки бо мазмунҳои шарт, амр баён карда мешавад.

Аз ҳамин ваҷҳҳам феълҳо шаклҳои гуногун мегиранд. Барои ифода кардани ҳамингуна маъноҳо шаклҳои гуногун гирифтани феълҳо **сиға** ном дорад. Дар забони тоҷикӣ сиғаҳои феълӣ ҳаминҳоянд: **сиғаи амр** (фармоиш), **сиғаи ҳабарӣ** (ҳикоягӣ), **сиғаи шартӣ.**

#### Сиғаи ҳабарӣ (ҳикоягӣ).

**Сиғаи ҳабарӣ (ҳикоягӣ)** таъсири харакатро бе ҳечгуна мазмунӣ орзу, шарт, гумон, амр, ба тарзи оддӣ ифода мекунад.

*Ман дар завод кор мекунам: падарам пеш дехқонӣ мекард, ҳозир агроном мебошад. Заводи мо хобгоҳи умумии зебо соҳт. Собир аз Москва омадааст.*

## Сиғаи амр (фармоиш).

**Сиғаи амр** (фармоиш) таъсиру ҳаракатро бо мазмуни фармудан, илтимосу хошиш ва ташвиқ ифода мекунад.

Мисолҳо:

1. Укаҷон, мана ин қоғаза гирӯ ба ҳавлии беруни Ёрму-ҳаммадбой бар. (Р. Чалил, Вожӯй).
2. Гулрӯ, ба ҳавлиатон даро,—овози паст ва канда-кандаи Пӯлод шунида шуд. (Р. Чалил, Вожӯй).
3. Баред, то пагоҳ дар ҳабс нигоҳ доред—Пӯлод ба Салимбой фармон дод. (Р. Чалил, Вожӯй).

## Сиғаи шартӣ.

**Сиғаи шартӣ** таъсири ҳаракатеро ки барои ичрои ягон таъсири ҳаракати дигар шарт мебошад, нишон медиҳад: *ту равӣ, ман ҳам меравам, билет гирифта тавонам, ҳамин рӯз меравам, вагарна мемонам. Агар медонистам, ман ҳам меррафтам.*

## 16. Тарзҳои феълӣ (намудҳо).

Дар забони тоҷикӣ чунин тарзҳои феълӣ аз ҳамдигар ҷудо карда мешаванд:

- 1) Ба эътибори шоҳид будан ва ё шунидани гӯянда— а) нақлӣ, б) дидা.
- 2) Ба эътибори ногаҳонӣ ва ё ба фурсат воқеъ гаштани таъсири ҳаракат.
- 3) Ба эътибори давом доштан (дар айни замон ва ё бо каррат) ва ё мутлақо шудани кор.

Аз ҷиҳати ин ки гӯянда аз воқеъ шудани кор ҳабар дораду ё ки аз номи худаш баён мекунад ва ё худ аз касе шунида ва ё ин ки баъди воқеъ гаштани кор ҳабардор шуда, пас баён мекунад. ду тарзи феълиро ҷудо мекунем. Яке аз ин тарзҳои феълӣ ба асоси замони гузашта бо ҳамроҳ қардани бандакҳо сохта шуда, таъсири ҳаракатеро ки гӯянда аз номи худаш баён мекунад ё ки дар воқеъ шуданаш худи гӯянда шоҳид аст, мефаҳмонад: **меравам, рафтаниам, рафта будам, ингуна тарзи феълӣ дида ном дорад.**

Яке аз тарзҳои дигари феълӣ ҳамин ки аз феъли ҳол сохта шуда, таъсири ҳаракатеро, ки гӯянда аз каси дигар шунида ва ё ки баъд аз воқеъ шудани он ҳабардор шуда, пас баён қардааст, ифода мекунад. Ингуна тарзи феълӣ—феъли нақлӣ ном дорад: **Қодир омадааст, шумо пеши аком равед будааст, бо шумо ў сӯхбат мекардааст.**

## Мукоиса кунед.

Дида:	Нақлӣ:
рафт	рафтааст
меояд	меомадааст
рафтанигир	рафтанигир будааст.

Аз чихати ин ки таъсиру ҳаракат ба ногоҳ воқеъ гардидаст, ё не, ду тарзи феълиро чудо мекунем: **шакли ногаҳонӣ ва тамкинӣ**. Тарзи тамкинӣ якбора не, ба фурҷаъ воқеъ шудани таъсиру ҳаракатро мефаҳмонад: **меравам, рафтам, хондан гирифт, хонда истодааст**.

Шакли ногаҳонӣ якбора, ногаҳон воқеъ гаштани таъсиру ҳаракатро мефаҳмонад. Ин тарзи феълий бо ёридиҳандай мондан сохта мешавад: **омада монд, рафта мондааст, мурда мондааст**.

Аз чихати ин ки ичрои кор ба тарзи мутлак ифода карда шудааст, ё ки дар давом ва ё худ давому каррат, дар забони тоҷикӣ чор тарзи феълий аз ҳамдигар чудо мешавад: а) феъли мутлак, б) давомдор (давомдори тарзи I, давомдори тарзи II) в) давоми дар давом, г) карратдор (мӯлкарратӣ),

- а) **рафт, рав, равӣ, рафта буд, рафтаниӣ,**
- б) **меравам, мерафтам, мерафтааст, омада мемонад, хӯрда мемонд, чӣ мешуд?**
- в) **хонда истод, хонда меистод, хонда истодааст, хонда меистад,**
- г) **рафтан гирифт, рафтан мегирифт, рафта истодан гир-**

## 17. Боб ва дараҷаҳои феъл.

Аз рӯи тарзи ҳаракат, маънои дохилии худ феълҳоро ба гурухҳо чудо мекунем. Ин гурухҳо боб ё ки дараҷаҳои феълий номида мешаванд. Дар забони тоҷикӣ чунин бобҳои феълиро мебинем

- 1) а) феъли гузаранда (мутааддӣ), б) монда (лозим);
  - 2) а) феъли бевосита ва б) бавосита;
  - 3) а) феъли маълум (актив) ва б) маҷхул (пассив);
  - 4) а) яксӯя ва б) дусӯя ё ки ҳамкорӣ (ҳамроҳӣ—шарикӣ);
- Ба ҳар қадоми ин боб ё ки дараҷаҳо истода мегузарем.

## 18. Феъли гузаранда (мутааддӣ) ва монда (лозим).

Мо ду хел таъсиру ҳаракатро чудо мекунем. Яке ин аст, ки ба ҷизе (объекте) гузаштани таъсиру ҳаракатро тасаввур мекунем: **замин рондан, қалам тарошидан, китоб хондан, мӯза дӯхтан**.

Нишонаи барҷастаи ингуна феълҳо ҳамин аст, ки бо пуркундаи бевосита ки дар ҳангоми объекти таъниро нишон доданаш „ро“ (а-я ра) қабул мекунад, омада метавонад: **китобро аз кӯҷо ҳаридӣ**.

Дигаре ин аст, ки ҳаракати аз тарафи субъект бачо оварда шудагӣ дар тасаввурон ба ҷизе намеафтад: **ман ба шаҳр рафтам. Қодир аз Москва омадааст, чой ҷӯшид**. Ингуна феълҳо пуркундаи бевоситаро қабул карда наметавонанд.

Феълҳо ки таъсиру ҳаракати дар тасаввурон ба объект мегузаштагиро ифода мекунанд, **гузаранда** (мутааддӣ) ном до-

ранд. Феълхое ки харакати дар тасаввурмон ба объект намегу-  
заштагиро ифода мекунанд, монда ё ки лозим ном доранд.

Феълхое хастанд, ки факат гузаранда ё ки факат монда ме-  
бошанд; як қисм феълҳо бо як мазмун гузаранда шуда оянд, бо  
мазмунни дигар монда шуда ҳам меоянд. Масалан: қалам шикаст  
(қаламро касе нашикастааст, балки худи қалам шикастааст). Таъ-  
сири субъект ба объект дар ин чо тасаввур карда намешавад.  
Пас бо ин мазмунаш шикаст феъли монда мешавад.

**Қаламро Ахмад шикаст.** Дар ин чо худи қалам нашикаста-  
аст, балки қалам объект буда, Ахмад субъект аст. Таъсири ши-  
кастсан ки соҳибаш Ахмад аст, ба қалам ки объект мебошад,  
гузаштааст. Инак бо ин мазмунаш шикаст феъли гузаранда ме-  
бошад.

## 19. Феълҳои бевосита ва бавосита.

Дар забони тоҷикӣ ду хел феъл аз ҳам чудо карда мешавад:  
а) феълхое ки таъсиру харакат аз тарафи шахси дар феъл ифода  
кардашудагӣ ичро карда мешавад: **ман менависам, ту мехонӣ,**  
**Қодир мешунавад;** б) феълхое ки иродай шахси дар феъл ифо-  
да карда шудагӣ ба воситаи дигар шахс ичро карда мешавад,  
яъне худи субъект корро ичро намекунад, пассив ҳам намемо-  
над, балки ба ичрои кор каси дигарро мекашад ва ба ҳамин во-  
сита кор баҷо оварда мешавад: **мӯза дӯзондам, қалам ҳарон-**  
**дам.**

Хели якӯми феълҳои феълҳои бевосита, хели дуюм феълҳои  
бавосита ном дорад.

Феълҳои бавосита аз феълҳои бевосита бо васл намудани  
суффикси-он ба асоси замони ҳозира соҳта мешавад: **дӯз—дӯ-  
зон, пӯш—пӯшон, навис—нависон.** Ба воситай ҳамроҳ кардани  
„ид“, ё худ „д“ асоси замони гузашта (яъне муфради шахси се-  
юми гузаштаи мутлак) ба амал меояд: **пӯшонд—пӯшонид, дӯ-  
зонид—дӯзонд, раҳонид—раҳонд, хобонид—хобонд.**

Аз баязе феълҳои гузаранда бо дубора ҳамроҳ кардани суф-  
фиксийон феълҳои дувоситагӣ соҳта мешавад.

<i>Бевосита</i>	<i>Бавосита</i>
яквоситагӣ	дувоситагӣ
Дӯз      дӯзон	дӯзонон
навис      нависон	нависонон.

## 20. Феълҳои маълум ва маҷхул.

(Актив ва пассив).

Аз ҷиҳати ин ки субъект актив аст, яъне шахси дар феъл  
ифода карда шудагӣ соҳиби таъсиру харакат мебошад, ё худ шах-  
си дар феъл ифода кардашудагӣ пассив, яъне соҳиби харакат на-  
мебошад, ду хел феълро мебинем:

1) *Китобро хондам.*

2) *Китоб хонда шуд.*

Дар мисоли якӯм соҳиби харакат шахси дар феъл ифода кар-

да шудагй буда, ў актив аст. Дар мисоли дуюм шахси дар феъл ифода кардашудагй кунандаи кор не, шахси дар феъл ифода карда шудагй пассив мебошад. Яъне кунандаи кор аз ин шакли феълҳо маълум нест.

Хели якўми феълҳо феъли маълум ё ки актив ва хели дуюми феълҳо феъли маҷхул ё худ пассив ном дорад. Феъли маҷхул ба воситай феъли ёридиҳандай шудан сохта мешавад.

Дар чумла придекат феъли маҷхул бошад, бандаки-ро мутлақо кор фармуда намешавад.

## 21. Феълҳои яксӯя ва дусӯя.

(Ҳамкорӣ—шарокатӣ)

Баъзе феълҳо ҳаракати аз тарафи як ё ки як чанд нафар ичро карда шудагиро ифода карда, ҳаракати аз ду тараф бачо оварда шударо нишон намедиҳад: **хондам, хондем, гап задам, ган задем**. Шакли феълиро мебинем, ки ҳаракати аз ду тараф баробар ичро карда шударо, яъне ҳаракатеро ки ду тараф дар ичро яш шарокат дошта бошад, ифода мекунад: **гапзанон кардам, гапзанон кардем, гапзанак кардам, гап занакон кардем, занзанак кардан, занозаний кардан** ва дигарҳо.

Навъи якўми феълҳои феълҳои яксӯя ном доранд: навъи дуюми феълҳои феълҳои дусӯя ё ки ҳамкорӣ ва ё худ шарокатӣ (муштарақ) ном доранд.

## 22. Феълҳои манғӣ.

Дар ҳарсеи замон ҳам воқеъ нагаштан, ичро нашудан ё ки зинкор намуданро дар феълҳо ба воситай ҳиссачаи на ифода мекунем: **намеравам, нахондаам**.

Ҳиссачаи на ба аввали феъл ҳамроҳ карда мешавад: **надидай, надаромадай**.

Дар феълҳои пайваста ҳамчун префикси „ме“ пеш аз ёридиҳандай феълий гузошта мешавад: **кор намеояд, дам назад, фиристода намешавад, дарнагирифт**.

## VIII.

# ЗАРФ.

Зарф яке аз ҳиссаҳои нутқ буда, тарзи амал ё вазъиятҳои гуногуни воқеъ шудани ҳаракат (кор)-ро ифода мекунад.

Зарф бештар ба феъл мутааллук буда, чӣ тавр, кучо, кай ва ба чӣ мақсад воқеъ шудани ҳаракат (кор)-ро нишон медиҳад.

Зарф ба сифат ва ба зарфи дигар низ тааллукдор шуда, чи-гунагии онро ҳам равшан карда метавонад.

Зарфҳо дар забони тоҷикий ё аз дигар категорияҳои калима сохта мешаванд ё баъзе аз категорияҳои калима ба вазифаи зарф меояд.

I. Ҳар як сифат мувоғики фуңкцияш муайян карда мешавад.

вад. Агар сифат барои муайян кардани исм омада бошад сифат мешавад ва агар барои равшан кардани феъл омада бошад зарф ба шумор меравад. Масалан, агар мо—*бачаи нағз*, кори *хуб*, корди *тез*—гӯем, дар ин ҷо калимаҳои *нағз*, *хуб* ва *тез* сифати калимаҳои *бача*, кор ва кордро мефаҳмонад. Агар мо—*вай нағз* хонда истодааст, *хуб кард*, *ки ба хондан рафт ва тез тамом карда меояд*—гӯем, калимаҳои *нағз*, *хуб* ва *тез* феълро равшан карда, функцияи зарфро адо мекунад. Инак, бештарини сифатҳо ба вазифаи зарф ҳам кор фармуда мешаванд.

II. Калимаҳое ҳам ки бо суффиксҳои *ҳо*, *он*, *она* (ёна) сохта шуда, пеш аз феълҳо меоянд, зарф ҳисоб мейбанд, *ҳо—борҳо омадем, ки туро бинам*.

*он—баҳорон оби ин ҷашма гарм мебошад.*

*Шодӣ ногаҳон аз дар даромад.*

*она* (ёна)—*Мо кори каналро рӯзона тамом нанамудем ва шабона баргаштем.*

III. Ба калимаҳо бо илова шудани пешоянҷо ҳамчун префикс низ зарф ташкил мейбад. Масалан: *Агар барвақтар холӣ шавам, меоям. Қодир банағзӣ ва хубӣ омад.*

*Дар ҳақиқат ҳам ин роҳи бeroҳa бисъёр соз омад.*

(С. Айнӣ, Марги судхӯр).

IV. Зарф аз худи феъл ҳам сохта шуда, феълро равшан мекунад. Мисол: 1. *Турсун хандон-хандон баромад.*

2. *У нолакашон мегуфт.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

3. *Ёдгор табассумкунон гуфт.*

4. *Қорӣ Ишкамба рӯйканон ва мӯйканон ба пеши қушбегӣ ва қозикалон давид.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

V. Як қисм калимаҳо худашон ба категорияҳои зарф медароянд. Чунончи: *Имрӯз, имшаб, дина, парирӯз, фардо, пасфардо* ва ғайра.

VI. Зарфҳои таркибӣ бештар ба аввали сифатҳо бо гузошта шудани калимаҳои ба таври, ба тариқаи, ба тарзи ташкил мейбанд. Мисол: *Ман ба таври қатъӣ мегӯям, вай ба тариқаи ошногӣ гуфт.*

VII. Як қисм зарфҳо бо суффикси *ан-ян* сохта мешавад: *шакл—шаклан, одат—одатан, қатъӣ—қатъиян.*

VIII. Баъзе зарфҳо бо такрор кардани калимаҳо сохта мешавад: *ду-ду, се-се, оҳиста-оҳиста, гармогарм, пеш-пеш.*

Гурӯҳи аз зарфҳо аз рӯи маъно ва функцияашон ба дараҷаҳои зерин ҷудо мешаванд:

1. Зарфи микдор ба саволи чӣ қадар? ҷавоб медиҳад. Масалан: *хеле зиёд, кам, бисъёр, ин қадар, он қадар, ниҳоят, чудо, дучандон.*

2. Зарфи макон ба саволҳои дар куҷо? ба куҷо? аз куҷо? ҷавоб медиҳад. Мисол: *Ин ҷо, аз ин ҷо, он ҷо, аз он ҷо, ҳар ҷо, ҳама ҷо, ҳеч ҷо, ҷо-ҷо.*

3. Зарфи замон ба саволҳои кай? чӣ вакти ҷавоб медиҳад. Монанди: *Имрӯз, имшаб, дирӯз, дишаб, фардо, ҳамеша, ҳечгоҳ, ҳеч вакт, ҳозир, акнун, шабона, рӯзона.*

4. Зарфи тарзи амал ба саволҳои чӣ тавр? чигуна? ҷавоб мэдҳад: **Ногаҳон, зуд-зуд, оҳиста-оҳиста, қаҳрамонона, нағз, хуб.**

5. Зарфҳое, ки шубҳаро ифода мекунанд. Ҳамчун: **балки, шояд, эҳтимол, эҳтимол ки.**

6. Зарфҳое ки тасдиқро ифода мекунанд: **Ҳа, албатта, бале, оре.**

7. Зарфе ки инкор карданро мефаҳмонад: **не (на).**

Мисолҳо:

1. *Бой аввал Сороро дуруст надида бошад ҳам, дар вакти рӯймолро аз дасташ гирифтани ў, ба ў бо назари „харидорӣ“ нигоҳ карда дид.* (С. Айнӣ, Ятим).

2. *To саҳаргоҳон ситора мешумар? Гуфтам ба ҷашм.*

(Камоли Ҳуҷандӣ, аз Намунаҳои адабиёти тоҷик).

3. *Имрӯз мо дувоздаҳ гектар заминро ҳамвор карда, ба қишиф тайёр карда мондем.* (С. Айнӣ, Ғуломон).

4. *Бигӯ рӯди Ваҳшӣ ки ҳолат чӣ навъ?*

*Дар ин давраи нав ҳаёлат чӣ навъ?*

*Чаро ваҳшиёна садо мезани?*

*Валекин асирони по мезани?*

(Миршакар, Баҳори ҷавонӣ).

5. *Булбул ба ҷаман нолакунон омад маст,*

*Дар шоҳи гули хушк биёмад, биншаст.*

(Р. Ҷалил, Қӯҳистони тоҷик).

6. *Душман кӯр-кӯрона меомад.* (Р. Ҷалил, Тормор).

7. *Шарикон давон-давон ба пеши нонвойхона омада истоданд.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

8. *Ба ҳушиҷ ва ҳурсандӣ тӯятро гузаронидем.*

(С. Айнӣ, Доҳунда).

9. *Мо камбағалонем ки бе ҷомаву бе ҷой, дар бандагии бой,*

*Кардем басе меҳнати тоқатшиканона, рӯзона, шабона.*

(С. Айнӣ, Таронаи камбағалон, аз Ёдгорӣ).

## 1. Дараҷаҳои қиёсии зарф.

Мо дараҷаҳои қиёсии сифатро дида гузаштем ва муносибати сифату зарфро ҳам таъин кардем. Дар забони тоҷикӣ зарфҳое ки аз сифат ба зарф гузаштаанд монанди сифатҳо дараҷаҳои қиёсиро соҳиб мебошанд.

Дараҷаҳои қиёсии зарф ҳам монанди дараҷаҳои қиёсии сифат бо суффикси **тар** соҳта мешавад: **бисъёр ҳон—бисъёртар ҳон, зуд ой—зудтар ой, нағз гап зан—нағзтар гап зан.**

Бештарин зарфҳои аз дигар категорияҳои қалима соҳташуда-гӣ, ё ба вазифаи зарф гузаштагӣ ҳам дараҷаҳои қиёсиро дорад: **ақиб ист-ақибтар ист, пеш биё—пештар биё, бегоҳӣ меоям—бегоҳтар меоям.**

## ПЕШОЯНДХО.

Пешоянджо ҳиссай номустақили нутқ буда, дар чумла алоқаи байни ҳамдигарии калимахоро (алоқаи пуркунандаро бо хабар) мефаҳмонад. Вазифаи пешоянджо ниҳоят мураккаб буда, бештаринашон барои адо намудани вазифаи ҳамдигар омада метавонанд:

**Пешоянди ба.** Ин пешоянд асосан барои таъин кардани сӯй хизмат мекунад.

Мисолҳо:

1. *Шодӣ ба шаҳр меравад.*

2. *Холиқ ба бародараши мактуб навишт.*

3. *Зи зина сар бадар кун, эй дил, эй дил.*

*Ба руҳсорам назар кун, эй дил, эй дил.*

*Ба ҷои об оташ борад аз ҷашм*

*Аз ин оташ ҳазар кун, эй дил, эй дил.*

(Лоҳутӣ).

4. *Ба ту ҳаёти нави пешрав муборак бод!*

*Ба сӯи голибият тозудав муборак бод!*

(Ҳадъя, шеъри Деҳотӣ).

Эзоҳ: а) Баъзе вактҳо дар чумла пешоянди **ба** истеъмол карда нашавад ҳам ба маънои чумла ҳалал ҳамерасад: *Ҷӯра Тошкент рафт, Ориф Москва меравад.*

б) Баъзе вактҳо пешоянди **ба** рӯи предметро нишон медиҳад. Монанди: 1. **Ба таҳта хат навиштам.** 2. **Ба кӯча санг фарӣ карданд.**

Дар адабиёти манзума, агар ин пешоянд дар аввали ҷонишинҳои (он), (ин) ва (ӯ) омада бошад, ба охираш як овози д ҳам оварда мешавад.

1. *Бадӯ гуфт Рустам ки: „Эй номҷӯй“  
Накардем ҳаргиз ҷунин гуфтугӯй!*

(Фирдавсӣ, Шоҳнома).

2. *Ба Лоҳутӣ аз меҳрубониҳои ту гуфтам*

*Бадин сон раҳнаҳои қалби ӯро дӯҳтам бе ту.*

(Лоҳутӣ).

Ин пешоянд дар баъзе шеваҳо пасоянд шуда меоянд: *Мактаб-ба меравам.*

**Пешоянди дар:** Ин пешоянд дар дохили замон ва маконе воқеъ гаштани таъсир ва ҳаракатро ифода мекунад.

Мисолҳо:

1. *Моён дар мактаб сӯҳбат мекунем.*

2. *Раҳмон дар Тошкент зиндагонӣ мекунад.*

3. *Ҳабиба дар соли оянда техникумро тамом мекунад.*

4. *Колхози мо дар соли 1927 ташкил ёфта буд.*

Дар баъзе мавқеъҳо зикр шудан ва ё нашудани пешоянди дар ба маънои чумла ҳалал ҳамерасонад.

Монанди: *Мактаби колхозӣ соли гузашта ташкил шуда буд.*

Гоҳо ба ҷои пешоянди дар дар назм пешоянди **андар** омада, ҳамон вазифаро адо менамояд.

Ин пешоянди **андар** бештар дар адабиёти классикий ва қисман дар адабиёти имрӯза ҳам дида мешавад.

Мисолҳо:

1. *Яке мушт зад ба сару гарданаш  
Ба хок андар афтод ларzon танаш.*

(Фирдавсӣ, Шоҳнома).

2. *Ашкам андар дидаву май дар сабӯ бοқӣ намонд  
Оҳам андар синаву дам дар гулӯ бοқӣ намонд.*

(Лоҳутӣ).

3. *Андар ватани ӯзод*

*Ӯзодии матбуот,*

*Ӯзодии эҷодаст,*

*Ӯзодии таҳсилот.*

(Миршакар, Шоир Маяковский, аз Ҳадъя).

Дар баъзе шеваҳо пешоянди **ба** ҳамчун пасоянд кор фармуда шуда, функцияи пешоянди дарро ифода мекунад.

Ҳамчун:

*Хоҳарам идора ба кор мекунад:*

*Олим боғба саёҳат мекунад.*

Пешоянди **бар**. Ин пешоянди асосан боло ва рӯи чизеро ифода мекунад.

Мисолҳо:

1. *Вай бар болои пахоли нам ва рутубатнок меҳобид.*

2. *Бархез, агар ки ор дорӣ,*

*Бар зидди ҳамон лиҷом карда.*

(Лоҳутӣ).

3. *Бар сари мо ҳамчу ҷӯи об мерезад зиё*

*Шаҳрҳо, қишилоқҳо равшан шуда ҷун бахти мо*

*Бар дару боми ҳалоиқ нурборон мекунад.*

(Турсунзода, Мамлакати тиллой).

Пешоянди **бо**: Вазифаи асосии ин пешоянди аз инҳо иборат аст:

I. Олат ва воситаи асбоби ҳаракатро ифода мекунад.

Мисолҳо:

1. *Колхозчиён канали калони „Фарғонаро“ бо каланд кофта истодаанд.*

2. *Эй коргари асири имрӯз*

*Фардо чу шавӣ тамоман ӯзод*

*Бо чаккуши хешу доси дехқон*

*Вайронга кунӣ ҷаҳони бедод.* (Лоҳутӣ).

II. Дар иҷрои ҳаракату кор бо кунандаи он ҳамроҳ ва шарик будани касеро мефаҳмонад.

Мисолҳо:

1. *Тудай заҳматкаши рӯи замин бо мо бувад,*

*Ояти фатҳу зафар-ҳизби Ленин бо мо бувад.*

(Лоҳутӣ).

2. *Нишастам дӯш ман бо булбулу парвона дар якҷо*

*Сӯхан гуфтем аз бемеҳрии ҷонона дар якҷо.*

(Лоҳутӣ).

### III. Роҳ ва хату ҳаракатро нишон медиҳад.

Мисолҳо:

1. *Мо аз Конибодом ба Чоркӯҳ бо давони Исфара рафта будем.*

2. *Талабагон ба қишлоқи Равот бо роҳи дашт рафтанд.*

а) Пасоянди катӣ ва қатӣ ҳам дар баробари пешоянди бо функцияи ҳамин пешояндро ифода мекунад.

Мисолҳо:

1. *Каланд қатӣ ҷӯй кофтам.*

2. *Шукур қатӣ ба кино рафтем.*

3. *Саттор қатӣ дар як хона зиндагонӣ мекунем.*

Пешоянди аз: Ин пешоянд асосан баромад, ибтидо ва сарчашмаи кору ҳаракатро ифода мекунад.

Мисолҳо:

1. *Бишуд Маздаку боғ букишод дар,*

*Ки бинад магар дар чаман борвар.*

*Ҳамон гаҳ ҷу дид аз танаши рафт ҳуши,*

*Баногоҳ баромад аз ўхурӯши.*

(Фирдавсӣ, Шоҳнома).

2. *Аз ман ба таҳрики рақиб ранҷида ёрам;*

*Эйвой, бар ҳоли ману бар рӯзгорам.*

*Азбаски фифон кардам дар фироқи ҷонон,*

*Ҳамсаъҳо оқиз шуданд аз оҳи зорам.*

*Аз тоби мӯяши дар парешонӣ шудам ман.*

*Дар пеши рӯяши банди фонӣ шудам ман.*

*Чун дил рабуд аз дастам, дилбар тарки ман кард.*

*Бечора ман, акнуни на дил, на дилбар дорам.*

(Лоҳутӣ).

3. *Юлдош аз даромади колхоз маълумот дод.*

А) Ин пешоянд роҳ ва хату ҳаракатро ҳам нишон медиҳад:

Мисолҳо:

1. *Аз ин роҳ ба Тошкент рафтан мумкин нест.*

2. *То қатраи хун ки дар бадан ҳаст,*

*Аз ҷабҳаи ҷанг намебароям.*

(Миршакар, Табрики падарон, аз Ҳадъя).

Пешоянди барои: Ин пешоянд барои ифода намудани сабаб, максад ва маҳсусият ёрӣ медиҳад.

Мисолҳо:

1. *Мо барои хондан ба Сталинобод омадем.*

2. *Ёдам меояд, ба ҷӣ сахтиҳо*

*Барои дигарон мо ҷон мекандем,*

*Ба ҷӣ сахтиҳо ва бадбаҳтиҳо*

*Он ҷонро барои як нон мекандем.*

(Лоҳутӣ).

Ба ҷои пешояндаи барои пешояндаи мураккабӣ аз барои низкор фармуда мешавад.

Мисол:

*Аз барои маст кардан як нигоҳат бас буеад,*

*Ошиқи рӯи туро ҳоҷат набошад бо шароб.*

*Аз барои рӯи ту қӯтоҳии мӯ айб нест,  
Хусни ту дилро ба сӯи худ қашонад бетаноб.*

(Лоҳутӣ).

Дар як чанд шеваҳо маънои барои ба воситаи пасоянди **ба** низ ифода карда мешавад.

Мисолҳо:

1. *Шумоя шуниданба омадам.*
2. *Ман кор карданба омадам.*

Пешоянди то:

Ин пешоянд асосан барои нишон додани интиҳои ҳаракат хизмат мекунад. Ин пешоянд 2 функцияро ифода мекунад.

1. Ифодаи интиҳои масофа.

Мисолҳо:

1. *Аз ин ҷо то Тошкент 2-рӯза роҳ мебошад.*
2. *То Ҳинд бувад маҳзани ризқи Ландан  
То шарқ ниҳад ба ҳукми мағриб гардан*

(Лоҳутӣ).

2. Интиҳои замон.

Мисолҳо:

1. *Холиқ то моҳи октябрь курсро тамом мекунад.*
2. *Раҳмон то пагоҳӣ рӯз қаровули мекунад.*
3. *То ҳаст миёни коргарҳо „ту“ ва „ман“,  
Аз нури комун ҷаҳон нагардад равшан.*
4. *То чанд кунӣ ҳамеша эҷод  
Вонгах баҳшиӣ ба муфтҳӯрҳо?  
То кай ҳамаҷо қусури обод  
Ҳозир кунию дихӣ ба ҳарҳо?*

(Лоҳутӣ).

Пешоянди то. Барои ифодаи сабаб ва мақсад низ меояд.

Мисолҳо:

1. *Омадам, то шуморо бинам.*

То ифодаи шартро ҳам нишон медиҳад. Чунончи:

1. *То худатон ба сари канал наравед, корҳои мусобиқаи социалистӣ ба роҳ монда намешавад.*
2. *То шумо наомадед, хондан сар нашуд.*

## X.

### ДАР БОРАИ ПАЙВАНДАКХО.

Пайвандакҳо ҳам ҳиссаи номустақили нутқ мебошанд: як хели пайвандакҳо барои ба ҳам пайванд кардани калима, ҷумла ва хели дигари пайвандакҳо барои тобеъ кардани ҷумлаҳо хизмат мекунанд. Мана пайвандакҳои асосӣ инҳоянд: ва, ҳам, вале, ки, лекин, аммо, зеро, зеро ки, ҷаро ки, ҷунки, агар, ё, ё ки, чи, азбаски, то ки, бинобар ин ва ғайраҳо.

Гурӯҳе аз пайвандакҳо барои ба ҳам пойванд кардани калимаҳои якчинсай ҷумла ва ҳам ҷумлаҳои баробарҳукук хизмат мекунанд.

Мисолҳо:

- Холик ҳам Җұра ба Тошкент рафтанд.*
- Халима ва Фотима ба дарс даромаданд.*
- Шамол монд ва офтоб баромад.*

Б) Гурӯхе аз пайвандакхо барои тобеъ кардани ҷумлаҳое ки яке аз он ба дигара什 тобеъ аст, хизмат мекунанд.

Мисолҳо:

1. *Одина аз тарафи Арбоб Камол бим дошт, бинобар ин рӯзона ва рӯйрост ба қишилоқ даромаданро ба худ салоҳ на-донист, маркаби худро ба ҷаро сар дода, худ то шаб ба да-рае хобид.* (С. Айнӣ, Одина).

2. *Ман аз ин сухани охирини ў пай бурдам ки ҳанӯз шуб-ҳаи ў дар ҳаққи ман боқист.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

3. *Дили ҷавон ҳанӯз ба ин духтар банд нашууда буд, лекин нигоҳҳои гоҳ-гоҳии он, гӯё вайро ба тарафи худ мекашид ва ё ба дили ў тухми муҳаббат мекорид.* (С. Айнӣ, Доҳунда).

4. *Қори Ишкамба хост, ки худаш пештар рафта зудтар ҳабари хушро шунавад, аммо лои ин тарафи роҳ ба гузаштани пиёдагон роҳ намедод.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

5. *Мурод ба ин ғонҳои бой ҷизе нағуфт, аммо гӯспандонро ба ҳавли дароварда истода худ ба худ ғур-ғур кард.* (С. Айнӣ, Ятим).

6. *Аз ин рафторам худам ҳам иззо қашидам.* (Ҳаким Карим, Ҳаппак).

7. *Азбаски шавҳари ин зан таҳдид карда будааст, ки агар ў назояд, талоқашро медиҳад, зан таклифи эшонро қабул мекунад.* (Абдуҳоликзода Қ. Намоз).

8. *Намоз номи эшонро ба забон наронд, зеро медонист ки агар ин камбағалони моли эшон буданашро фаҳманд, албатт-та ибову андеша карда намегирифтанд ва аз „дуои бади“ ў метарсиданд.* (Абдуҳоликзода Қ. Намоз).

9. *Аҳли маҷлис маро намешиноҳт, зеро ки ман ба ин район фақат ду рӯз аз ин пеш омада будам.* (Ҳаким Карим, Ҳаппак).

10. *Аз девона ҳеч кас намеранҷад, бинобар ин ҳар чанд ин ҳаракати ў ба ман аввал саҳт расида бошад ҳам зуд аз дилам баровардам, ҳатто ба ҳоли ў ки бояд ҳамеша дар азоб бошад, раҳмам омад.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

11. *Намоз дид, ки берун осудлааст, шаб ҳам бевақт шуд, вақти фаолият расид, бинобар ин болои гапро қушода гуфт.* (Абдуҳоликзода, Намоз).

*Намоз ҳамин ҳаракати Эшбӯриро фаҳмида ва аҳволи эшонро дида қариб ҳандида фиристодани буд, вале навъе карда худдорӣ намуд.* (Абдуҳоликзода, Намоз).

## XI.

### ҲИССАЧАҲО.

Ҳиссаҷаҳо ҳам яке аз ҳиссаҳои номустақили нутқ буда, ба маъни ҷумла ва ё аъзоҳои вай каму беш дигаргунӣ медарова-

ранд. Мана хиссачаҳои машхур ҳаминҳоянд: ҳаргиз, асло, нахот, нахот ки, ҳатто, эҳтимол, мабодо, магар, оре, оё, на, не, на ин ки, кошкӣ, шояд, шояд ки, фақат, танҳо, охир,-ку,-а,-мӣ,-чӣ,-дия (-да).

Хиссачаҳоро аз рӯи функцияашон ба групҳои асосии зерин ҷудо мекунем.

I. Хиссачаҳое ки ба ҷизҳои дар ҷумла баён карда шудагӣ чӣ ҳел муносибат доштани ғӯяндаро ифода мекунанд.

Мисолҳо:

1. *Надида бошам ҳам фақат ба Тошкент қоил будаму, ҳалос.*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

2. *Дар зери таъсири ҳамингуна гуфтугӯҳо ва иғвоҳо Розиқи бечораро ҳатто амаки ҳудаш ҳам аз дар ронд.*

(Абдушукӯр, Очеркҳо, аз Ҳадъя).

3. *Магар ин ошнои ту навкори ба ман ноҳолданаст, ки аз дунболи ман афтодааст?*

(С. Айнӣ, Марги судхӯр).

4. „*Шояд барои шӯҳӣ дарро баста, ҳаққи маро ва оши барзиёдaro дар дег монда бошанд“ гӯён сарпӯшро бардоштам, ки дег лесидагӣ аст ва монанди оидаи сиёҳ медураҳшад.*

(С. Айнӣ, Марги судхӯр).

5. — *Шумо дар хонаи ҳудатон ҳам ҳеҷ ош меҳӯред?—ман пурсидам.*

— *Ҳаргиз!—гуфт ӯ ва давом кард.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

6. — *Охир, ман он ҷо ба пешӣ қӣ меравам ва киҳоро гирифта меорам?—гуфтам бо тааҷҷуб.* (С. Айнӣ, Марги судхӯр).

II. Хиссачаҳое ки ҳамчун суффикс ва префикс ба ҳамроҳ карда қалимаҳо мешаванд:

Мисолҳо:

1. *Охир, вай роҳ буд-мӣ? Фақат аз кӯчаҳои шаҳр ва бօғоти Самарқанд як қадар осудатар гузаштем.*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

2. *Сариосиё ҳамин бошад, ғалатӣ-ку?*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

3. — *Охир, ин ҷо даруни шаҳр-ку?*

(Б. Умарӣ, Сайқали рӯи замин).

4. — *Эй, Қодир-мӣ? Салому алайкум...*

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

5. — *Бӯза ҳӯрдӣ-мӣ?—мегуям, ҷеф занам намешунавӣ, ҳӯш, аҳволат чӣ тавр? бачаву қаҷагонат саломат-мӣ?*

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

6. *На мулкам ҳасту, не молам,*

*На қас пурсад зи аҳволам,*

*Зи шаб то рӯз менолам,*

*Дар ин кӯҳсори бегона.*

(С. Айнӣ, Дохунда).

7. Ёдгор:

— *Ӯҳ, „ҳокими Сари-Ҷӯй“ ин ҷо будааст-ку:*

— *Ёдгор! Ту „Шоҳдуҳтар“-ро медонӣ?*

— *Донӣ, гӯй!*

— *Шоҳдуҳтар ҳуди ту-дия.* (С. Айнӣ, Дохунда).

## НИДО.

Нидо ҳам ҳиссаи нутқ буда, барои ифода кардани ҳиссиёт ва ҳаяҷон хизмат мекунад.

Мисолҳо:

1. — *Ўҳ! Акрам тӯпчибошӣ аз қадом гӯр зинда шуда омад-а?* (С. Айнӣ, Дохунда).

2. — *Оҳ, магар ту Гулнор нестӣ?!...—гуфта як қад парид, зани жӯлидамӯ ки бо ин сухани мард ҳомӯш монда буд, ба пурсанда як сония нигоҳ карда истод ва якбора:*

— *Воҳ! Ту Ёдгорӣ ман ҳастӣ,—гӯён худро аз болои минбар ҳаво дод.* (С. Айнӣ, Дохунда).

3. *Эй, роҳаки каҷмакаҷ ҳалокам кардӣ,*  
Бемор намуди, синачокам кардӣ!

(Фольклор, аз Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

4. *Уф...! Нону намаки Азимшоҳ аз ҷигаратон занад,—гӯён аз ҳавли баромада рафт.* (С. Айнӣ, Дохунда).

5. *Эй ағба кунун шунав ки мо ободем*  
Он роҳи туро ба барфу борон додем.  
(Фольклор, аз Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

6. *Ҳалқи ҷаҳон дар ҳаққашон шеърҳон*  
— *Шаъну шарафҳо ба шумо фотеҳон!*  
— *Вива Сталин,—зафари одамӣ!*  
— *Ура, ба устоди пәпанинчиён!...*

(П. Дехотӣ, Машъали Кутби Шимол, аз Ҳадъя).

Аз мисолҳои дар боло нишон дода шуда калимаҳои ўҳ, оҳ, воҳ! уф...!, Эй, ура ва э нидо мебошанд.

Ба ғайр аз ин калимаҳои уф, эҳ, тақ-тақ, тап-тап, ҳай-ҳай, гумбур-гумбур, қиши-қиши ва монанди инҳо низ ба нидо медароянд.

Пас маълум мешавад, ки нидо аз рӯи маъно ва вазифа гунон мебошад. Аз рӯи маъно ва вазифаашон нидоҳоро ба се гурӯҳи қалон ҷудо кардан мумкин аст:

I. Онҳое ки ҳиссиёт ва ҳаяҷонро ифода мекунанд.

Мисолҳо:

1. — *„Ўҳу, инҳо ҳамон ҷӯзминҳои пок ва мусулмони ҳолиси ростғӯи муқаррарӣ-ку“—гуфт ҳуд ба ҳуд Қозикалон зери лаб ғур-ғур кунон.* (С. Айнӣ, Марги судҳӯр).

2. — *Эй дехқонони камбагал ва миёнаҳол, эй мардикорон ва ятимон, эй ғуломони пештара ва меҳнаткашон! Фардо дар шурӯзи деха ҷамъ шавед, дар он ҷо дар бораи колхоз машварат мешавад!!—гӯён садое баромада овози аzonро пахш кард.* (С. Айнӣ, Ғуломон).

3. — *О, мо барои ҳӯрдан нон надорему,—мегуфт писари модар,—75 тиллоро аз қадом гӯр ёфта медиҳем.* (Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

II. Онҳое ки барои хитоб кардан ба шахсе ва ё барои муроҷиат ва барои ҷеф задан, ҳай кардан ва ё ба ҳаракатҳои дигар даровардани ҳайвонҳо кор фармуда мешавад.

Мисолхо:

1. Аз тарафи дарвоза садои „ишишишиши...“ омад хӯҷаин нимхез шуда нигоҳ кард, ки ду нафар дехқон панҷ хари пурборро ба ҳавли медароранд.

(С. Айнӣ, Дохунда).

2. Одина аз ин ҳол гумоён бурд, ки ба рама гург воҳӯрдааст, барои донистани чигунагии аҳвол, аввал ором додани гӯспандро лозим донист, бинобар ин „ҳей-ҳей“ гӯён, ба нарми ва оҳистагӣ онҳоро ба як гӯша ғундошт.

(С. Айнӣ, Одина).

3. Оянда:—Собир! ўй Собир!—гуфта фаръёд кард.

(С. Айнӣ, Дохунда).

III. Онҳое ки садоварҳо, яъне овозҳои тақлидӣ (ҳоҳ ба овози ҷондорҳо ва ҳоҳ дигарҳо), садо ва ҳаракатҳои ашъё ва ҳодисаҳои табииро ифода мекунанд.

Мисолхо:

1. Дар гулзори ағба ки дар он гулӯ лолаҳои дар шаҳру саҳро диданашаванда нашъунамо кárдааст, чаҳ-чаҳи булбулон, қа-қа-қаи кабкҳо, ҷуруққаси ҷӯрҳо, садоҳои гуногуни паррандагони гуногун музикаи форамеро ташкил мекунанд, ки оҳангаш ба мақомҳои оркестри ҷаз хеле наздиқ аст.

(Р. Ҷалил, Шеърҳо ва ҳикояҳо).

2. Акнун асп бисъёр бо эҳтиёт қадам меғузошт, пеш аз ҳар қадам задан ба зери пояш тег кашида нигоҳ карда ду-сесония **ֆахҳ-фахҳ-кунон** меистод...

(С. Айнӣ, Марги судхӯр).

3. Гурум...

Гурум...

гурӯм...

Ин корвони оташбор

Ба пеш медаваду

пеш меравад ҳамвор.

Тапар...

Тапар...

Тапар...

Ин ҷарҳои фӯлодӣ

Ба гардишанд

Ба болои рельсҳои қатор.

Шабар...

Шабар...

Шабари

Мавҷҳои оби Аму

Ба гӯш мерасад

Ҳамчун навои мусиқор.

Шибир...

Шибир...

Шибари

Донаҳои борон бин.

(Пайрав Сулаймонӣ, Маҷмуаи шеърҳо)

**МУНДАРИЧА**

*Саҳифа*

I. Муқаддима . . . . .	3
II. Чумла ва калима . . . . .	4
III. Аъзоҳои чумла . . . . .	5
IV. Алоқаи калимаҳо дар чумла ва хелҳон ало- қа, калимабандӣ . . . . .	7
V. Состави калима . . . . .	8
VI. Соҳти морфологии за- бони тоҷикий . . . . .	10
1. Принципҳои қалима- бандӣ . . . . .	10
2. Принципҳои калима- созӣ . . . . .	10
I. Категорияҳои калимаҳо (Ҳиссаҳои нутқ) . . . . .	11
II. Исм . . . . .	11
III. Категорияҳои исм . . . . .	12
1. Исми ҳос ва ом (чинс) . . . . .	12
2. Исмҳои конкретмаъ- но ва абстрактмаъно .	12
3. Исмҳои ҷондор ва бечон . . . . .	13
4. Исмҳои танҳо ва ҷамъ . . . . .	13
5. Коидрои ҷамъбанд- дии исмҳо . . . . .	13
6. Исми ҷомеъ . . . . .	15
7. Ҷамъбандӣ дар баъзе таркибҳо . . . . .	16
8. Шаклҳои ҷомеъ . . . . .	16
9. Категорияи номуайя- ни ватанҳои дар исмҳо	17
10. Дар бораи суффикс- ҳои исмсоз . . . . .	17
11. Суффиксҳои исмсоз .	18
12. Исмҳои мураккаб .	24
13. Исмҳои мураккаби кӯтоҳ кардашуда . . . . .	26
IV. Сифат . . . . .	26
1. Хелҳои сифат . . . . .	27
2. Дараваи сифат . . . . .	28
3. Сифатҳои соҳта . . . . .	29
4. Суффиксҳои сифатсоз	30
5. Сифатҳои мураккаб .	33
V. Шумора . . . . .	34
1. Хелҳои шумора . . . . .	35
2. Нумеративҳо . . . . .	37
VI. Ҷонишиҳо . . . . .	37
1. Ҷонишини шаҳсӣ . . . . .	37
2. Ҷонишини нафсӣ . . . . .	38

*Саҳифа*

3. Ишораҷонишин . . . . .	40
4. Ҷонишини соҳиби шора . . . . .	40
5. Пурсиҷонишинҳо . . . . .	41
6. Ҷонишини таъинӣ . . . . .	42
7. Ҷонишини номуайян . . . . .	42
8. Ҷонишини манғӣ . . . . .	42
VII. Феъл . . . . .	43
1. Тағъиръёбии феълҳо . . . . .	44
2. Шахсҳо дар феъл . . . . .	45
3. Шаклҳои муфрад ва ҷамъи феълҳо . . . . .	46
4. Асосҳои феълий . . . . .	47
5. Шакли ҳол . . . . .	48
6. Сифатҳои феълий . . . . .	48
7. Сифати феълии тарзи якӯм . . . . .	48
8. Сифати феълии тарзи дуюм . . . . .	49
9. Масдар . . . . .	49
10. Кор фармудани бандакҷонишинҳо бо асосҳо ва шаклҳои бешаҳси феъл . . . . .	49
11. Замонҳо дар феъл . . . . .	51
12. Феълҳои замони гу- зашта . . . . .	51
13. Феълҳои замони ҳо- зира . . . . .	53
14. Феълҳои замони оянда . . . . .	53
15. Сиға . . . . .	53
16. Тарзҳои феълий (на- мудҳо) . . . . .	54
17. Боб ва дараваҳои феъл . . . . .	55
18. Феъли гузаранда (му- таадӣ) ва монда (ло- зим) . . . . .	55
19. Феълҳои бевосита ва бавосита . . . . .	56
20. Феълҳои маълум ва маҷхул . . . . .	56
21. Феълҳои яксӯя ва ду- сӯя . . . . .	57
22. Феълҳои манғӣ . . . . .	57
VIII. Зарф . . . . .	57
1. Дараваҳои қиёсии зарф . . . . .	59
IX. Пешоянҳо . . . . .	60
X. Дар бораи пайвандакҳо	63
XI. Ҳиссаҳо . . . . .	64
XII. Нидо . . . . .	66

ТАСХЕХ

Саиифа	Сатр	Чоп шудааст	Хонда шавад -
7	1 аз поён	хавлию боғ дорем	хавлию боғ дорем
11	14 аз боло	чонишин, зарф	чонишин, феъл, зарф
13	13 аз боло	модарам	Надорам
13	14 аз боло	ки бар	ки аз бар
14	26 аз боло	зуммурадинбарт	зумуррадинбарт
25	15 аз боло	донишмандони	донишмандонаи
31	20 аз поён	лидоси	либоси
42	2 аз поён	нафий	нафий
43	10 аз боло	умуму	умумий
45	23 аз боло	бинам	бинем
52	1 аз поён	будет	будед
57	14 аз боло	ган задем	ган задем
60	14 аз поён	Ба Лоҳутӣ аз	Ба Лоҳутӣ сухан аз
64	20 аз поён	камбағалони	камбағалон
65	26 аз боло	ба ҳамроҳ карда калимаҳо мешаванд	ба калимаҳо ҳамроҳ карда мешаванд

Заказ № 808